



# Саъдии Шерозӣ Гулистон



НАШРИЁТИ ДАВЛАТИИ ТОҶИКИСТОН  
Душанбе – 1962

Точик

С 38

«Гулистон»-и Шайх Муслиҳиддин Саъдӣ ҳикоёти панду ҳикматҳои хирадмандонаро дар бар мекунад. Ин асари безаволи сухантироzi бузург чи дар шарқ, чи дар ғарб асрҳост, ки диққати аҳли хирадро рабуда ва муҳаббати онорро ба ҳуд афзуда, ҳамчунон машъали ҳар як роҳи мушкил ва омӯзгори ҳаёт хидмат адо менамояд. Муаллиф чи хуш фармудааст:

«Ба чӣ кор оядат зи гул табаҷе?  
Аз Гулистони ман бубар вараҷе!  
Гул ҳамин панҷ рӯзу шаш бошад,  
В-ин Гулистон ҳамеша хуш бошад.

ИТОБХОНА  
ДДОТ ба исти С. АЙМИ  
УЧІФ



## АЗ ДЕБОЧА

...Як шаб тааммули<sup>1</sup> айёми гузашта мекардам ва бар умри талафкарда таассуф меҳурдам ва санги сарочаи дил ба алмоси оби дида месуфтам<sup>2</sup> ва ин байтҳо муносиби ҳоли худ мегуфтам:

Ҳар дам аз умр меравад нафасе,  
Чун нигаҳ мекунӣ, намонд басе.  
Эй, ки панҷоҳ рафту дар хобӣ!  
Магар ин панҷруза дарьёбӣ?  
Хицил он кас, ки рафту кор насоҳт,  
Қуси реҳлат<sup>3</sup> заданду бор насоҳт,  
Хоби нӯшини бомдоди раҳил<sup>4</sup>,  
Боздорад пиёдаро зи сабил<sup>5</sup>.  
Ҳар кӣ омад иморате нав соҳт,  
Рафту манзил ба дигаре пардоҳт<sup>6</sup>;  
В-он дигар пухта ҳамчунин ҳавасе,  
В-ин иморат ба сар набурд касе,

<sup>1</sup> Тааммул — фикру андешсан чуқур; <sup>2</sup> Суфтан — суроҳ кардан; <sup>3</sup> Қўс — табл, нағораи қалон; <sup>4</sup> Нӯшин — ширин, гуворо; раҳил — кўчкунӣ; <sup>5</sup> Сабил — роҳ; <sup>6</sup> Пардоҳт — холӣ кард, гузошт.

Ери нопойдор дуст мадор,  
Дұстиро нашояд ин ғаддор.  
Неку бад чун ҳаме бибояд мурд,  
Хунук<sup>1</sup> он кас ки гүй некій бурд...  
Умр барф асту офтоби тамуз<sup>2</sup>,  
Андақе монду хоча ғарра ҳанұз.  
Эй тиҳидаст<sup>3</sup>, рафта дар бозор,  
Тарсамат барнаёварй дастор<sup>4</sup>.  
Хар ки мазрүй<sup>5</sup> худ бихұрд хавид<sup>6</sup>,  
Вақти хирманш хұша бояд чид.

Баъд аз тааммули ин маңын маслиҳат он дидам, ки  
дар нишемани узлат<sup>7</sup> нишинаму домани сұхбат фаро-  
худ<sup>8</sup> чинам ва дафтар аз гуфтаҳои парешон бишүям  
ва минбаъд парешон нагұям.

Забон бурида ба кунче нишаста суммун букм<sup>9</sup>,  
Беҳ аз касе, ки набошад забонаш андар ҳукм.

То яке аз дұстон, ки дар қацова<sup>10</sup> аниси ман будй ва  
дар ҳұчра қалис<sup>11</sup>, ба расми қадим аз дар даромад,  
чандон ки нишоти мұлоибат<sup>12</sup> кард ва бисоти мудои-  
бат<sup>13</sup> густард<sup>14</sup>, қавобаш нагуфтам ва сар аз зонуи та-  
аббуд<sup>15</sup> барнагирифтам, ранцида нигаҳ карду гуфт:

Кунунат, ки имкони гуфтор ҳаст,  
Бигү, эй бародар, ба лутфу хушй,

<sup>1</sup> *Хунук* — қы хуш! Эй хушо! <sup>2</sup> *Тамуз* — мохи гармтарини  
тобистон; гармии шиддатнок; <sup>3</sup> *Тиҳидаст* — дастхолй; <sup>4</sup> *Дастор* — салла;  
<sup>5</sup> *Мазрүй* — кишт; <sup>6</sup> *Хавид* — қаву ғандуми құша-  
аш нопухтә; <sup>7</sup> *Нишемани* узлат — қои гүшанишин; <sup>8</sup> *Фаро-  
худ* — ба даври худ; <sup>9</sup> *Суммун букм* — кар ва гунг; <sup>10</sup> *Мурод*  
қацоваи сафарй аст, ки дар замони қадим ба аспу шутур бас-  
та, дар даруни он нишаста сафар мекарданд; <sup>11</sup> *Чалис* — хам-  
нишин; <sup>12</sup> *Нишоти мұлоибат* — хурсандии бозй; <sup>13</sup> *Мудоибат* —  
мазох, шұхý; <sup>14</sup> *Густард* — падын кард, күшод; <sup>15</sup> *Тааббуд* —  
ибодат, изхори бандагй.

Ки фардо чу пайки<sup>1</sup> ачал даррасад,  
Ба ҳукми зарурат забон даркашӣ!

Қасе аз муттааллиқони<sup>2</sup> манаш бар ҳасби воқеа мутталеъ<sup>3</sup> гардонид, ки фалон азм кардааст ва ният ҷазм, ки бақияти умр мӯътакиф<sup>4</sup> нишинад ва хомӯший гузинад. Ту низ, агар тавонӣ, сари ҳеш гиру роҳи мӯҷонибат<sup>5</sup> пеш. Гуфто: «Ба иззати азим ва сӯҳбати қадим<sup>6</sup>, ки дам барнаёрам ва қадам барнадорам, магар он гаҳ, ки сухан гуфта шавад бар одати маълуф<sup>7</sup> ва тариқи маъруф, ки озурдани дӯстон ҷаҳл аст ва каффорати ямин<sup>8</sup> саҳл...».

Забон дар даҳон, эй хирадманд, чист?  
Калиди дари ганчи соҳибӯнар.  
Чу дар баста бошад, чӣ донад қасе,  
Ки ҷавҳарфурӯш аст ё пилавар?<sup>9</sup>

\* \* \*

Агарчи пеши хирадманд хомӯший адаб аст,  
Ба вақти маслиҳат он беҳ, ки дар сухан кӯший,  
Ду чиз тираи<sup>10</sup> ақл аст: дам фурӯбастан  
Ба вақти гуфтани гуфтани ба вақти хомӯший!

Филҷумла, забон аз муколимаи<sup>11</sup> ӯ даркашидан қувват надоштам ва рӯй аз муҳодисаи<sup>12</sup> ӯ гардонидан мурувват надонистам, ки ёр мувоғиқ буду иродат<sup>13</sup> содик.

<sup>1</sup> Пайк — қосид, элчӣ; <sup>2</sup> Муттааллиқон — алоқамандон, наздиқон; <sup>3</sup> Мутталеъ — ҳабардор; <sup>4</sup> Мӯътакиф — гӯшанишин (барон ибодат); <sup>5</sup> Мӯҷонибат — дурӣ; <sup>6</sup> Яъне: қасам ба иззати азим...; <sup>7</sup> Маълуф — расмшуда, маъмул; <sup>8</sup> Каффорати ямин — ҷаримаи қасамшиканӣ; <sup>9</sup> Пилавар — ҳурдафурӯш, ҷарчинфурӯш; <sup>10</sup> Тира (бо ҳарфи итқӣ) — сабукӣ; яъне ду чиз сабукии ақлро нишон медиҳад; <sup>11</sup> Муколима — гуфтугӯй; <sup>12</sup> Муҳодиса — ҳамсӯҳбатӣ; <sup>13</sup> Иродат — ихлос.

Чу ҹанг оварӣ, бо касе барситеz,  
Ки аз вай гузиrat бувад ё гурез<sup>1</sup>!

Ба ҳукми зарурат сухан гуфтем ва тафарручкун<sup>2</sup> берун рафтем дар фасли рабеъ<sup>3</sup>, ки савлати бард<sup>4</sup> орамида буд ва авони<sup>5</sup> давлати вард<sup>6</sup> расида:

Пероҳани барг бар дарахтон,  
Чун чомаи иди некбахтон.

\* \* \*

Аввали урдибиҳиштмоҳи<sup>7</sup> ҷалолӣ<sup>8</sup>,  
Булбул гӯянда бар манобири<sup>9</sup> қазбон<sup>10</sup>.  
Бар гули сурх аз нам ӯфтода лаолӣ<sup>11</sup>  
Ҳамчу арак бар узори шоҳ иди ғазбон<sup>12</sup>

Шабро ба бӯстони яке аз дӯстон иттифоқи мабит<sup>13</sup> афтод, мавзее хушу хуррам ва дарахтони дилкаш дарҳам, гуфтӣ, ки хурдаи мино<sup>14</sup> бар хокаш реҳта ва иқди сурайё<sup>15</sup> аз токаш овехта:

Он пур аз лолаҳои рангоранг,  
В-ин пур аз меваҳои гуногун.  
Бод дар сояи дарахтонаш,  
Густаронида<sup>16</sup> фарши бӯқаламун<sup>17</sup>

<sup>1</sup> Агар ҹанг кунӣ, бо касе кун, ки ўро мағлуб карда ё аз вай гурехта тавонӣ; <sup>2</sup> Тафаррӯҷ — сайд, тамошо; <sup>3</sup> Рабеъ — баҳор; <sup>4</sup> Бард — сармо; <sup>5</sup> Авон — вакт; <sup>6</sup> Вард — гули сурх; <sup>7</sup> Урдибиҳишт — номи дуйӯмин моҳи баҳор аз рӯи солшумории шамсӣ; <sup>8</sup> Ҷалолӣ — ишора ба султон Ҷалолиддини салҷуқӣ, ки ин солшумории шамсӣ дар замони ӯ ҷорӣ карда шудааст; <sup>9</sup> Манобир — ҷамъи минбар; <sup>10</sup> Қазбон — шоҳҳои дарахтон; <sup>11</sup> Лаолӣ — ҷамъи лӯълӯ, яъне марворид; <sup>12</sup> Узор — руҳсора; шоҳиди ғазбон — маҳбубани ғазабонк; <sup>13</sup> Мабит — хоб; <sup>14</sup> Мино — шишаҳои рангоранг; <sup>15</sup> Иқди сурайё — галаситораи Парвин, дар ин ҷо, мачозан, сарҳои ангур; <sup>16</sup> Густаронидан — кӯшидан, пахӯн кардан; <sup>17</sup> Бӯқаламун — дар ин ҷо киноя аз рангоранг.

Бомдодон, ки хотири бозомадан бар раъи нишастан ғолиб омад, дидамаш: домане гулу райҳон ва сунбулу займурон<sup>1</sup> фароҳам оварда ва оҳангি ручӯъ карда. Гуфтам: «Гули бўстонро, чунон ки донӣ, бақое ва аҳди гулистонро вафоэ набошад ва ҳукамо гуфтаанд: ҳар чи напояд<sup>2</sup>, дилбастагиро нашояд». Гуфто: «Та-риқ чист?». Гуфтам: «Барои нузҳати<sup>3</sup> нозирон ва фус-ҳати<sup>4</sup> хотирон китоби «Гулистон» тавонам тасниф кардан, ки боди ҳазонро бар варақи ўдасти татовул<sup>5</sup> на-бошад ва гардиши замон айши рабеашро ба тайши<sup>6</sup> хариф<sup>7</sup> мубаддал накунад.

Ба чӣ кор оядат зи гул табақе?  
Аз Гулистони ман бубар варақе!  
Гул ҳамин ғанҷ рӯзу шаш бошад,  
В-ин Гулистон ҳамеша .хуш бошад.

Холе, ки ман ин ҳикоят бикардам, домани гул би-рехт ва дар доманам овехт, ки алкариму изо ваада вафо<sup>8</sup> ва фасле ду ҳамон рӯз иттифоқи баёз афтод<sup>9</sup> дар ҳусни муошират<sup>10</sup> ва одоби муҳовират<sup>11</sup> дар ли-босе, ки мутакаллимонро<sup>12</sup> ба кор ояд ва мутарасси-лонро<sup>13</sup> балоғат бияфзояд. Филчумла, ҳанӯз аз гули бўстон бақияте монда буд, ки китоби «Гулистон» та-мом шуд...

1 Займурон — райҳони ёбой; 2 Напояд — пойдор набошад;  
3 Нузҳат — покизагӣ; 4 Фусҳат — кушодӣ, фароҳӣ (оид ба дил ва хотир); 5 Татовул — тааддӣ, зулм; 6 Тайш —шиддат; 7 Ха-риф — тирамоҳ; 8 Яъне: соҳиби карам вақте ки ваъда кард, вафо мекунад; 9 Яъне: ҳамон рӯз як-ду фасли китоб навишта шуд; 10 Муошират — ҳамзистӣ, ҳамсӯҳбатӣ; 11 Муҳовират — гуфтугӯй, сӯҳбат; 12 Мутакаллимон — сухандонон; 13 Мутарас-силон — котибон; нависандагон.

Дигар арұси фикри ман аз бечамолій сар барнаә-  
рад ва дидаи яъс<sup>1</sup> аз пушти пои хичолат барнадорад  
ва дар зумраи соҳибдилон<sup>2</sup> мутақаллӣ<sup>3</sup> нашавад, магар  
он ки мутақаллӣ<sup>4</sup> гардад... Бар ҳар як аз соири банд-  
гон ва ҳавошӣ<sup>5</sup> хидмате мутаайин<sup>6</sup> аст, ки агар дар  
адои бархе<sup>7</sup> аз он таҳовун<sup>8</sup> ва такосул<sup>9</sup> раво доранд,  
дар маърази хитоб<sup>10</sup> оянд ва дар маҳалли итоб ма-  
гар бар ин тоифаи дарвешон, ки шукри неъмати бу-  
зургон воҷиб аст ва зикри ҷамил<sup>11</sup> дуои ҳайр ва адои  
ҷунин хидмате дар ғайбат авлотар аст, ки дар ҳазур  
ки он ба тасаниӯъ<sup>12</sup> наздик аст ва ин аз тақаллуғ  
дур, ба иҷобат мақрун<sup>13</sup> бод!

Пушти дутои фалак рост шуд аз ҳуррамӣ,  
То чу ту фарзанд зод модари айёмро\*.  
Ҳикмати маҳз аст агар лутфи ҷаҳонофарин,  
Хос кунад банде маслиҳати омро.  
Давлати ҷовид ёфт, ҳар ки накӯном зист,  
К-аз ақибаш зикри ҳайр зинда кунад номро.  
Васфи туро гар кунанд, в-ар накунанд аҳли  
фазл,  
Ҳоҷати машшота<sup>14</sup> нест рӯи дилоромро.

„Тоифае аз ҳукамои Ҳиндустон дар фазоили<sup>15</sup> Бу-  
зурҷмехр<sup>16</sup> сухан мегуфтанд, ба охир ҷуз ин айбаш

\* Сухан дар бораи атобақ Саъд бин Зангӣ меравад.

<sup>1</sup> Яъс — ноумедӣ; <sup>2</sup> Зумраи соҳибдилон — гурӯҳи дониш-  
мандон; <sup>3</sup> Мутақаллӣ — ҷилвагар; <sup>4</sup> Мутақаллӣ — зинатъёфта;  
<sup>5</sup> Ҳавошӣ — атрофиён; <sup>6</sup> Мутаайин — таъян кардашуда; <sup>7</sup> Бар-  
хе — баъзе; <sup>8</sup> Таҳовун — саҳлгирӣ, бепарвой; <sup>9</sup> Такосул — тан-  
балӣ, касолат; <sup>10</sup> Маърази хитоб — ҷон бозхост, ҷон ҳисобги-  
рӣ; <sup>11</sup> Ҷамил — ҳуб, нек; <sup>12</sup> Тасаниӯъ — соҳтагӣ, сунъигӣ;  
<sup>13</sup> Мақрун — наздик; <sup>14</sup> Машшота — занаки ороишдиҳандан  
арӯс; <sup>15</sup> Фазоил — ҷамъи фазилат, дониш; <sup>16</sup> Бузурҷмехр —  
(Бузургмехр) номи вазири Нӯшервон.

надонистанд, ки дар сухан гуфтан батеъ<sup>1</sup> аст, яъне даранг<sup>2</sup> бисъёр мекунад ва мустамеъро<sup>3</sup> басе мунтазир бояд будан, то такрири<sup>4</sup> сухане кунад. Бузурчмехр бишуниду гуфт: «Андеша кардан, ки чӣ гӯям, беҳ аз пушаймонӣ хӯрдан, ки ҷаро гуфтам».

Сухандони парварда, пири кӯхан  
Бияндешад, он гаҳ бигӯяд сухан.  
Мазан бетааммул ба гуфтор дам,  
Накӯ гӯй, агар дер гӯй, чӣ ғам?  
Бияндеш в-онгах баровар нафас,  
В-аз он пеш бас кун, ки гӯянд: «Бас!»  
Ба нутқ одамӣ беҳтар аст аз давоб<sup>5</sup>,  
Давоб аз ту беҳ, гар нагӯй савоб<sup>6</sup>.

...Агар дар сиёқати<sup>7</sup> сухан далерӣ кунам, шӯҳӣ карда бошам ва бизоати музҷот<sup>8</sup> ба ҳазрати<sup>9</sup> азиз оварда ва шабаҳ<sup>10</sup> дар бозори ҷавҳариён ҷаве наярзад ва ҷароғ пеши офтоб партаве надорад ва мунораи баланд дар домани кӯхи Алванд<sup>11</sup> паст намояд.

Ҳар ки гардан ба даъвӣ афrozad,  
Хештанро ба гардан андозад<sup>12</sup>.  
Саъдӣ афтодаest озода,  
Қас наёяд ба ҷанги афтода.  
Аввал андеша в-онгахе гуфтор,  
Пойбаст<sup>13</sup> омадасту пас девор.

<sup>1</sup> Батеъ — суст, кунд; <sup>2</sup> Даранг — тавақкуф, ист; <sup>3</sup> Мустамеъ — шунаванда; <sup>4</sup> Такририр — баён; <sup>5</sup> Давоб — ҷорбоён; <sup>6</sup> Савоб — дуруст, шоиста; <sup>7</sup> Сиёқат — тариқа, тарз; <sup>8</sup> Музҷот — ноҷиз, камарзиш; <sup>9</sup> Ҳазрат — остана; <sup>10</sup> Шабаҳ — минҷоқ; сангини сиёҳи нарм ва камқимат; <sup>11</sup> Алванд — кӯхест дар наздикии шаҳри Ҳамадони Эрон; <sup>12</sup> Яъне; гардани худро мешиканад; <sup>13</sup> Пойбаст — таҳкурсӣ.

Нахлбанд<sup>1</sup> донам, vale на дар бүстон ва шоҳи-де<sup>2</sup> фурӯшам, vale на дар Қанъон<sup>3</sup>. Лукмонро гуфтанд: «Ҳикмат аз кӣ омӯхтӣ?», гуфт: «Аз нобиноён, ки то ҷой набинанд, пой наниҳанд». Қаддимил хурӯ-ча, қабл ал валуҷӣ<sup>4</sup>; мардит биёзмой, в-онгаҳ зан кун!

Гарчи шотир<sup>5</sup> бувад хурӯс ба ҷанг,  
Ҷӣ занад пеши бози рӯинчанг<sup>6</sup>?

Аммо ба эътимоди сиати<sup>7</sup> ахлоқи бузургон, ки чашм аз авоиби<sup>8</sup> зердастон билӯшанд ва дар ифши ҷарои-ми<sup>9</sup> кеҳтарон<sup>10</sup> накӯшанд, қалимае ҷанд ба тарики ихтисор аз наводир амсол<sup>11</sup> ва шеъру ҳикоёт... дар ин китоб дарҷ кардем ва бархе<sup>12</sup> аз умри гаронмоя бар ӯ ҳарҷ. Мӯчиби<sup>13</sup> таснифи китоб ин буд.

Бимонад солҳо ин назму тартиб,  
Зи мо ҳар зарра хок афтода ҷое.  
Фараз нақшест, к-аз мо бозмонад,  
Ки ҳастиро намебинам бақое.  
Магар соҳибдиле рӯзе ба раҳмат  
Кунад дар ҳаққи дарвешон дуое.

...Имъони<sup>14</sup> назар дар тартиби китоб ва таҳзиби<sup>15</sup> аб-воби эҷоз<sup>16</sup> аз он муҳтасар омад, то ба малол наанҷо-мад:

*Боби аввал* — Дар сирати подшоҳон,  
*Боби дуйӯм* — Дар ахлоқи дарвешон.

<sup>1</sup> Нахлбандӣ — соҳтани гулҳои сунъӣ; <sup>2</sup> Шоҳид — хушрӯй, нозанин; <sup>3</sup> Қанъон — номи шаҳри Юсуф, ки дар соҳибчамолӣ машҳур аст; <sup>4</sup> Яъне: пеш аз даромадан ҷораи баромаданро фикр кун; <sup>5</sup> Шотир — чусту ҷолоқ; <sup>6</sup> Рӯинчанг — оҳанинчангол; <sup>7</sup> Сиат — вусъат, фароҳӣ; <sup>8</sup> Авоиб — айбҳо; <sup>9</sup> Ифши ҷароим — фош кардани гуноҳҳо; <sup>10</sup> Қеҳтарон — хурдан; <sup>11</sup> Наводир — су-ханҳои камъёб; Амсол — масалҳо; <sup>12</sup> Бархе — ҳиссае, қисме; <sup>13</sup> Мӯчиб — сабаб; <sup>14</sup> Имъон — диққат, бодикқатӣ; <sup>15</sup> Таҳзиб — покиза кардан; <sup>16</sup> Абвоб — бобҳо; эҷоз — кӯтоҳ; муҳтасар.

*Боби сейұм* — Дар фазилати қаноат.  
*Боби чорұм* — Дар фавоиди<sup>1</sup> хомұші.  
*Боби панҷұм* — Дар ишқ ва ғавоній.  
*Боби шашұм* — Дар заъф<sup>2</sup> ва пирий.  
*Боби ҳафтұм* — Дар таъсири тарбият.  
*Боби ҳаштұм* — Дар одоби сұхбат.


\* \* \*

Дар он муддат, ки моро вакт хуш буд,  
Зи ҳиңрат шашсаду панҷоху шаш буд.  
Муроди мо насиҳат буду гүфтем,  
Ҳаволат бо худо кардему рафтем.



---

<sup>1</sup> *Фавоид* — фондаҳо; <sup>2</sup> *Заъф* — сүстій, ғотавоній.



Боби аввали

## ДАР СИРАТИ ПОДШОХОН

ХИКОЯТ

Подшоҳеро шунидам, ки ба күштани асире ишорат кард; бечора дар ҳолати навмедин маликро<sup>1</sup> дашном додан гирифт ва сақат<sup>2</sup> гуфтан, ки гуфтаанд: «Ҳар ки даст аз ҷон бишӯяд, ҳар чи дар дил дорад, бигӯяд».

Вақти зарурат чу намонад гурез,  
Даст бигирад сари шамшери тез.

Малик пурсид: «Чӣ мегӯяд?». Яке аз вузарои<sup>3</sup> некмаҳзар гуфт: «Эй худованд, ҳамегӯяд: «Валкозимин-ал-ғайз вал офина аннинно<sup>4</sup>». Маликро раҳмат омад ва аз сари хуни ў даргузашт. Вазири дигар, ки зидди ў буд, гуфт: «Абнои ҷинси моро<sup>5</sup> нашояд дар ҳазрати подшоҳон ҷуз ба ростӣ сухан гуфтан. Ин, маликро дашном дод ва носазо гуфт». Малик рӯй аз ин сухан дарҳам оварду гуфт: «Маро он дурӯғи вай писандидатар омад аз ин рост, ки ту гуфтӣ, ки рӯи он

<sup>1</sup> Малик — подшоҳ; <sup>2</sup> Сақат — алфози бад, дашном; <sup>3</sup> Вузаро — вазирон; <sup>4</sup> некмаҳзар — ҳалим, хушмуомила; <sup>5</sup> Яъне: фурӯбарадагони ҳашм ва бахшандагони гуноҳи ҳалқ; <sup>5</sup> Яъне: ҳамчинсони мо, ҳамқаторони мо.

дар маслихате буд ва бинои ин бар хубсе<sup>1</sup> ва хирад-  
мандон гуфтаанд: «Дурӯги маслиҳатомез беҳ, ки ростӣ  
фитнаангез...»

### ҲИКОЯТ

Яке аз мулуки<sup>2</sup> Хурносон Маҳмуди Сабуктагинро ба  
хоб чунон дид, ки ҷумлаи вуҷуди ўрехта буд ва хок  
шуда, магар ҷашмони ў, ки ҳамчунон дар ҷашмона  
ҳамегардид ва назар ҳамекард. Соири<sup>3</sup> ҳукамо аз таъ-  
вили<sup>4</sup> он фуруманданд магар дарвеше, ки шарти хид-  
мат ба ҷой овард ва гуфт: «Ҳанӯз нигарон аст, ки мул-  
каш бо дигарон аст».

Бас номвар ба зери замин дағнӣ кардаанд,  
Қ-аз ҳастияш ба рӯи замин-бар нишон намонд.  
В-он пири лошаро, ки супурданд зери хок,  
Ҳокаш чунон бихӯрд, қ-аз ў устухон намонд!  
Зиндаст номи Фаррухи<sup>5</sup> Нӯшервон ба ҳайр,  
Гарчи басе гузашт, ки Нӯшервон намонд.  
Ҳайре кун, эй фалону ғанимат шумор умр,  
З-он пештар, ки бонг барояд: «फалон намонд!»

### ҲИКОЯТ

Маликзодаеро шунидам, ки кутоҳ буду ҳакир<sup>6</sup> ва  
дигар бародаронаш баланду хубрӯй. Боре падар ба  
кароҳат ва истехқор<sup>7</sup> дар ў назар мекард. Писар ба  
фаросат ва истибсор<sup>8</sup> ба ҷой овард<sup>9</sup> ва гуфт: «Эй па-  
дар, кутоҳи хирадманд беҳ ки нодони баланд. На ҳар  
чи ба қомат меҳтар<sup>10</sup>, ба қимат беҳтар...»

<sup>1</sup> *Хубс* — хабисӣ, палидиӣ, <sup>2</sup> *Мулук* — подшоҳон; <sup>3</sup> *Соир* —  
бокӣ, дигар; <sup>4</sup> *Таъвил-таъбир*, маънидод; <sup>5</sup> *Фарруҳ* — муборак,  
нек; <sup>6</sup> *Ҳақир* — хурд; <sup>7</sup> *Кароҳат* — нописанд доштан; истех-  
кор — хурд ва ҳор шумурдан; <sup>8</sup> *Истибсор* — биниш; <sup>9</sup> *Ба* ҷой  
овард — даръёфт, фахмид; <sup>10</sup> *Меҳтар* — қалонтар.

Он шунидй, ки лоғаре доно  
Гуфт боре ба абрахе фарбех:  
«Аспи тозй агар заиф бувад,  
Хамчунон аз тавилае хар бех».

Падар бихандид ва аркони давлат биписандиданд ва бародарон ба чон бирандиданд.

То мард сухан нагуфта бошад,  
Айбу хунараш нухуфта<sup>1</sup> бошад.  
Хар беша гумон мабар, ки холист,  
Шояд, ки паланг хуфта бошад.

Шунидам, ки маликро дар он қурб<sup>2</sup> душмане саъб<sup>3</sup> рўй намуд. Чун лашкар аз ҳар ду тараф рўй дар ҳам оварданд, аввал касе, ки ба майдон даромад, ин писар буд ва гуфт:

«Он на ман бошам, ки рузи ҷанг бинй пушти ман,  
Он манам, к-андар миёни хоку хун бинй саре!  
К-он ки ҷанг орад ба хуни хеш бозй мекунад,  
Рузи майдон, в-он ки бигрезад ба хуни лашкаре».

Ин бигуфту бар сипоҳи душман зад ва тане чанд мардони корй бияндохт. Чун пеши падар омад, замини хидмат бибўсиду гуфт:

«Эй ки шахси манат ҳақир намуд,  
То дуруштй хунар напиндорй,  
Аспи лоғармиён ба кор ояд  
Рузи майдон на гови парворӣ<sup>4</sup>».

Овардаанд, ки сипоҳи душман бисъёр буду йнон андак. Чамоате оҳанги гурез карданд, писар наърае

<sup>1</sup> Нухуфта — пинҳон; <sup>2</sup> Қурб — наздикӣ, қарибӣ; <sup>3</sup> Саъб — саҳт турхатар; <sup>4</sup> Парворӣ — парвардашуда, фарбех.

заду гуфт: «Эй мардон, бикушед, то чомаи занон на-  
пушед!»

Саворонро ба гуфтани ў таҳаввур<sup>1</sup> зиёдат гашт ва  
ба якбор ҳамла бурданд. Шунидам, ки ҳам дар он  
рӯз бар душман зафар ёфтанд. Малик (он писарро)  
сару чашмаш бибӯсиду дар канор гирифт ва ҳар рӯз  
назар беш кард, то валиаҳди хеш кард. Бародарон  
ҳасад бурданд ва заҳр дар таомаш карданд. Хоҳа-  
раш аз ғурфа<sup>2</sup> бидид, дарича бар ҳам<sup>3</sup> зад. Писар  
даръёфт ва даст аз таом бозкашиду гуфт: «Маҳол аст  
агар ҳунарманд бимирад, ки бехунар ҷои ў бигирад.

Кас наёяд ба зери сояи бүм,  
В-ар ҳумой аз ҷаҳон шавад маъдум<sup>4</sup>».

Падарро аз ин ҳол огоҳӣ доданд. Бародаронашро би-  
хонду гӯшмоле бавоциб<sup>5</sup> бидод, пас ҳар якро аз ат-  
рофи билод<sup>6</sup> ҳиссае марзӣ<sup>7</sup> муайян кард, то фитна  
бинишаст ва низоъ барҳост<sup>8</sup>, ки даҳ дарвеш дар ги-  
леме бихусбанду ду подшоҳ дар иқлиме нагунчанд.

Нимноне гар ҳӯрад марди худой,  
Базли дарвешон кунад ними дигар.  
Мулки иқлиме бигирад подшоҳ,  
Ҳамчунон дар банди<sup>9</sup> иқлиме дигар.

#### ҲИКОЯТ

Тоифан дуздони араб бар сари кӯче нишаста бу-  
данд ва манфази<sup>10</sup> корвон баста ва раияти булдон<sup>11</sup>  
аз макоиди<sup>12</sup> эшон маъруб<sup>13</sup> ва лашкари султон ма-

<sup>1</sup> Тахаввур — шердилӣ, часорат; <sup>2</sup> Ғурфа — болохона; <sup>3</sup> Яъ-  
не: ба ҳамдигар зад; <sup>4</sup> Маъдум — несту нобуд; <sup>5</sup> Бавоциб —  
сазовор, дуруст; <sup>6</sup> Билод — кишварҳо; <sup>7</sup> Марзӣ — ҳурсандку-  
нанда, қонеъкунанда; <sup>8</sup> Барҳост — аз байн рафт; <sup>9</sup> Дар банди —  
дар фикри; <sup>10</sup> Манфаз — гузаргоҳ; <sup>11</sup> Булдон — шаҳрҳо; <sup>12</sup> Ма-  
коид — ҳилаҳо, фиребҳо; <sup>13</sup> Маъруб — дарҳарос.

луб. Ба ҳукми он, ки малозе манеъ<sup>1</sup> аз қуллаи күхе ба даст оварда буданд ва малчау<sup>2</sup> маъвои худ карда. Мудаббирони мамолики<sup>3</sup> он тараф дар дафъи мазаррати<sup>4</sup> эшон машварат карданд, ки агар ин тоифа ҳам бар ин насак<sup>5</sup> рӯзгоре мудовимат<sup>6</sup> намоянд, муқовимат мумтанеъ<sup>7</sup> гардад:

Дарахте, ки акнуң гирифтаст пой,  
Ба нерӯй<sup>8</sup> марде барояд зи чой.  
В-араш ҳамчунон рӯзгоре ҳилӣ<sup>9</sup>,  
Ба гардунаш аз бех барнагсалӣ<sup>10</sup>.  
Сари чашма шояд гирифтан ба бел,  
Чу пур шуд нашояд гузаштан ба пил.

Сухан бар он муқаррар шуд, ки якero ба таҷас-сус<sup>11</sup> баргумоштанд ва фурсат нигоҳ доштанд, то вакте ки бар сари қавме ронда буданду буқъа<sup>12</sup> холи монда. Тане чанд мардони воқеадидай ҷангозмуда би-фиристоданд, то дар шеъби ҷабал<sup>13</sup> пинҳон шуданд. Шабонгоҳ, ки дуздон бозомаданд — сафаркардаву ғоратоварда, силоҳ<sup>14</sup> бикушоданду раҳти<sup>15</sup> ғанимат бинҳоданд. Нахустин душмане, ки бар сари эшон тоҳт, хоб буд, ҷандоно, ки посе аз шаб бигузашт.

Курси<sup>16</sup> хуршед дар сиёҳӣ шуд,  
Ӣӯнус андар даҳони моҳӣ шуд<sup>17</sup>,

<sup>1</sup> Малоз — паноҳгоҳ; манеъ — баланд; <sup>2</sup> Малчау — паноҳгоҳ;

<sup>3</sup> Яъне: одамони ботадири мамлакатҳо; <sup>4</sup> Мазаррат — зару зиён; <sup>5</sup> Насақ — тарз, равиш; <sup>6</sup> Мудовимат — давом; <sup>7</sup> Яъне: тобозарӣ номумкин мешавад; <sup>8</sup> Нерӯ — зӯр, кувват; <sup>9</sup> Ҳилӣ — монӣ, гузорӣ; <sup>10</sup> Барнагсалӣ — канда наметавонӣ; <sup>11</sup> Таҷас-сус — ҷоссусӣ, дидбонии махфӣ; <sup>12</sup> Буқъа — манзил, чой; <sup>13</sup> Шеъби ҷабал — ғори зери кӯҳ; <sup>14</sup> Силоҳ — аслиҳа; <sup>15</sup> Раҳт — асбору анҷом, бору буна; <sup>16</sup> Курс — доира, гирда; <sup>17</sup> Иӯнус — ноими яке аз пайғамбарон, ки назар ба ағсонаи динӣ гӯё ба шиками моҳӣ фурӯ рафта боз зинда баромада будааст. Ин мисраъ киноя аст аз фурӯ рафтани офтоб.

Мардони диловар аз камингоҳ бадар частанд вадасти якон-якон бар китф бастанд ва бомдодон бадаргоҳи малик ҳозир оварданд, ҳамаро куштан фармуд. Дар он миён ҷавоне буд: меваи унфувони шабобаш<sup>1</sup> наврасида ва сабзаи гулистони узораш<sup>2</sup> навдамида. Яке аз вузаро пои тахти маликро бӯса дод ва рӯи шафоат бар замин ниходу гуфт: «Ин ҷавон ҳамчунин аз боғи зиндагонӣ бар<sup>3</sup> нахӯрдааст ва аз райони<sup>4</sup> ҷавонӣ таматтӯъ<sup>5</sup> наёfta. Таваққӯъ<sup>6</sup> ба қарам ва ахлоқи худовандӣ<sup>7</sup> чунон аст, ки ба бахшидани хуниӯ бар банда миннат ниҳад».

Малик рӯй аз ин сухан дарҳам қашид ва мувофиқи раъи баландаш наомаду гуфт:

«Партави некон нагирад ҳар ки бунъёдаш бад аст.  
Тарбият ноаҳлро чун гирдакон<sup>8</sup> бар гунбад аст.

Насли фасоди<sup>9</sup> инон мунқатеъ<sup>10</sup> кардан авлотар аст ва бехи табори эшон баровардан, ки оташ нишондану<sup>11</sup> ахгар<sup>12</sup> гузоштан ва афъӣ куштану бачааш нигоҳ доштан кори хирадмандон нест.

Абр агар оби зиндагӣ борад,  
Харгиз аз шохи бед бар нахӯрӣ,  
Бо фурӯмоя<sup>13</sup> рӯзгор мабар,  
Қаз наи бӯрӯ шакар нахӯрӣ!».

Вазир чун ин сухан бишунид, тавъяну карҳан<sup>14</sup> билисандид ва бар ҳусни раъи малик офарин хонду

1 Унфувони шабоб — ибтиди (тарутозагии) ҷавонӣ; 2 Узорруҳсор; 3 Бар — мева; 4 Район — тароват, тару тозагӣ; 5 Таматтӯъ — баҳра бурдан; 6 Таваққӯъ — умедворӣ; 7 Худовандӣ — дар ин ҷо ба маънни подшоҳӣ; 8 Гирдакон — ҷормаз; 9 Фасод — фитна, бадкирдорӣ; 10 Мунқатеъ — қатъшуда, буридашуда; 11 Нишондан — хомӯш кардан; 12 Ахгар — оташпора; 13 Фурӯмоя — паст, разил; 14 Тавъян ва карҳан — ҳоҳу ноҳоҳ, чору ноҷор.

гуфт: «Он чи худован<sup>1</sup> фармуд, айни ҳақиқат аст, ки агар дар силки<sup>2</sup> сүхбати он бадон мунтазам мондай, табиати эшон гирифтй, аммо банда умедвор аст, ки ба ишрати солеҳон<sup>3</sup> тарбият пазирад ва хӯи хирад-мандон гирад, ки ҳанӯз тифл аст ва сирати бафью ино-ди<sup>4</sup> он гурӯҳ дар ниҳоди ў мутамаккин<sup>5</sup> нашудааст...»

Ин бигуфту тоифае аз нудамо ба шафоат ёр шуданд, то малик аз сари хуни ў даргузашт ва гуфт: «Бахшидам, агарчи маслиҳат надидам».

Донӣ, ки чӣ гуфт Зол бо Рустами гурд<sup>6</sup>:  
Душман натавон ҳақиҷу бечора шумурд.  
Дидем басе, ки оби сарчашмаи хурд,  
Чун бештар омад, шутуру бор бибурд.

Филчумла, писарро ба нозу неъмат баровардан ги-рифт<sup>7</sup> ва устоди адаб ба тарбияти ў насл кард<sup>8</sup>, то ҳусни хитоб ва радди ҷавобаш даромӯҳт ва соири одоби хидмати мулукаш таълим кард, чунон ки дар назари бузургон писанд омад. Боре вазир аз шамоили ў дар ҳазрати<sup>9</sup> малик шаммае мегуфт, ки тарбияти оқилюн дар ў асар кардааст ва ҷаҳли қадим аз ҷи-биллати<sup>10</sup> ў бадар бурда. Маликро аз ин сухан табас-сум омаду гуфт:

Оқибат гургзода гург шавад,  
Гарчи бо одамӣ бузург шавад.

Соле ду бар ин баромад, тоифаи авбоши маҳаллат дар ў пайвастанд ва ақди<sup>11</sup> мувофиқат бастанд, то ба

<sup>1</sup> Худованд — подшоҳ; <sup>2</sup> Силк — саф; <sup>3</sup> Солеҳон — одамони нек; <sup>4</sup> Бафью инон — саркашӣ, гарданшайӣ; <sup>5</sup> Мутамаккин — ҷойгир; <sup>6</sup> Гурд — паҳлавон; <sup>7</sup> Яъне: бо нозу неъмат парвариш кардан гирифт; <sup>8</sup> Насб кард — таъин кард; <sup>9</sup> Ҳазрат — дар ин ҷо ба маънни ҳозир будан, ҳузур; <sup>10</sup> Ҷибиллат — та-биат, сиришт; <sup>11</sup> Ақд — паймон, аҳд.

вақти фурсат (ои ҷавон) вазир ва ҳар ду писарашро бикушт ва неъмати бекиёс бардошту дар мағора<sup>1</sup> дуз-  
дон ба ҷои падар бинишаст ва осӣ<sup>2</sup> шуд. Малик дасти таҳассур<sup>3</sup> ба дандон газидан гирифт ва гуфт:

Шамшери нек з-оҳани бад чун кунад касе?  
Нокас ба тарбият нашавад, эй ҳаким кас!  
Борон, ки дар латофати табъаш хилоф нест,  
Дар боғ лола рӯяду дар шӯрабум<sup>4</sup> ҳас.

\* \* \*

Замини шӯра сунбул барнаёрад,  
Дар ў тухму амал зоеъ магардон!  
Накӯй бо бадон кардан чунон аст,  
Ки бад кардан ба ҷои некмардон.

#### ҲИКОЯТ

Сарҳангзодаеро<sup>5</sup> дар сарои Ӯғулмиш<sup>6</sup> дидам, ки ак-  
лу киёsat<sup>7</sup> ва фаҳму фаросате зоидулвасф<sup>8</sup> дошт, ҳам  
аз ҳурдӣ осори бузургӣ дар носияи<sup>9</sup> ў пайдо.

Болои сараш зи ҳушмандӣ  
Метофт ситораи баландӣ<sup>10</sup>.

Филчумла, мақбули назари султон омад, ки ҷамо-  
ли сурату маънӣ дошт ва хирадмандон гуфтаанд: «Та-  
вонгарӣ ба ҳунар аст, на ба мол ва бузургӣ ба ақл  
аст, на ба сол». Абнои ҷинси ў бар мансаби ў ҳасад  
бурданд ва ба хиёнаташ муттаҳам карданд ва дар  
куштани ў саъи бефоида намуданд.

Душман чӣ кунад, чу меҳрубон бошад дӯст?

<sup>1</sup> Мағора — гор; <sup>2</sup> Осӣ — саркаш, ёғӣ; <sup>3</sup> Таҳассур — ҳас-  
рату надомат; <sup>4</sup> Шӯрабум — шӯрзамин; <sup>5</sup> Сарҳанг — сардори  
(пешрави) лашкар; <sup>6</sup> Ӯғулмиш — номи як подшоҳи турк; <sup>7</sup> Киё-  
sat — доной, зирақӣ; <sup>8</sup> Зоидулвасф — берун аз ҳадди таъриф;  
<sup>9</sup> Носия — пешонӣ, ҷабин; <sup>10</sup> Яъне: ситораи ҳушбахтӣ.

Малик пурсид, ки мұчиби хасмии инон<sup>1</sup> дар ҳаққи ту чист? Гуфт: «Дар сояи давлати худовандй, дома мулкаху<sup>2</sup>, ҳамгионро<sup>3</sup> розй кардам, магар ҳасудро, ки розй намешавад, илло ба заволи неъмати ман ва иқболу давлати худовандй.,,

Тавонам ин ки наёзорам андаруни касе,  
Ҳасудро чи кунад, к-ү зи худ ба ранч-дар аст<sup>4</sup>.  
Бимир, то бирахй, эй ҳасуд, к-ин ранчест,  
Ки аз машаққати он چуз ба марг натвон раст!

\* \* \*

Шұрбахтон ба орзу хоҳанд  
Муқбилонро<sup>5</sup> заволи неъмату ҷоҳ.  
Гар набинад ба рӯз шабпарачашм<sup>6</sup>,  
Чашмаи офтобро чи гуноҳ?  
Рост ҳоҳй ҳазор ҷашми чунони,  
Кур бехтар, ки офтоб сиёҳ!

#### ҲИКОЯТ

Якеро аз мулуки Аҷам<sup>7</sup> ҳикоят кунанд, ки дasti татовул<sup>8</sup> ба моли раҳият дароз карда буд ва ҷабру азият оғоз карда, то ба ҷое, ки ҳалқ аз макоиди<sup>9</sup> феълаш ба ҷаҳон бирафтанд ва аз қурбати<sup>10</sup> ҷабраш роҳи ғурбат<sup>11</sup> гирифтанд. Чун раият кам шуд, иртифои<sup>12</sup> вилюят нуқсон пазирукт ва ҳазина тиҳӣ<sup>13</sup> монд ва душманон зўр оварданд.

1 Яъне: сабаби душмани инҳо; 2 Дома мулкаху — подшохияш бардавом бод; 3 Ҳамгион — ҳама касон; 4 Яъне: ҳасад-баранда из феъли худ дар азоб аст; 5 Муқбилон — хушбахтон; 6 Шабпарачашм — касе, ки ҷашмаш монанди ҷашми шабпарак ба рӯшной тоб надорад; 7 Аҷам — Эрон; 8 Татовул — таҷовуз; 9 Мақоид — ҳилаҳо, фиребҳо; 10 Қурбат — саҳти; 11 Ғурбат — ғариб; 12 Иртифоъ — маҳсулӣ ғалаба; 13 Тиҳӣ — холӣ.

Ҳар ки фарьёдраси рўзи мусибат хоҳад,  
Гу: дар айёми саломат ба ҷавонмардӣ күш.  
Бандаи ҳалқабагӯш ар нанавозӣ, биравад,  
Лутф кун, лутф, ки бегона шавад ҳалқа ба гӯш!

Боре ба маҷлиси ў — дар китоби «Шоҳнома» меҳон-  
данд дар заволи мамлакати Захҳок ва аҳди Фиридун,  
Вазир маликро пурсид: «Ҳеч тавон донистан, ки Фи-  
ридун, ки ганҷу мулку ҳашам надошт, чӣ гуна бар ў  
мамлакат муқаррар шуд?» Гуфт: «Он чунон ки шуни-  
дӣ ҳалқе бар ў ба таассуб<sup>1</sup> гирд омаданд ва тақвият  
карданд, подшоҳӣ ёфт». Гуфт: «Эй малик, чун гирд  
омадани ҳалқе мӯчиби подшоҳист, ту мар ҳалқро па-  
решон барои чӣ мекунӣ? Магар сари<sup>2</sup> подшоҳӣ кар-  
дан надорӣ?

Ҳамон беҳ, ки лашкар ба ҷон парварӣ,  
Ки султон ба лашкар кунад сарварӣ».

Малик гуфт: «Мӯчиби гирд омадани сипоҳу раият  
чӣ бошад?» Гуфт: «Подшоҳро қарам бояд, то бар ў  
гирд оянд, ва раҳмат, то дар ғаноҳи давлаташ эмин  
нишинанд ва туро ин ҳар ду нест.

Накунад ҷаврпеша султонӣ,  
Ки наояд зи гург чӯпонӣ.  
Подшоҳе, ки тарҳи зулм афканд,  
Пой девори мулки хеш биканд».

Маликро панди вазири носеҳ<sup>3</sup> мувофиқи табъи му-  
холиф наомад: рӯй аз ин сухан дарҳам қашиду ба  
зинданаш фиристод. Басе барнаомад ки<sup>4</sup> бани ами<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Таассуб — дар ин ҷо ба маънни пуштибонӣ ва ҳимоят;

<sup>2</sup> Сар — ният, ҳаёл; <sup>3</sup> Носеҳ — насиҳатгар; <sup>4</sup> Яъне: дере нагу-  
зашта; <sup>5</sup> Бани ам — писарони амак.

султон ба мунознат<sup>1</sup> хостанд ва ба муковимат лашкар оростанд ва мулки падар хостанд<sup>2</sup>. Қавме, ки аз дасти татовули ў ба чон омада буданд ва парешоншуда, бар эшон гирд омаданд ва тақвият<sup>3</sup> карданد, то мулк аз тасарруфи ин бадар рафт ва бар онон муқаррар шуд.

Подшоҳе, к-ӯ раво дорад ситам бар зердаст,  
Дўстдораш рўзи саҳтӣ душмани зўровар аст.  
Бо раият сулҳ кун в-аз ҷанги ҳасм эмин  
нишин,  
З-он ки шоҳаншоҳи одилро раият лашкар аст.

#### ҲИКОЯТ

Подшоҳе бо ғуломе аҷамӣ дар қишиғӣ нишастан ва ғулом дигар<sup>4</sup> дарьё надида буд ва меҳнати қишиғӣ наёзмуда. Гиръяву зорӣ дарниҳод<sup>5</sup> ва ларза бар андомаш афтод, ҷандон ки мулотифат<sup>6</sup> карданд, ором намегирифт ва айши малик аз ў мұнағғас<sup>7</sup> буд. Чора надонистанд. Ҳакиме дар он қишиғӣ буд, маликро гуфт: «Агар фармон дехӣ, ман ўро ба тариқе ҳомӯш гардонам». Гуфт: «Фояти лутфу қарам бошад». Бифармуд, то ғуломро ба дарьё андохтанд, боре ҷанд ғӯта ҳӯрд, мӯяш гирифтанду пеши қишиғӣ оварданд, ба ду даст дар суккони<sup>8</sup> қишиғӣ овехт, чун баромад, ба гӯшае бинишастан ва ором ёфт. Маликро аҷаб омад, (аз ҳаким) пурсид: «Дар ин чӣ ҳикмат буд?» Гуфт: «Аз аввал меҳнати ғарқ шудан начашида буд ва қадри саломати қишиғӣ намедонист. Ҳамчунин қадри оғият касе донад, ки ба мусибате гирифтор ояд.

1 *Мунознат* — низоъ; 2 *Хостанд* — дар мавриди якум ба маънни бархестанд, дар мавриди дуйум ба маънни талаб карданд; 3 *Тақвият* — қувватдиҳӣ. 4 *Дигар* — дар ин чо ба маънни пеш аз ин; 5 *Дарниҳод* — сар кард; 6 *Мулотифат* — лутфу меҳрубонӣ; 7 *Мұнағғас* — талх, тира; 8 *Суккон* — рули қишиғии бодбондор.

Эй сер, туро нони чавин хуш нанамояд,  
Маъшуки ман аст он, ки ба наздики ту зишт  
аст,  
Хурони биҳиштиро дӯзах бувад аъроф<sup>1</sup>,  
Аз дӯзахиён пурс, ки аъроф биҳишт аст!

\* \* \*

Фарқ аст миёни он ки ёраш дар бар,  
То он ки ду чашми интизораш бар дар.

### ҲИҚОЯТ

Хурмузро<sup>2</sup> гуфтанд: «Вазирони падарро чӣ хато дидӣ, ки банд фармудӣ?» Гуфт: «Хатое маълум на-кардам ва лекин дидам, ки маҳобати<sup>3</sup> ман дар дили эшон бекарон<sup>4</sup> аст ва бар аҳди ман эътимоди куллӣ надоранд, тарсидам, ки аз бими газанди хеш<sup>5</sup> оҳангӣ<sup>6</sup> ҳалоки ман кунанд, пас қавли ҳукаморо<sup>7</sup> кор бастам<sup>8</sup>. ки гуфтаанд:

Аз он, к-аз ту тарсад, битарс, эй ҳаки  
В-агар бо чун ў сад барой ба ҷанг<sup>9</sup>!  
Набинӣ, ки чун ғурба очиз шавад,  
Барорад ба ҷангол ҷашми паланг.  
Аз он<sup>10</sup> мор бар пои рой<sup>11</sup> занад,  
Ки тарсад сарашро бикӯбад ба санг.

### ҲИҚОЯТ

Яке аз мулуки араб ранҷур<sup>12</sup> буд дар ҳолати пири, ва умеди зиндагонӣ қатъ карда, ки саворе аз дар да-

<sup>1</sup> Аъроф — дар ақидаи аҳли дин: ҷоест байни дӯзах ва биҳишт. <sup>2</sup> Хурмуз — писари подшоҳ Нӯшервон; <sup>3</sup> Маҳобат — ҳайбат, ҳавф; <sup>4</sup> Бекарон — беканор, беҳад; <sup>5</sup> Яъне: аз ҳавфи зиён дидани худашон; <sup>6</sup> Оҳанг — қасд; <sup>7</sup> Ҳукамо — донишмандон; <sup>8</sup> Яъне: амал кардам; <sup>9</sup> Яъне: агарчӣ ба сад каси дигари монанди вай ғолиб барой ҳам; <sup>10</sup> Яъне: аз он сабаб; <sup>11</sup> Рой — ҷӯпон; <sup>12</sup> Ранҷур — бемор.

ромаду башорат<sup>1</sup> дод, ки фалон қалъаро ба давлати худованд күшодем ва душманон асир омаданду сипоҳ ва раияти он тараф ба чумлагай мутеи фармон гаштанд. Малик нафасе сард бароварду гуфт: «Ин мужда маро нест, душманонам рост, яъне ворисони мамлакат,

Бад-ин умед ба сар шуд, дареғ умри азиз:  
Ки он чи дар дилам аст, аз дарам фароз ояд.  
Умеди баста баромад<sup>2</sup>, вале чй фоида з-онк,  
Умед нест, ки умри гузашта бозояд».

#### ҲИКОЯТ

Бар болини турбати Яхъё-пайғамбар мұтакиф<sup>3</sup> будам дар ҷомеи Димишқ, ки яке аз мулуки араб, ки ба бейнсоғи мансуб буд, иттифоқан ба зиёрат омаду намоз кард ва ҳочат ҳост...

Он гоҳ маро гуфт: «Аз он ҷо ки ҳиммати дарвешон аст ва сидқи муюмилати эшон, хотире ҳамроҳи ман кунед<sup>4</sup> ки аз душмани саъб<sup>5</sup> андешанокам». Гуфтамаш:

«Бар раияти заиф раҳмат кун, то аз душмани қавӣ заҳмат набинӣ!»

Ба бозувони тавонову қуввати сари даст,  
Хатост панҷаи мискини нотавон бишкаст.  
Битарсад он, ки бар афтодагон набахшояд,  
Қи гар зи пой дарояд касаш нагирад даст.  
Ҳар он, ки тухми бадӣ кишту ҷашми некӣ дошт.  
Димоги беҳуда пухту ҳаёли ботил баст.  
Зи гӯш пунба бурун ору доди ҳалқ бидех<sup>6</sup>,  
В-агар ту менадиҳӣ дод, рӯзи доде ҳаст!

<sup>1</sup> Башорат — ҳабари хуш; <sup>2</sup> Яъне: умед ҳосил шуд; <sup>3</sup> Мұтакиф — гӯшанишин; <sup>4</sup> Яъне: маро дуо кунед; <sup>5</sup> Саъб — саҳт, қаттол; <sup>6</sup> Яъне: ба доди ҳалқ рас.

\* \* \*

Банй одам аъзои якдигаранд,  
Ки дар офариниш зи як гавҳаранд.  
Чу узве ба дард оварад рӯзгор.  
Дигар узвҳоро намомад қарор.  
Ту к-аз меҳнати дигарон бегами,  
Нашояд, ки номат ниҳанд одами!

### ҲИКОЯТ

Дарвеше мустаҷобуддаъва<sup>1</sup> дар Бағдод падид омад.  
Ҳаҷҷоҷ ибни Юсуфро<sup>2</sup> хабар карданد, бихондашу гуфт:  
«Дуои хайре бар ман бикун!» Гуфт: «Худоё, чонаш бистон!» Гуфт: «Аз баҳри худо, ин чӣ дуост?» Гуфт: «Ин дуои хайр аст туро ва ҷумлаи мусулмононро!»

Эй забардасти зердастозор!  
Гарм то кай бимонад ин бозор?  
Ба чӣ кор оядат ҷаҳондорӣ?  
Мурданат беҳ, ки мардумозорӣ!

### ҲИКОЯТ

Яке аз мулуки беинсоф, порсоero пурсиd: «Аз ибодатҳо қадом фозилтар аст?»<sup>3</sup> Гуфт: «Туро хоби нимрӯз, то дар он як нафас ҳалқро наёзорӣ!»

Золимеро хуфта дидам ними рӯз,  
Гуфтам: ин фитнаст, хобаш бурда беҳ.  
В-он, ки хобаш беҳтар аз бедорӣ аст,  
Он ҷунон бадзиндагонӣ мурда беҳ!

<sup>1</sup> Яъне: дуояш иҷбатшаванда; <sup>2</sup> Ҳаҷҷоҷ — иоми яке аз амирони араб аст, ки дар золимӣ шӯҳрат ёфтааст; <sup>3</sup> Фозилтар — афзалтар.

## Х И К О Я Т

Яке аз подшоҳони пешин дар риояти<sup>1</sup> мамлакат сустӣ кардӣ ва лашкар ба сахтӣ доштӣ. Лоҷарам<sup>2</sup> душмане саъб рӯй намуд, ҳама пушт бидоданд.

Чу доранд ганҷ аз сипоҳӣ дареф,  
Дареф оядаш даст бурдан ба тег.

Якero аз онон, ки ғадр<sup>3</sup> карданд, бо ман дӯстӣ буд, маломат кардаму гуфтам: «Дун аст ва бесипосу сифла ва ноҳақшинос, ки ба андак тағъири ҳол аз маҳдуми<sup>4</sup> қадим баргардад ва хуқуки неъмати солҳо дарнавардад<sup>5</sup>». Гуфт: «Агар ба қарам маъзур дорӣ, шояд<sup>6</sup>, ки аспам дар ин воқеа бечав буд ва намадзинам ба гарав ва султон, ки ба зар бо сипоҳӣ бахилий кунад, бо ӯ ба ҷон ҷавонмардӣ натавон кард».

Зар бидех марди сипоҳиро, то сар биниҳад,  
В-агараш зар надеҳӣ, сар биниҳад дар олам<sup>7</sup>.

## Х И К О Я Т

Сиёҳгӯшро<sup>8</sup> гуфтанд: «Туро мулозимати сӯҳбати шер ба чӣ ваҷҳ ихтиёр афтод?». Гуфт: «То фазлаи<sup>9</sup> сайдаш меҳӯрам ва аз шарри душманон дар паноҳи савлати ӯ зиндагонӣ мекунам». Гуфтанд: «Акнун, ки ба зилли<sup>10</sup> ҳимояташ даромадӣ ва ба шукри неъматаш эътироф кардӣ, чаро наздиктар наёй, то ба ҳалқаи

<sup>1</sup> Риоят — нигаҳдорӣ; <sup>2</sup> Лоҷарам — ноҷор; <sup>3</sup> Ғадр — бевофой; <sup>4</sup> Маҳдум — хӯҷаин, он ки ба ӯ хизмат мекунанд; <sup>5</sup> Дарнавардад — фаромӯш кунад; <sup>6</sup> Шояд — дар ин ҷо ба маъни сазовор аст; <sup>7</sup> Сар ниҳодан — дар мисраи якӯм: аз ҷон гузаштан, дар мисраи дуйӯм: сари худро гирифта ба ягон ҷо рафтан; <sup>8</sup> Сиёҳгӯш — ҳайвони даррандаест хурдтар аз саг; <sup>9</sup> Фазла — сарқут, боқимондаи хӯрок, хуроки нимхӯрда; <sup>10</sup> Зил — соя.

хосонат дарорад ва аз бандагони мухлисат шуморад?». Гуфт: «Ҳамчунон аз батши<sup>1</sup> ў эмин нестам».

Агар сад сол габр<sup>2</sup> оташ фурӯзад,  
Ба як дам, к-андар ў афтад, бисӯзад.

Афтад<sup>3</sup>, ки надими<sup>4</sup> ҳазрати султонро зар биёяд ва бошад, ки сар биравад ва ҳукамо гуфтаанд: Аз талаввуни<sup>5</sup> табъи подшоҳон барҳазар бояд будан, ки вақте ба саломе биранданд ва дигар вақт ба дашноме хилъат<sup>6</sup> диҳанд ва овардаанд, ки зарофати<sup>7</sup> бисъёр кардан хунари надимон асту айби ҳакимон».

Ту бар сари қадри хештан бошу викор,  
Бозию зарофат ба надимон бигузор!

#### Х И К О Я Т

Яке аз рафиқон шикояти рӯзгори номусоид ба назди ман овард, ки кифофи<sup>8</sup> андак дорам ва аёли бисъёр ва тоқати бори фоқа<sup>9</sup> намеорам ва борҳо дар дилам омад, ки ба иқлиме дигар нақл кунам<sup>10</sup>, то дар ҳар он сурат, ки зиндагонӣ қарда шавад, касеро бар некубади ман иттилоъ<sup>11</sup> набошад.

Бас гурсна хуфт, кас надонист, ки кист?  
Бас ҷон ба лаб омад, ки бар ў кас нагирист.

Боз аз шамотати аъдо<sup>12</sup> барандешам, ки ба таъна дар қафои ман биханданд ва саъи маро дар ҳаққи аёл бар адами муруват ҳамл кунанд ва гӯянд:

<sup>1</sup> Батш — ҳамла, ҳуҷум; <sup>2</sup> Габр — пайрави мазҳаби зардушт, ки оташро бисъёр ҳурмат мекунад; <sup>3</sup> Яъне: чунин воқеъ мешавад, ки...; <sup>4</sup> Надим — ҳамсӯҳбати хос; <sup>5</sup> Талавун — рангорангӣ, дам ба дам таъириёбӣ; <sup>6</sup> Хилъат — ҷомаи инъомӣ; <sup>7</sup> Зарофат — шӯҳӣ, ҳазл; <sup>8</sup> Кифоғ — даромад, бозъёфт; <sup>9</sup> Фоқа — фақири, қашшоқӣ; <sup>10</sup> Яъне: сафар кунам, равам; <sup>11</sup> Иттилоъ — ҳабар; <sup>12</sup> Яъне: аз ришҳанди душманон, метарсам, ки ин кӯшиши маро дар ҳаққи аҳлу аёлам бенисоғӣ нашуморанд;

Бубин он беҳамиятро, ки ҳаргиз  
Наҳоҳад дид рӯи некбаҳтӣ,  
Таносонӣ гузинад хештанро,  
Зану фарзанд бигзорад ба саҳтӣ,

Ва дар илми муҳосибат, чунон ки маълум аст, чизе  
донам; агар ба ҷоҳи<sup>1</sup> шумо шуғле муайян шавад, ки  
мӯчиби ҷамъияти хотир бошад, бақияти умр аз ӯҳдан  
шукри он неъмат берун омадан натавонам». Гуфтам:  
«Амали подшоҳ, эй бародар, ду тараф дорад: умеди  
нон ва бими ҷон ва хилофи раъи хирадмандон аст,  
бад-он умед дар ин бим афтодан.

Қас наёяд ба хонаи дарвеш,  
Қи хироҷи замину боғ бидех.  
Е ба ташвишу ғусса розӣ бош,  
Е ҷигарбанд<sup>2</sup> пеши зоғ бинех».

Гуфт: «Ин муносиби ҳоли ман нагуфтӣ ва ҷавоби  
саволи ман наёвардӣ. Нашунидай, ки ҳар кӣ хиёнат  
варзад, ғушташ аз ҳисоб биларзад.

Ростӣ мӯчиби ризои худост,  
Қас надидам, ки гум шуд аз раҳи рост.

Ва ҳукамо гӯянд: «Чор қас аз чор қас ба ҷон би-  
ранҷанд: ҳаромӣ аз султон ва дузд аз посbon ва фо-  
сиқ аз ғаммоз<sup>3</sup> ва руспӣ<sup>4</sup> аз мӯҳтасиб<sup>5</sup>, ва онро, ки  
ҳисоб пок аст, аз муҳосиба чӣ бок аст?

---

<sup>1</sup> Ба ҷоҳи шумо — аз баракати мартабаи шумо; <sup>2</sup> Ҷигар-  
банд — банди ҷигар; <sup>3</sup> Ғаммоз — суханчин; <sup>4</sup> Руспӣ — фоҳиша;  
<sup>5</sup> Мӯҳтасиб — амалдори назораткунандай иҷрои қонунҳои ша-  
рият дар бозор.

Макун фарохравй дар амал, агар хоҳӣ,  
Ки вақти рафъи ту бошад мачоли душман танг.  
Ту пок бошу мадор аз кас, эй бародар, бок!  
Зананд чомаи нопок гозурон<sup>1</sup> бар санг».

Гуфтам: «Ҳикояти он рӯбоҳ муносиби ҳоли туст, ки дидандаш гурезон ва бехиштан — афтону хезон. Қасе гуфташ: «Чӣ оғат аст, ки мӯчиби<sup>2</sup> чандин маҳофат<sup>3</sup> аст?» Гуфто: «Шунидаам, ки шутурро ба сухра<sup>4</sup> мегиранд». Гуфт: «Эй сафех, шутурро бо ту чӣ муносибат асту туро бо чӣ мушобеҳат?». Гуфт: «Хомӯш, ки агар ҳасудон ба ғараз гӯянд «ин ҳам бачаи шутур аст» ва гирифтор оям, кӣ ғами таҳлиси<sup>5</sup> ман дорад, то тафтиши ҳоли ман кунад ва то тарьёқ<sup>6</sup> аз Ироқ оварда шавад, моргазида мурда бувад».

Туро ҳамчунин фазл асту диёнату тақво ва амонат, аммо мутааннитон<sup>7</sup> дар каминанд ва муддаиён<sup>8</sup> гӯшанишин, агар он чи ҳусни сирати туст, ба хилофи он тақрир<sup>9</sup> кунанд ва дар маърази<sup>10</sup> хитоби подшоҳ афтӣ, дар он ҳолат киро мачоли мақолат<sup>11</sup> бошад? Пас маслиҳат он бинам, ки мулки қаноатро ҳаросат кунӣ ва тарки раёсат гӯй.

Ба дарьё-дар манофеъ бешумор аст,  
В-агар хоҳӣ саломат, бар канор аст».

Рафик ин сухан бишуниду ба ҳам баромад<sup>12</sup> ва рӯй аз ҳикояти ман дар ҳам кашид ва суханҳои ранчишомез гуфтан гирифт, ки ин чӣ ақлу кифоят аст ва фах-

<sup>1</sup> Гозурон — шустагарон, либосшӯён; <sup>2</sup> Мӯчиб — сабаб, бонс;  
<sup>3</sup> Маҳофат — ҳавф, воҳима; <sup>4</sup> Сухра — кори маҷбурӣ; <sup>5</sup> Таҳлис — ҳалосӣ; <sup>6</sup> Тарьёқ — подзаҳр, давои зидди заҳр; <sup>7</sup> Мутааннитон — айбӯён, хурдагирон; <sup>8</sup> Муддаӣ — иддаокунанда; ракиб; <sup>9</sup> Тақрир — баён; <sup>10</sup> Маъраз — арзгоҳ, ҷон зоҳир кардани ҷизе; <sup>11</sup> Мақолат — гуфтугӯй; <sup>12</sup> Яъне: дилтанг шуд, ранҷид.

му дироят?<sup>1</sup> Қавли ҳукамо дуруст омад, ки гуфтаанд: «Дүстон дар зиндон ба кор сянд, ки бар суфра ҳаман душманон дүст намоянд».

Дүст машмор он ки дар неъмат занад  
Лофи ёрию бародархондагй.

Дүст он бошад, ки гирад дасти дүст  
Дар парешонхолию дармондагй.

Дидам, ки мутағайир<sup>2</sup> мешавад ва насиҳат ба ғараз мешунавад, ба наздики Соҳибдевон рафтам, ба собиқаи маърифате<sup>3</sup>, ки дар миёни мо буд, сурати ҳолаш баён кардам ва аҳлияту истехқоқаш<sup>4</sup> бигуфтам, то ба кори муҳтасаре насб карданд. Чанде бар ин баромад, лутфи табъашро бидиданд ва ҳусни тадбиращро биписандиданд ва кораш аз он даргузашт, ба мартабате волотар<sup>5</sup> аз он мутамаккин<sup>6</sup> шуд. Ҳамчунин начми<sup>7</sup> саодаташ дар тараққӣ буд, то ба авчи иродат<sup>8</sup> бирашид ва муқарраби<sup>9</sup> ҳазрати султон ва мушорунилайҳ ва мӯътамадуналайҳ<sup>10</sup> гашт. Бар саломати ҳолаш шодмонӣ кардам ва гуфтам:

Зи кори баста маяндешу дил шикаста мадор,  
Ки оби ҷашмаи ҳайвон<sup>11</sup> даруни торикист.

\* \* \*

Манишин рӯтуруш аз гардиши айём, ки сабр,  
Гарчи талҳ аст валекин бари ширин дорад.

Дар он қурбат<sup>12</sup> маро бо тоифаи ёрон иттифоқи сафар афтод. Чун аз зиёрати Макка бозомадам, ду ман-

<sup>1</sup> Дироят — доистан, доной; <sup>2</sup> Мутағайир шудан — дигар шудан, қаҳр кардан; <sup>3</sup> Собиқаи маърифат — шиносии пешина; <sup>4</sup> Истехқоқ — лаёқат; <sup>5</sup> Воло — олӣ, баланд; <sup>6</sup> Мутамаккин — чойгир, муқаррар; <sup>7</sup> Наҷм — ситора; <sup>8</sup> Иродат — дар ин ҷо ба маъни марҳамат, илтифот; <sup>9</sup> Муқарраб — наздик; <sup>10</sup> Мушорунилайҳ — шахси номбаршуда, шахси ишоратшуда; мӯътамадуналайҳ — шахсе, ки ба вай эътимод карда шудааст; <sup>11</sup> Ҷашмаи ҳайвон — оби ҳаёти афсонавӣ; <sup>12</sup> Қурбат — наздикӣ.

зилам истиқбол кард. Зоҳири ҳолашро дидам: нарешон ва дар ҳайати дарвешон. Гуфтам: «Чӣ ҳолат аст?» Гуфт: «Он чунон ки ту гуфти, тоифае ҳасад бурданд ва ба хиёнатам мансуб карданд ва малик... дар кашфи ҳақиқати он истиқсо<sup>1</sup> нафармуд ва ёрони қадиму дўстони ҳамим<sup>2</sup> аз калимаи ҳақ ҳомуш шуданд ва сұхбати<sup>3</sup> дерин фаромӯш кардан.

Набинӣ, ки пеши худованди ҷоҳ,  
Ниёишкунон даст бар бар<sup>4</sup> ниҳанд;  
Агар рӯзгораш дарорад зи пой,  
Ҳама оламаш иёй бар сар ниҳанд.

Филчумла, ба анвои уқубат гирифтор будам, то дар ин ҳафта ки муждаи саломати ҳүҷҷоҷ<sup>5</sup> бирасид, (шоҳ) аз банди гаронам ҳалос кард ва мулки маврусаам<sup>6</sup> хос. Гуфтам: «Он навбат ишорати ман қабулат наёмад, ки гуфтам: «Амали подшоҳон чун сафари дарьёст<sup>7</sup> хатарнок ва судманд: ё ганҷ баргирӣ ё дар тилисм бимирий.

Ё зар ба ҳар ду даст кунад хоча дар канор,  
Ё мавҷ рузе афканадаш мурда бар канор».

Маслиҳат надидам аз ин беш реши дарунаш ба маломат ҳарошидан ва намак пошидан, бад-ин калима иҳтизор кардам:

«Надонистӣ, ки бинӣ банд бар пой  
Чу дар гӯшат наёмад панди мардум;  
Дигар раҳ<sup>8</sup>, чун надорӣ тоқати неш,  
Макун ангушт дар сӯрохи қаждум!»

---

<sup>1</sup> Истиқсо — мулоҳизан чукур; <sup>2</sup> Ҳамим — бисъёр наздик, қарин; <sup>3</sup> Сӯхбат — дар ин ҷо ба маънни дўстӣ, ҷурагӣ; <sup>4</sup> Барсандуқи дил, сина; <sup>5</sup> Ҳүҷҷоҷ — ҳоҷиён, одамони ҳаҷкарда; <sup>6</sup> Мавруса — меросмонда, меросӣ; <sup>7</sup> Дарьё — баҳр; <sup>8</sup> Раҳ — дағъа, маротиба.

## ХИКОЯТ

Овардаанд, ки Нушервони одилро дар шикоргохе сайде кабоб карданد ва намак набуд. Гуломе ба русто рафт, то намак орад, Нушервон гуфт: «Намак ба қимат биситон<sup>1</sup>, то расме нашавад ва дех хароб на-гардад». Гуфтанд: «Аз ин қадар чй халал ояд?» Гуфт: «Буньёди зулм дар чаҳон аввал андаке будааст, ҳар ки омад бар у мазиде<sup>2</sup> кард, то бадин ғоят расид».

Агар зи боғи раият малик хӯрад себе,  
Бароваранд ғуломони ў дарахт аз бех.  
Ба панҷ байза<sup>3</sup>, ки султон ситам рано дорад,  
Зананд лашкариёнаш ҳазор мурғ ба сех<sup>4</sup>.

## ХИКОЯТ

Омилеро<sup>5</sup> шунидам, ки хонаи раият хароб кардӣ, то ҳазонаи султон обод кунад. Бехабар аз қавли ҳакимон, ки гуфтаанд: «Ҳар кӣ худойро биёзорад, то дили ҳалқе ба даст орад, худованди таоло ҳамон ҳалкро бар ў гуморад<sup>6</sup>, то димор<sup>7</sup> аз рӯзгораш барорад»,

Оташи сӯзон накунад бо сипанд<sup>8</sup>,  
Он чи кунад дуди дили дардманд.

Сари чумлаи ҳайвонот, гуянд, ки шер аст ва камтарини ҷонварон ҳар ва ба иттифоқ<sup>9</sup> хари борбар, бех ки шери мардумдар.

<sup>1</sup> Яъне: намакро ба пул харида гир; <sup>2</sup> Мазид — илова, чизи иловагӣ; <sup>3</sup> Байза — тухми мурғ; <sup>4</sup> Сех — сихи кабоб; <sup>5</sup> Омил — амалдор; <sup>6</sup> Гуморад — вазифадор мекунад; <sup>7</sup> Димор — ҳалок, нобудӣ; <sup>8</sup> Сипанд — ҳазориспанд; <sup>9</sup> Ба иттифоқ — мувофиқи қавли яқдилонаи ҳама.

Мискин хар агарчи бетамиз аст,  
Чун бор ҳамебарад азиз аст.  
Говону харони борбардор  
Беҳ з-одамиёни мардумозор.

Бозомадем ба ҳикояти вазири ғофил. Маликро тарфе<sup>1</sup> аз замоими<sup>2</sup> ахлоқи ў ба қароин<sup>3</sup> маълум шуд, дар шиканча кашиду ба анвои уқубат бикушт.

Ҳосил нашавад ризои султон,  
То хотири бандагон начӯй.  
Хоҳӣ, ки худой бар ту бахшад,  
Бо ҳалқи худой кун накӯй.

Овардаанд, ки яке аз ситамдидагон бар ў бигзашт, ва дар ҳоли табоҳи ў тааммул<sup>4</sup> карду гуфт:

«На ҳар кӣ қуввати бозую мансабе дорад,  
Ба салтанат бихӯрад моли мардумон багизоф<sup>5</sup>,  
Тавон ба ҳалқ фурӯ бурдан устухони дурушт,  
Вале шикам бидарад, чун бигирад<sup>6</sup> андар ноф.

\* \* \*

Намонад ситамгори бадрӯзгор,  
Бимонад бар ў лаънати пойдор.

#### ҲИКОЯТ

Мардумозореро ҳикоят кунанд, ки санге бар сари солехе<sup>7</sup> зад. Дарвешро маҷоли интиқом набуд, сангро нигоҳ ҳамедошт, то замоне, ки маликро бар он лаш-

<sup>1</sup> Тарфе -- қисме, баъзе; <sup>2</sup> Замоим -- бадиқо; <sup>3</sup> Қароин -- қаринаҳо, аломуатҳо, ишоратҳо; <sup>4</sup> Тааммул -- бо дикқат мулоҳиза кардан; <sup>5</sup> Багизоф -- бекфра, ноҳақ, муфт; <sup>6</sup> Бигирад -- дармонад, банд шавад; <sup>7</sup> Солех -- одами некӯкор.

кари хашм омаду дар чоҳ кард. Дарвеш андар омаду санг дар сараш күфт. Гуфто: «Ту кистӣ ва маро ин санг чаро задӣ? Гуфт: «Ман фалонам ва ин ҳамон санг аст, ки дар фалон таърих бар сари ман задӣ». Гуфт: «Чандин рӯзгор кучо будӣ?». Гуфт: «Аз ҷоҳат<sup>1</sup> меандешидам, акнун ки дар ҷоҳат дидам, фурсат ғанимат донистам».

Носазоеро, ки бинӣ бахтъёр,  
Оқилон таслим карданд иҳтиёр.  
Чун надорӣ ноҳуни дарранда тез!  
Бо бадон он бех, ки кам гирӣ ситеz!  
Ҳар кӣ бо пӯлодбозу панча кард,  
Соиди<sup>2</sup> симини<sup>3</sup> худро ранча кард.  
Бош, то дасташ бибандад рӯзгор,  
Пас ба коми дӯстон мағзаш барор!

#### ҲИКОЯТ

Золимеро ҳикоят кунанд, ки ҳезуми дарвешон ҳаридӣ ба ҳайф<sup>4</sup> ва тавонгаронро додӣ ба тарҳ<sup>5</sup>. Соҳибдиле<sup>6</sup> бар ӯ гузар карду гуфт:

«Морӣ ту, ки ҳар киро бубинӣ бизани.  
Ӣ бүм, ки ҳар кучо нишинӣ, биканий.

\* \* \*

Зӯрат ар беш меравад бо мо,  
Бо худованди ғайбдон наравад.  
Зӯрмандӣ макун бар аҳли замин,  
То дуое бар осмон наравад!»

<sup>1</sup> Ҷоҳ — бузургӣ, мартабаи ҳукмронӣ; <sup>2</sup> Соид — бозу; <sup>3</sup> Симин — нуқрагин, маҷозан сафед ва нозуқ; <sup>4</sup> Ҳайф — дар ин ҷо ба маънни зулму зӯрӣ; <sup>5</sup> Тарҳ — молеро бо нархи гарон ба зердастони худ ба тарзи маҷбурий фурӯхтани подшоҳон ва амалдорон; <sup>6</sup> Соҳибдил — хирадманд, донишманд.

Хоким аз гуфтани ў биранцид ва рўй аз насиҳати ў дар ҳам кашиду бар ў илтифот накард. То шабе оташи матбах дар анбори ҳезумаш афтод ва соири амлокаш бисўхт ва аз бистари нармаш ба хокистари гарм нишонд. Иттифоқан ҳамон шахс бар ў бигузашту дидаш, ки бо ёрон ҳамегуфт: «Надонам, ин оташ аз кучо дар сарои ман афтод?» Гуфт: «Аз дуди дили дарвешон».

Ҳазар кун зи дарди дарунҳои реш<sup>1</sup>,  
Ки реши дарун оқибат сар кунад<sup>2</sup>.  
Баҳам бармакун<sup>3</sup> то тавонӣ диле,  
Ки оҳе ҷаҳоне ба ҳам баркунад<sup>4</sup>.

Бар точи Қайхисрав навишта буд:

Чӣ солҳои фаровону умрҳои дароз,  
Ки ҳалқ бар сари мо бар замин бихоҳад рафт<sup>5</sup>.  
Чунон ки даст ба даст омадаст мулк ба мо.  
Ба дастҳои дигар ҳамчунин бихоҳад рафт.

#### ҲИКОЯТ

Дарвеше мұчаррад<sup>6</sup> ба гүшәи сахрое нишаста буд. Подшоҳе бар ў бигузашт. Дарвеш, аз он ҷо, ки фароги<sup>7</sup> мулки қаноат аст, сар бар наёварду илтифот накард. Султон, аз он ҷо, ки сатвати<sup>8</sup> салтанат аст, биранчиду гуфт: «Ин тоифаи хирқапӯшон<sup>9</sup> бар мисоли ҳайвонанд ва аҳлияту одамият надоранд». Вазир наздикаш омаду гуфт: «Эй ҷавонмард! Султони рӯи замин бар ту гузар кард, ҷаро хидмате накардӣ ва шарти адаб ба ҷо наёвардӣ?» Гуфт: «Султонро бигӯй,

<sup>1</sup> Реш — заҳм; <sup>2</sup> Сар кунад — зоҳир мешавад; <sup>3</sup> Ба ҳам кардан — озурдан; <sup>4</sup> Ба ҳам баркунад — ба ҳамдигар занад; <sup>5</sup> Яъне: мо ҳок мешавему ҳалқ бар сари ҳоки мо роҳ меравад; <sup>6</sup> Мұчаррад — танҳо; <sup>7</sup> Фарог — фориғболӣ, осоиштагӣ; <sup>8</sup> Сатват — ҳайбат; иқтидор; <sup>9</sup> Хирқапӯшон — дарвешон.

таваққұй<sup>1</sup> хидмат аз касе дор, ки тавакқуи неъмат аз ту дорад ва дигар бидон, ки мулук<sup>2</sup> аз баҳри поси раиятанд, на раият аз баҳри тоати<sup>3</sup> мулук!

Подшаҳ посбони дарвеш аст,  
Гарчи ромиш<sup>4</sup> ба фарри<sup>5</sup> давлати ўст.  
Гўспанд аз барои чўпон нест,  
Балки чўлон барои хидмати ўст.

Яке имрӯз комрон бинӣ,  
Дигареро дил аз муҷоҳида<sup>6</sup> реш.  
Рӯзаке чанд бош<sup>7</sup>, то бихӯрад  
Ҳок мағзи сари хаёландеш.

Фарқи шоҳию бандагӣ бархост,  
Чун қазои навишта омад пеш.  
Гар касе хоки мурда бозканад,  
Нашиносад тавонгару дарвеш».

Маликро гуфти дарвеш устувор омад<sup>8</sup>. Гуфт: «Чизе аз ман бихоҳ!» Гуфт: «Он ҳамехоҳам, ки дигар бора заҳмати ман надиҳӣ». Гуфт: «Маро панде бидеҳ». Гуфт:

Дарьёб<sup>9</sup> кунун, ки неъматат ҳаст ба даст,  
Қ-ин давлату мулк меравад даст ба даст!

#### ҲИКОЯТ

Подшоҳе ба күштани бегуноҳе фармон дод. Гуфт:  
«Эй малик, ба мӯчиби ҳашме, ки туро бар ман аст,

<sup>1</sup> Таваққұй — умед, ҹашмдошт; <sup>2</sup> Мулук — подшоҳон; <sup>3</sup> Тоат — дар ин ҷо ба маънни парастиш; <sup>4</sup> Ромиш — роҳат, фароғат; <sup>5</sup> Фар — шаъну шавкат; <sup>6</sup> Муҷоҳида — ҷаҳд, кӯшиш; <sup>7</sup> Бош — сабр кун, мунтазир бош; <sup>8</sup> Яъне: маъқул шуд; <sup>9</sup> Дарьёб! — дастгирӣ (ёрмандӣ) кун.

озори худ маңай, ки ин уқубат бар ман ба як нафас ба сар ояду базаи<sup>1</sup> он бар ту چовид бимонад.

Даврони бако чу боди сахро бигузашт,  
Талхиву жушиву зишту зебо бигузашт.  
Пиндошт ситамгар, ки чафо бар мо кард,  
Бар гардани ү бимонду бар мо бигузашт<sup>2</sup>.

Маликро насиҳати ү судманд омаду аз сари хуни  
ү бархост.

#### ҲИҚОЯТ

Шайёде<sup>3</sup> гесувон бофт, ки ман алавиям<sup>4</sup> ва бо қо-  
филай Ҳичоз ба шаҳр даромад, ки аз ҳаҷ ҳамеоям ва  
қасидае пеши малик бурд, ки ман гуфтаам. (Подшоҳ)  
неъмати бисъёраш фармуд ва икром кард. Яке аз ну-  
дамои ҳазрати подшоҳ, ки дар он сол аз сафари дарьё  
омада буд, гуфт: «Ман уро иди азҳо<sup>5</sup> дар Басра дид-  
ам, Ҳоҷӣ чӣ гуна бошад?»<sup>6</sup> Дигаре гуфто: «падараш  
насронӣ<sup>7</sup> буд дар Малатия, писари шариф чӣ гуна бо-  
шад?» Ва шеърашро ба девони Анварӣ ёфтанд. Малик  
фармуд, то бизанандаш ва нағӣ<sup>8</sup> кунанд, то ҷандин  
дурӯғ дарҳам<sup>9</sup> ҷаро гуфт? (Шайёд) гуфт: «Эй ҳу-  
дованди<sup>10</sup> рӯи замин! Як суханат дигар дар хидмат  
бигуям, агар рост набошад, ба ҳар уқубат, ки фармой,  
сазоворам! Гуфт: «Бигӯ, то он чист?» Гуфт:

«Фарибе гарат мост пеш оварад,  
Ду паймона об асту як чумча дӯғ,

<sup>1</sup> База — гуноҳ, чиноят; <sup>2</sup> Бар мо бигузашт он ҷафое, ки  
ситамгар бар сари мо оварда буд, гузашта рафт; <sup>3</sup> Шайёд —  
ғиребгар; <sup>4</sup> Алавӣ — насли Алӣ, сайд; <sup>5</sup> Иди азҳо — иди кур-  
бон; <sup>6</sup> Яъне: вай ба Макка нарафта чӣ тавр ҳоҷӣ шудааст;  
<sup>7</sup> Насромуӣ — пайрави мазҳаби Исо; <sup>8</sup> Нағӣ кардан — бадарға  
кардан; <sup>9</sup> Дарҳам — паси ҳамдигар; <sup>10</sup> Ҳудованд — соҳиб, ҳу-  
чанин, дар ин ҷо ба маънни подшоҳ.

Гар аз банда лағве<sup>1</sup> шунидӣ, бубахш,  
Чаҳондида бисъёр гӯяд дурӯғ!»

Маликро ханда гирифт ва гуфт: «Аз ин росттар  
сухан дар умри худ нагуфтӣ». Фармуд то он чи маъ-  
мули<sup>2</sup> ӯст, муҳайё доранд ва ба хушӣ биравад.

#### ҲИКОЯТ

Бо тоифаи бузургон ба киштӣ нишаста будам. Зав-  
рақе<sup>3</sup> дар паи мо ғарқ шуд, ду бародар ба гирдобе  
дарафтоданд. Яке аз бузургон гуфт маллоҳро<sup>4</sup>: «Би-  
гир ин ҳардувонро, ки ба ҳар як панҷоҳ динорат ди-  
ҳам». Маллоҳ дар об афтод ва то якеро бираҳонид,  
он дигар ҳалок шуд. Гуфтам: «Бақияи умраш намон-  
да буд, аз ин сабаб дар гирифтани ӯ таъхир кардӣ ва  
дар он дигар таъцил». Маллоҳ бихандиду гуфт: «Он  
ҷӣ ту гуфтӣ, яқин<sup>5</sup> аст ва дигар майли хотир ба ра-  
ҳонидани ин бештар буд, ки вақте дар биёбоне монда  
будам, маро бар шутур нишонд ва аз дasti он дигар  
тозиёнае<sup>6</sup> ҳӯрда будам дар тифлӣ...»

То тавонӣ даруни кас маҳарош,  
К-андар ин роҳ хорҳо бошад.  
Кори дарвеши мустаманд<sup>7</sup> барор,  
Ки туро низ корҳо бошад».

#### ҲИКОЯТ

Ду бародар (буданд): яке хидмати султон кардӣ  
ва дигар ба зӯри бозу нон ҳӯрдӣ<sup>8</sup>. Боре тавонгар  
гуфт дарвешро, ки: «чаро хидмат<sup>9</sup> накунӣ, то аз машақ-

<sup>1</sup> *Лағв* — сухани бехуда; <sup>2</sup> *Маъмул* (бо ҳарфи ҳамза) —  
орзу, дилҳоҳ; <sup>3</sup> *Заврақ* — қаиқ; <sup>4</sup> *Маллоҳ* — киштибон; <sup>5</sup> *Яқин* —  
бешубҳа, бешак; <sup>6</sup> *Тозиёна* — қамчин; <sup>7</sup> *Мустаманд* — мӯҳтоҷ;  
<sup>8</sup> Яъне бо меҳнат ризқу рӯзи мейфт; <sup>9</sup> Дар ин ҷо мурод аз  
ҳидмат амалдории дарбор аст.

қати кор кардан бираҳӣ». Гуфт: «Ту ҷаро кор накунӣ, то аз мазаллат<sup>1</sup> хидмат раҳон ёбӣ, ки хирадмандон гуфтаанд: «Нони худ ҳӯрдану нишастан, беҳ ки камари заррин ба хидмат бастан».

Ба даст оҳани тафта<sup>2</sup> кардан ҳамир,  
Беҳ аз даст бар сина пеши амир.

Умри гаронмоя<sup>3</sup> дар ин сарф шуд,  
То чӣ ҳӯрам сайфу<sup>4</sup> чӣ пӯшам шито?<sup>5</sup>  
Эй шиками хира, ба ноне бисоз<sup>6</sup>,  
То накунӣ пушт ба хидмат дуто!»

#### ҲИКОЯТ

Гурӯҳе ҳукамо ба ҳазрати<sup>7</sup> Қисро ба маслиҳате дар сухан ҳамегуфтанд ва Бузурҷмехр, ки меҳтари эшон буд, ҳомуш. Гуфтандаш: «Чаро бо мо дар ин баҳс сухан нагуӣ?» Гуфт: «Вазирон бар мисоли атиббоанд<sup>8</sup> ва табиб дору надиҳад ҷуз сақимро<sup>9</sup>. Пас, чун<sup>10</sup> бинам, ки раъи шумо барсавоб<sup>11</sup> аст, маро бар сари он сухан гуфтан ҳикмат набошад.

Чу коре бе фузули<sup>12</sup> ман барояд  
Маро дар вай сухан гуфтан нашояд.  
В-агар бинам, ки нобинову ҷоҳ аст,  
Агар ҳомуш бинишнам, гуноҳ аст!»

<sup>1</sup> Мазаллат — хорӣ; <sup>2</sup> Тафта — тафсондашуда, сурх кардашуда; <sup>3</sup> Гаронмоя — азиз, қиматбаҳо; <sup>4</sup> Сайф — тобистон; <sup>5</sup> Шито — зими斯顿; <sup>6</sup> Хира — бешарм, саркаш; <sup>7</sup> Бисоз — қаноат кун; <sup>7</sup> Ба ҳазрати — дар ҳузури; <sup>8</sup> Атиббо — табибон; <sup>9</sup> Сақим — бемор; <sup>10</sup> Чун — вақте ки; <sup>11</sup> Барсавоб — дуруст; <sup>12</sup> Фузул — дар ин ҷо ба маъни мудохила.

## ҲИКОЯТ

Хоруннарашидро чун мулки Миср мусаллам<sup>1</sup> шуд, гуфт: «Ба хилофи он төғү<sup>2</sup>, ки ба ғурури мулки Миср даъвии худой кард, набахшам ин мамлакатро, магар ба хасистарини бандагон». Сиёхе<sup>3</sup> дошт — номи у Хасиб. Мулки Миср ба вай арzonй дошт ва гуянд ак-лу дирояти<sup>4</sup> ў то ба чое буд, ки тоифаи ҳурроси<sup>5</sup> Миср шикоят овардандаш, ки пунба кошта будем борон бевакт омаду (аз беобӣ) талаф шуд. Гуфт: «Пашм боистӣ коштан, то талаф нашудӣ».

Донишманде ин сухан бишуниду гуфт:

Агар рӯзӣ<sup>6</sup> ба дониш дарфузудӣ,  
Зи нодон тангрӯзитар набудӣ.  
Ба нодон ончунон рӯзӣ расонад,  
Ки сад доно дар ў ҳайрон бимонад...

## ҲИКОЯТ

Искандари румиро пурсиданд: «Диёри Машриқу Мағриб ба чӣ гирифтӣ, ки мулуки пешинро ҳазоину<sup>7</sup> умру лашкар беш аз ин будааст ва чунин фатҳе мұяссар нашуд?» Гуфто: «Ба авни худои азза ва ҷалла<sup>8</sup> ҳар мамлакатеро, ки гирифтам, раъияташ наёзурдам ва номи подшоҳон ҷуз ба накӯй набурдам!»

Бузургаш нахонанд аҳли хирад,  
Ки номи бузургон ба зиштӣ барад.

<sup>1</sup> Мусаллам шуд — ба даст даромад; <sup>2</sup> Төғү — туғъёнкунанда, исъёнгар, яъне Фиръавн, ки даъвои худой карда буд; <sup>3</sup> Сиёҳ — ғуломи зангӣ; <sup>4</sup> Дироят — фаҳм, дониш; <sup>5</sup> Ҳуррос — дехконон; <sup>6</sup> Рӯзӣ — ризқ; <sup>7</sup> Ҳазоин — ҳазинаҳс; <sup>8</sup> Авн — ёрмандӣ азза ва ҷалла — азизу бузург аст.



Боби дүйүм

ДАР АХЛОКИ ДАРВЕШОН

ХИКОЯТ

Дузде ба хонаи порсое даромад, чандон ки чуст,  
чизе наёфт, дилтанг шуд. Порсо хабар шуд. Гилеме,  
ки бар он хуфта буд, дар роҳи дузд андохт, то маҳ-  
рум нашавад.

Шунидам, ки мардони роҳи худо  
Дили душманонро накарданд танг.  
Туро кай мұяссар шавад ин мақом,,  
Ки бо дүстонат хилоф асту чанг.

Маваддати<sup>1</sup> ахли сафо чи дар рую чи дар қафо,  
на чунон, ки аз пасат айб гиранду пешат миранд.

Дар баробар чу гусфанди салим<sup>2</sup>,  
Дар қафо ҳамчу гурги мардумхор.  
Ҳар кий айби дигарон пеши ту оварду шумурд,  
Бегумон, айби ту пеши дигарон хоҳад бурд.

<sup>1</sup> Маваддат — дүстій; <sup>2</sup> Дар баробар — дар рү бар рү; <sup>3</sup> Салим — беозор.

Тане чанд аз равандагон муттафиқи саёчат буданд ва шарики ранчу роҳат. Хостам то мурофиқат<sup>1</sup> кунам, мувофиқат накарданд. Гуфтам: «Аз қарами ахлоқи бузургон баид<sup>2</sup> аст рӯй аз мусоҳибати<sup>3</sup> мискин он тофтан ва фоида дареф доштан, ки ман дар нафси хеш ин қудрату суръат мешиносам, ки дар хидмати мардони порсо ёри шотир<sup>4</sup> бошам, на бори хотир».

Яке зон миён гуфт: Аз ин сухан, ки шунидӣ, дил танг мадор, ки дар ин рӯзҳо дузде ба сурати дарвешон баромада, худро дар силки<sup>5</sup> сӯҳбати мо мунтазам кард<sup>6</sup>.

Чӣ донанд мардум, ки дар ҷома қист?  
Нависанда донад, ки дар нома чист?

Ва аз он ҷо, ки саломати ҳоли дарвешон аст, гумони фузулаш<sup>7</sup> набурданд ва ба ёри қабулаш карданд.

Сурати ҳоли орифон<sup>8</sup> далқ<sup>9</sup> аст,  
Ин қадар бас, ки рӯй дар ҳалқ аст.  
Дар амал қӯшу ҳар чӣ ҳоҳӣ пӯш,  
Тоҷ бар сар неҳу алам<sup>10</sup> бар дӯш.  
Тарки дунъёву шаҳват асту ҳавас,  
Порсой на тарки ҷомаву бас.  
Дар қажоганд<sup>11</sup> мард бояд буд,  
Бар муханнас<sup>12</sup> силоҳи ҷанг чӣ суд?»

<sup>1</sup> Мурофиқат — рафоқат, ҳамроҳӣ; <sup>2</sup> Баид — дур; <sup>3</sup> Мусоҳибат — ҳамсӯҳбатӣ; <sup>4</sup> Шотир — тезрав, тезрафтор; <sup>5</sup> Силк — саф, қатор; <sup>6</sup> Мунтазам кард — ҷойгир кард, ҷой гиронд; <sup>7</sup> Фузул — мудоҳила; яъне аз мудоҳила карданаш гумони бад набурданд; <sup>8</sup> Орифон — порсоён, парҳезгорон (дар маъни динӣ); <sup>9</sup> Далқ — ҷандаи қаландарӣ; <sup>10</sup> Алам — байрак; <sup>11</sup> Қажоганд — ҷомаи ҷангӣ, ки ба дарунаш ба ҷои пахта абрешим меандохтаанд, то қи тири таъсир накунад; <sup>12</sup> Муханнас — хуносӣ, ҳез.

Рузе то ба шаб рафта будем ва шабонгоҳ ба пои  
ҳисор хуфта, дузде бета॑вфиқ ибрики<sup>1</sup> рафиқ бар  
дошт, ки ба таҳорат меравам ва (лекин) ба ғорат  
мерафт.

Порсо бин, ки хирқа<sup>2</sup> дар бар кард,  
Ҷомаи Қаъбаро ҷули ҳар кард.

Чандон ки аз назари дарвешон ғоиб шуд, ба бур-  
че бар рафт ва дурҷе<sup>3</sup> бидуздид, то рӯз равшан шуд,  
он торикрав маблағе<sup>4</sup> роҳ рафта буд ва рафиқони  
бегуноҳ хуфта. Бомдодон ҳамаро ба қалъа даровар-  
данду бизаданду ба зиндон карданд. Аз он таърих  
тарки сӯҳбат гуфтему тариқи узлат<sup>5</sup> гирифтем.

Чу аз қавме яке бедонишӣ кард,  
На кехро<sup>6</sup> манзалат монад, на меҳро<sup>7</sup>.  
Шунидастӣ, ки ғове дар алафзор  
Биёлояд<sup>8</sup> ҳама ғовони дехро.

Гуфтам: «Сипосу миннат ҳудоро, ки аз баракати  
дарвешон маҳрум намондам, гарчи ба сурат аз сӯҳ-  
бат ваҳид<sup>9</sup> афтодам бад-ин ҳикоят, ки гуфтӣ мус-  
тағид<sup>10</sup> гаштам ва амсоли маро ҳамаи умр он на-  
сиҳат ба кор ояд».

Ба як нотарошида дар маҷлисе,  
Биранҷад дили ҳушмандон басе.  
Агар биркае<sup>11</sup> пур кунанд аз гулоб,  
Саге дар вай афтад, кунад манҷалоб<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Ибриқ—офтобаи сағол; <sup>2</sup> Хирқа—либоси зоҳидӣ; <sup>3</sup> Дурҷ—  
кутича, зарғи даҳонтанги маҳсуси ҷавоҳирот; <sup>4</sup> Маблағе — дар  
ин ҷо ба маънни бисъёр; хеле; <sup>5</sup> Узлат — гӯшанишинӣ; <sup>6</sup> Кех—  
калон; <sup>7</sup> Меҳ — хурд; манзалат — мартаба, дараҷа, ҳурмат;  
<sup>8</sup> Биёлояд — олуда мекунад; <sup>9</sup> Сӯҳбат — дар ин ҷо ба маънни  
ҳамроҳӣ. Ваҳид — танҳо; <sup>10</sup> Мустағид — баҳравар; <sup>11</sup> Бирка—  
ҳавзи қалон барон ҷамъ омадани оби борон; <sup>12</sup> Манҷалоб —  
оби чиркину бадбӯй.

## Х И К О Я Т

Зоҳиде меҳмони подшоҳе буд. Ба таом бинишастанд, камтар аз он ҳӯрд, ки иродати ў буд ва чун ба намоз бархостанд, беш аз он кард, ки одати ў, то занни салоҳият<sup>1</sup> дар ҳаққи ў зиёдат кунанд.

Тарсам нарасӣ, ба Қаъба, эй аъробӣ<sup>2</sup>,  
К-ин раҳ ки ту меравӣ, ба Туркистон аст!

Чун ~~б~~-мақоми<sup>3</sup> хеш омад суфра<sup>4</sup> хост, то тановул<sup>5</sup> кунад. Писаре соҳибфаросат дошт, гуфт: «Эй падар, боре ба маҷлиси сulton-дар таом нахӯрдӣ?» Гуфт: «Дар назари эшон чизе нахӯрдам, ки ба кор ояд». Гуфт: «Намозро ҳам қазо кун, ки чизе накардӣ, ки ба кор ояд!»

Эй ҳунарҳо гирифта бар кафи даст,  
Айбҳо баргирифта зери бағал.  
То чӣ ҳоҳӣ ҳаридан, эй қаллоб,  
Рӯзи дармондагӣ ба сими дағал<sup>6</sup>.

## Х И К О Я Т

Ёд дорам, ки дар айёми туфулият<sup>7</sup> мутааббид<sup>8</sup> будаму шабхез ва мӯлаи<sup>9</sup> зӯҳду парҳез. Шабе дар хидмати падар нишаста будам ва ҳама шаб дида барҳам набаста ва мусҳафи<sup>10</sup> азиз дар канор гирифта ва тоифае гирди мо хуфта. Падарро гуфтам: «Аз инон яке сар барнамедорад, ки дугонае<sup>11</sup> бигузорад, чунон ҳоби ғафлат бурдаанд, ки гӯй нахуфтаанд, ки

<sup>1</sup> Занни салоҳият — гумони ростӣ ва дурустӣ; <sup>2</sup> Аъробӣ — араби бодиянишин; <sup>3</sup> Мақом — ҷой, манзил; <sup>4</sup> Суфра — дастархон; <sup>5</sup> Тановул — ҳӯрок ҳӯрдан; <sup>6</sup> Сими дағал — нукраи носара; <sup>7</sup> Туфулият — кӯдакӣ; <sup>8</sup> Мутааббид — худро ибодаткунанда нишон додан; <sup>9</sup> Мӯлаъҳарис — шилқин; <sup>10</sup> Мусҳаф — Қуръон; <sup>11</sup> Дугона — ду ракъат намоз.

·мурдаанд». Гуфт: «Ҷони падар, ту низ агар бихуфти,  
бех аз он, ки дар пустини мардум афтӣ».

Набинад муддай<sup>1</sup> чуз хештанро,  
Ки дорад пардаи пиндор<sup>2</sup> дар пеш.  
Гарат чашми худобине бубахшанд,  
Набинӣ ҳеч кас очизтар аз хеш.

#### ҲИКОЯТ

Якero аз бузургон ба маҳфилем — андар ҳамеситу-  
данд<sup>3</sup> ва дар авсофи ҷамилаш<sup>4</sup> муболиға мекарданд.  
Сар бароварду гуфт: «Ман онам, ки ман донам:

Шахсам ба ҷашми оламиён хубманзар аст,  
В-аз хубси ботинам сари ҳичлат фиканда пеш,  
Товусро ба нақшу нигоре, ки ҳаст, ҳалқ  
Таҳсин кунанду ў ҳичил аз зишт пои хеш».

#### ҲИКОЯТ

Шабе дар биёбони Макка аз бехобӣ пои рафтнам  
намонд, сар биниҳодаму шутурбонро гуфтам: «Даст  
аз ман бидор.

Пои мискин пиёда ҷанд равад,  
Қ-аз таҳаммул сутух<sup>5</sup> шуд бухтӣ<sup>6</sup>.  
Со шавад ҷисми фарбехе лоғар,  
Лоғаре мурда бошад аз саҳтӣ».

Гуфт: «Эй бародар, Ҳарам<sup>7</sup> дар пеш асту ҳаромӣ  
дар пас; агар рафтӣ, бурдӣ ва-гар хуфтӣ, мурдӣ!».

Хуш аст зери муғелон<sup>8</sup> ба роҳи бодия хуфт  
Шаби раҳил<sup>9</sup>, вале тарки ҷон бибояд гуфт!

<sup>1</sup> Муддай — иддаоқунанда; <sup>2</sup> Пиндор — гумон; <sup>3</sup> Ситудан —  
таърифу тавсиф кардан; <sup>4</sup> Авсофи ҷамил — сифатҳои хуб;  
<sup>5</sup> Сутух — очиз, нотавон; <sup>6</sup> Бухтӣ — шутур; <sup>7</sup> Ҳарам — масциди  
Қаъба; <sup>8</sup> Муғелон — дараҳти хордор; <sup>9</sup> Раҳил — кӯч, ба роҳ-  
дарой..

## ХИКОЯТ

Дарвешеро зарурате пеш омад. Гилеме аз хонан ёре бидуздид, Ҳоким фармуд, то дасташ бибуранд. Сохиби гилем шафоат кард, ки ман ўро биҳил<sup>1</sup> кардам. Гуфто: «Ба шафоати ту ҳадди шаръ<sup>2</sup> фурӯ нагузорам». Гуфт: «Рост гуфтӣ, лекин ҳар кӣ аз моли вакф чизе бидуздад, қатъи ядаш<sup>3</sup> лозим наояд. Ҳар чи дарвешон-рост, вакғи мӯҳтоҷон аст». Ҳоким даст аз у бидошт ва маломат кардан гирифт, ки «чаҳон бар ту танг омада буд, ки дуздӣ накардӣ, илло аз хонаи чунин ёре? Гуфт: «Эй худованд, нашунидай, ки гуфтаанд «Хонаи дӯston бирӯбу дари душманон макуб!»

Чун ба саҳти дарбимонӣ тан ба аҷз андар мадех,  
Душманонро пӯст баркан, дӯstonро пӯстин!

## ХИКОЯТ

Пиёдае сару по бараҳна бо корвони Ҳичзор аз Қӯфа бадар омад ва ҳамроҳи мо шуд ва маълуме<sup>4</sup> надошт, хиромон ҳамерафту мегуфт:

«На ба уштуре саворам, на чу ҳар ба зери борам,  
На худованди раият, на ғуломи шаҳриёрам;

Ғами мавҷуду парешонии маъдум надорам,  
Нафасе мезанам осудаву умре ба сар орам».

Уштурсаворе гуфташ: «Эй дарвеш, кучо меравӣ, баргард, ки ба саҳти бимирий!» Нашуниду қадам дар биёбон ниҳод ва бирафт, чун ба Нахлаи Маҳмуд даррасидем, тавонгарро аҷал фаро расид, дарвеш ба бо-

<sup>1</sup> Биҳил — ҳалол; <sup>2</sup> Ҳадди шаръ — ҷазон шаръӣ; <sup>3</sup> Қатъи яд — буриданӣ даст; <sup>4</sup> Яъне: пулे ва озукае надошт.

линаш фароз омаду гуфт: «Мо ба сахтй намурдему ту бар бухтй бимурдй».

Шахсе ҳама шаб бар сари бемор гирист,  
Чун рұз омад, бимурду бемор бизист.

Эй басо аспи тезрав, ки бимонд,  
Ки хари ланг өн ба манзил бурд.  
Бас ки<sup>1</sup> дар хок тандурустонро  
Дағын кардему захмхұрда намурд.

#### Х И К О Я Т

Корвонеро дар замини Юнон бизаданду неъмати бекиёс бибурдан. Бозургонон<sup>2</sup> гирьяву зорй карданда ва худою пайғамбарро шафөй овардан, фоида набуд.

Чу пирұз<sup>3</sup> шуд дүзді тирафон<sup>4</sup>.  
Чи ғам дорад аз гирьяи корвон?

Луқмони ҳаким андар он корвон буд. Яке гуфташ аз корвониён: «Магар инонро насиҳате күнй ва мавъизае<sup>5</sup> гүй, то тарфе<sup>6</sup> аз моли мо даст бидоранд, ки дареғ бошад чандин неъмат, ки зоеъ<sup>7</sup> шавад». Гуфт: «Дареғ калимаи ҳикмат бошад бо әшон гуфтан»<sup>8</sup>.

Оқанеро, ки мүриёна<sup>9</sup> бихұрд,  
Натағон бурд аз ү ба сайқал<sup>10</sup> занг,  
Бо сияхдил чй суд гуфтани ваъз,  
Наравад меки оқанин бар санг.

1 Эй басо! чй бисьеर; 2 Бозургон — савдогар; 3 Пирұз — ғолиб; 4 Тирафон — дарунсиёх; 5 Мавъиза — ваъз, панд; 6 Тарфе — қисме, ҳиссае; 7 Зоеъ шудан — беҳуда рафтан, нобуд шудан; 8 Яне: ба инҳо ҳикмат хондан ҳайф аст; 9 Мүриёна — занги оқан; 10 Сайқал — тозакунй, қилодиҳй.

Ба рӯзгори саломат шикастагон дарьёб,  
Ки ҷабри<sup>1</sup> хотири мискин бало бигардонад.  
Чу соил аз ту ба зорӣ талаб кунад чизе,  
Бидех, вагарна ситамгар ба зӯр бистонад.

#### ҲИКОЯТ

Лукмонро гуфтанд: «Адаб аз кӣ омухтӣ?» Гуфт:  
«Аз беадабон: ҳар чи аз эшон дар назарам нописанд  
омад, аз он парҳез кардам».

Нагӯянд аз сари бозича ҳарфе,  
Қаз он панде нагирад соҳиби ҳуш,  
В-агар сад боби ҳикмат пешӣ нодон,  
Бихонанд, оядаш бозича дар гӯш.

#### ҲИКОЯТ

Обидеро<sup>2</sup> ҳикоят кунанд, ки шабе даҳ ман<sup>3</sup> таом  
бихӯрдӣ ва то саҳар ҳатме бикардӣ. Соҳибдиле шу-  
ниду гуфт: «Агар нимноне бихӯрдию бихуфтӣ, бисъ-  
ёр аз ин фозилтар<sup>4</sup> будӣ».

Андарун аз таом холӣ дор,  
То дар у нури маърифат бинӣ,  
Тиҳӣ аз ҳикматӣ ба иллати<sup>5</sup> он,  
Қи пурӣ аз таом то бинӣ.

#### ҲИКОЯТ

Пешӣ яке аз машоих<sup>6</sup> гила кардам, ки фалон ба  
фасоди ман гувоҳӣ додааст<sup>7</sup>. Гуфто: «Ба салоҳаш  
хицил кун!»<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Ҷабр — дар ин ҷо ба маъни тасаллодиҳӣ ва дилбардо-  
рӣ; <sup>2</sup> Обид — ибодаткунанда; <sup>3</sup> Ман — дар ин ҷо ба маъни  
порция; <sup>4</sup> Яъне: афзалтар; <sup>5</sup> Иллат — сабаб; <sup>6</sup> Машоих — бу-  
зургон; <sup>7</sup> Яъне: маро вайроншуда гуфтааст; <sup>8</sup> Яъне: ту бо кир-  
дори некат вайро хицил кун.

Ту некұравишиш бош, то бадсигол<sup>1</sup>,  
Ба нүксы<sup>2</sup> ту гуфтан наёбад мачол!  
Чу оҳанги барбат<sup>3</sup> бувад мустақим<sup>4</sup>,  
Кай аз дасти мутриб<sup>5</sup> хурад гүшмол!

### ХИКОЯТ

Якеро аз машоихи Шом пурсиданд, ки ҳақиқати тасаввуф чист? Гуфт: «Аз ин пеш тоифае дар ҷаҳон пароканда буданд ба сурат ва ба маънӣ ҷамъ, акун қавме ҳастанд, ба сурат ҷамъу ба маънӣ пароканда...»

### ХИКОЯТ

Вақте дар сафари Ҳичоз тоифае ҷавонони соҳибдил ҳамдами ман буданду ҳамқадам. Вақтҳо замзамае бикардандӣ ва байте муҳакқиқона<sup>6</sup> бигуфтандӣ. Обиде<sup>7</sup> дар сабил<sup>8</sup> мункири ҳоли дарвешон буд ва бехабар аз дарди эшон, то бирасидем ба ҳайли<sup>9</sup> Баниҳилол. Қӯдаке сиёҳ, аз ҳайи<sup>10</sup> араб, бадар омад ва овозе баровард, ки мурғ аз ҳаво даровард<sup>11</sup>. Уштури обидро дидам, ки ба ракс андаромад ва обидро бияндохту бирафт. Гуфтам: «Эй шайх, дар ҳайвон (суруд) асар кард ва туро ҳамчунон тафовут намекунад».

Донӣ чӣ гуфт маро он булбули сахарӣ,  
Ту худ чӣ одамие, к-аз ишқ бехабарӣ!  
Уштур ба шеъри араб дар ҳолат<sup>12</sup> асту тараб,  
Гар завқ нест туро; кажтабъ ҷонаварӣ!

<sup>1</sup> Бадсигол — бадхоҳ, бадандеш; <sup>2</sup> Нүкс — камбудӣ; <sup>3</sup> Барбат — як навъ асбоби торноки мусиқӣ; <sup>4</sup> Мустақим — мунтазам; <sup>5</sup> Мутриб — созанда, навозанда; <sup>6</sup> Муҳакқиқона — ҳақиқаттала bona; <sup>7</sup> Обид — ибодатгар; <sup>8</sup> Сабил — тариқат, роҳу расми аҳли тасаввуф; <sup>9</sup> Ҳайл — қабила; <sup>10</sup> Ҳай — тоифа; <sup>11</sup> Яъне: бо таъсири худ гӯё мурғро аз парриш бозмедошт; <sup>12</sup> Ҳолат — дар ин ҷо ба маънии шодӣ.

Якеро аз мулук муддати умр сипар<sup>1</sup> шуд. Қоим-мақом<sup>2</sup> надошт, васият кард, ки бомдодон нахустин касе, ки аз дари шаҳр андар ояд, точи шоҳӣ бар сари вай ниҳанд ва тафвизи<sup>3</sup> мулк бад-ӯ кунанд. Иттифоқо, аввал касе, ки даромад, гадое буд, ки ҳамаи умр луқма андӯхта ва руқъа<sup>4</sup> бар руқъа духта. Аркони давлат ва аъёни ҳазрат васияти малик ба ҷой оварданду таслими мағотехи<sup>5</sup> қилоъ<sup>6</sup> ва ҳазоин бад-ӯ карданд. Муддате мулк ронд<sup>7</sup>, то баъзе умарои давлат гардан аз итоати ӯ бипечониданд ва мулук аз ҳар тараф ба мунозиат<sup>8</sup> хостан гирифтанд ва ба мӯковимат лашкар оростан. Филчумла, сipoху раият ба ҳам баромад<sup>9</sup> ва бархе<sup>10</sup> тарафи билод<sup>11</sup> аз қабзи тасарруфи ӯ бадар рафт. Дарвеш аз ин воқеа ҳастахотир ҳамебуд, то яке аз дӯстони қадимаш, ки дар ҳолати дарвешӣ қарин<sup>12</sup> буд, аз сафаре бозомад ва дар чунон мартаба дидаш. Гуфт: «Миннат<sup>13</sup> худойро, ки гулат аз хор баромад ва хор аз пой бадаромад ва баҳти баландат раҳбарӣ кард ва иқболу саҷодат ёвари, то бад-ин поя расидӣ...»

Шукуфа гоҳ шукуфтасту гоҳ ҳушида<sup>14</sup>,  
Дарахт вақт бараҳнасту вақт пӯшида».

Гуфт: «Эй ёри азиз, таъзиятам кун, ки ҷои таҳният<sup>15</sup> нест. Он гоҳ, ки ту дидӣ, ғами ноне доштам ва имрӯз ташвиши ҷаҳоне».

---

<sup>1</sup> Сипарӣ шудан — тамом шудаи, ба охир расидан; <sup>2</sup> Қоим-мақом — ҷонишин; <sup>3</sup> Тафвиз — супурдан, додан; <sup>4</sup> Руқъа — ямоқ, дарбех; <sup>5</sup> Мағотех — ҷамъи мифтоҳ, яъне қалид; <sup>6</sup> Қилоъ — ҷамъи қалъа; <sup>7</sup> Мулк рондан — подшоҳӣ кардан; <sup>8</sup> Мунозиат — ҷанг, низоъ; <sup>9</sup> Яъне: ҳашмнок шуд, оташин шуд; <sup>10</sup> Бархе — баъзе; <sup>11</sup> Билод — шаҳрҳо, кишварҳо; <sup>12</sup> Қарин — наздик; <sup>13</sup> Миннат — шукр, раҳмат; <sup>14</sup> Ҳушида — ҳушкида, ҳушкшуда; <sup>15</sup> Таҳният — муборакбод.

Агар дуньё набошад дардмандем,  
В-агар бошад, ба меҳраш пойбандем.  
Балое з-ин чаҳондошубтар нест,  
Ки ранчи хотир аст, ар ҳаст, в-ар нест.

Маталаб, гар тавонгарӣ ҳоҳӣ,  
Чуз қаноат, ки давлатест ҳаниӣ<sup>1</sup>.

Гар ғаниӣ<sup>2</sup> зар ба доман афшонад,  
То назар дар савоби ў накуниӣ<sup>3</sup>,  
Қаз бузургон шунидаам бисъёр:  
Сабри дарвеш бех, ки базли<sup>4</sup> ғаниӣ.

Агар биръён кунад Баҳром гӯреӣ<sup>5</sup>,  
На чун пои малаҳ бошад зи мӯре.

#### ҲИКОЯТ

Якero дусте буд, ки амали девон кардӣ. Муддате иттифоки мулоқот наяфтод. Қасе гуфт: «Фалонро дер шуд, ки надидӣ?» Гуфт: «Ман уро наҳоҳам, ки бубинам». Қазоро яке аз қасони ў ҳозир буд, гуфт: «Чӣ ҳато кардааст, ки малулиӣ<sup>6</sup> аз дидани ў?» Гуфт: «Ҳеч малоле нест, аммо дӯстони девониро вақте тавон дид, ки маъзул<sup>7</sup> бошанд ва маро роҳати хеш дар ранчи ў набояд».

Дар бузургиву доругири амал,  
З-ошибон фароғате<sup>8</sup> доранд.  
Рӯзи дармондагиву маъзулиӣ<sup>9</sup>,  
Дарди дил пеши дӯстон оранд.

<sup>1</sup> Ҳаниӣ — гуворо, форам; <sup>2</sup> Ғаниӣ — бой, давлатманд; <sup>3</sup> Яъне: зинхор ўро некӯкор ҳисоб накун; <sup>4</sup> Базл — баҳшиш, инъом; <sup>5</sup> Мурод аз ин Баҳроми Гӯр аст, ки яке аз подшоҳони сосонӣ буд. Гӯр — дар ин ҷо ба маънии ҳаргӯр, аст ки ҳайвони вахшии широршаванда мебошад; <sup>6</sup> Малул — дилгиршуда; <sup>7</sup> Маъзул — аз кор гирифташуда, бекор кардашуда; <sup>8</sup> Фароғат — дар ин ҷо ба маънии бепарвой; <sup>9</sup> Маъзул — бекоршавӣ.

## Х И К О Я Т

Сохибдилеро гуфтанд: «Бад-ин хубӣ, ки офтоб аст, нашунидаем, ки касе ўро дӯст гирифтааст ва ишқ оварда». Гуфт: «Барои он, ки ҳар рӯз метавон дид, магар дар зимиston, ки маҳҷуб<sup>1</sup> асту маҳҷуб.

Ба дидори мардум шудан<sup>2</sup> айб нест,  
Ва лекин на чаидон, ки гӯянд «бас!»  
Агар хештанро маломат кунӣ,  
Маломат набояд шунидан зи кас.

## Х И К О Я Т

Аз сӯхбати ёрони Димишқам малолате падид омада буд, сар дар биёбони Қудс<sup>3</sup> ниҳодам ва бо ҳайвонот унс гирифтам, то вакте, ки асири қайди фаранг<sup>4</sup> шудам, дар ҳандақи Таробулус бо ҷуҳудонам ба кори гил бидоштанд<sup>5</sup>. Яке аз руасои<sup>6</sup> Ҳалаб, ки собиқаи маърифате<sup>7</sup> миёни мо буд, гузар карду бишноҳт ва гуфт: «Эй фалон, ин чӣ ҳолат аст?». Гуфтам: «Чӣ гӯям?

Ҳамегурехтам аз мардумон ба қӯҳу ба дашт,  
Ки аз худой набудам ба дигарӣ пардоҳт<sup>8</sup>.  
Қиёс кун, ки чӣ ҳолам бувад дар ин соат,  
Ки дар тавилаи<sup>9</sup> номардумам бибояд соҳт.

Пой дар занцир пеши дӯстон  
Бех, ки бо бегонагон дар бӯстон.

---

<sup>1</sup> Маҳҷуб — рӯпӯшида; <sup>2</sup> Шудан — дар ин ҷо ба маънии рафтан аст; <sup>3</sup> Биёбони Қудс — биёбони атрофи Байтул-муқаддас; <sup>4</sup> Дар ин ҷо мақсад аз фаранг — мардуми европагӣ, иштироккунандай ҷанги ахли салиб аст; <sup>5</sup> Яъне: маҷбуран кор фармуданд; <sup>6</sup> Руасо — раисон, сардорон; <sup>7</sup> Яъне: ошноии пештара; <sup>8</sup> Яъне: ба ҷуз худо бо касе кор надоштам; <sup>9</sup> Тавила — саф, қатор.

Бар ҳолати ман раҳмат оварду ба даҳ динор<sup>1</sup> аз қайдам халос кард ва бо худ ба Ҳалаб бурду духтаре, ки дошт, ба никоҳи ман даровард, ба қобини<sup>2</sup> сад динор. Муддате баромад, духтар бадхӯй, ситеzarӯй, нофармон<sup>3</sup> буд, забондарозӣ кардан гирифт ва айши маро мунағғас<sup>4</sup> доштан.

Зани бад дар сарои марди нақӯ,  
Ҳам дар ин олам аст дӯзахи ӯ.

Боре забони тааннут<sup>5</sup> дароз карда ҳамегуфт: «Ту он нестӣ, ки падарам туро аз фаранг ба даҳ динор халос кард?» Гуфтам: «Бале, онам, ки ба даҳ динор халос карду ба сад динор дар дасти ту гирифтор!»

Шунидам гӯсфандеро бузурге  
Раҳонид аз даҳону дasti гурge.  
Шабонгах корд бар ҳалқаш бимолид,  
Равони гӯсфанд аз вай бинолид:  
Ки аз чанголи гургам даррабудӣ,  
Чу дидам оқибат: худ гург будӣ!

### ҲИКОЯТ

Яке аз мутааббидони<sup>6</sup> Шом дар беша зиндагонӣ кардӣ ва барги дараhton xӯрдӣ. Подшоҳе ба ҳукми зиёрат ба наздики вай рафту гуфт: «Агар маслиҳат бинӣ, ба шаҳр-андар, барои ту мақоме бисозам, ки фароғӣ<sup>7</sup> ибодат аз ин беҳ даст диҳад ва дигарон ҳам ба баракати анфоси<sup>8</sup> шумо мустафид<sup>9</sup> гарданду ба салоҳи аъмоли<sup>10</sup> шумо иқтидо кунанд». Зоҳид қабул на-

<sup>1</sup> Динор — пули тилло; <sup>2</sup> Қобин — қалин, маҳр; <sup>3</sup> Нофармон — бейтоат, гапнодаро; <sup>4</sup> Мунағғас — тира, хира; <sup>5</sup> Тааннут — айбҷӯй ва бадгӯй; <sup>6</sup> Мутааббид — касе ки барои намоиш бисъёр ибодат мекунад; <sup>7</sup> Фароғ — осудагӣ; <sup>8</sup> Анфос — нафасҳо; <sup>9</sup> Мустафид — баҳраманд; <sup>10</sup> Аъмол — кору кирдор.

кард. Яке аз вазирон гуфташ: «Поси хотири маликро право бошад, ки чанд рӯзе ба шаҳр андароӣ ва кайфияти мақом маълум кунӣ, пас агар сафои вақти азизонро аз сӯҳбати ағъёр<sup>1</sup> кудурате бошад, ихтиёр бокист».

Обид ба шаҳр даромад ва бӯstonсарои хосси маликро бад-ӯ пардохтанд, мақоме дилкушой ва равоносой<sup>2</sup>:

Гули сурхаш чу орази хубон,  
Сунбулаш ҳамчу зулфи маҳбубон...

Малик дарҳол канизаке хубруй пешаш фиристод.

Гузин<sup>3</sup> маҳпорае, обидфиребе,  
Малоиксурате, товусзебе,  
Ки баъд аз диданаш сурат набандад,  
Вучуди порсоёнро шикебе<sup>4</sup>.

Дида аз диданаш нагаштӣ сер,  
Ҳамчунон, к-аз фурот<sup>5</sup> мустасқӣ<sup>6</sup>.

Обид таомҳои лазиз хӯрдан гирифту кисватҳои<sup>7</sup> латиф пӯшидан ва аз фавоқҳ<sup>8</sup> ва машмум<sup>9</sup> ва ҳаловатҳо<sup>10</sup> таматтӯй<sup>11</sup> ёфтанд ва дар ҷамоли ғулому канизак нигаристан ва хирадмандон гуфтаанд: «Зулфи хубон занчири пои ақл асту доми мурғи зирак».

Дар сари кори ту кардам дилу дин бо ҳама дониш,  
Мурғи зирак ба ҳақиқат манам имruz, ту домӣ!

---

<sup>1</sup> Ағъёр — дигарон, бегонагон; <sup>2</sup> Равоносой — осоишдиҳандай ҷону дил; <sup>3</sup> Гузин — баргузидা, писандида; <sup>4</sup> Шикеб — сабр; <sup>5</sup> Фурот — оби ҳуштаъм; <sup>6</sup> Мустасқӣ — гирифтори қасалии обхӯрак; <sup>7</sup> Кисват — либос; <sup>8</sup> Фавоқҳ — меваҳо; <sup>9</sup> Машмум — ҳушбӯихо, атриёт; <sup>10</sup> Ҳаловатҳо — ширавор, ҷамъи ширини; <sup>11</sup> Таматтӯй — лаззатбарӣ.

Филчумла, давлати вақти маңмұғ<sup>1</sup> ба завол омад...

Боре малик ба дидани ү рағбат кард. Обидро дид аз ҳайати нахустин бигардида ва сурху сафеду фарбек шуда, ва бар болиши дебо тақъя зада ва ғуломи парипайкар бо миравақа<sup>2</sup> товусій болои сар истода. Бар саломати ҳолаш шодмонй кард ва аз ҳар даре сухан гуфтанд то малик ба анчоми сухан гуфт: «Ман ин ду тоифаро дар чаҳон дұст медорам: «Яке уламо ва дигар зұхходро<sup>3</sup>». Вазири файласуфи чаҳондида ҳозир буд, гуфт: «Эй, худованд, шарти дұстій он аст, ки бо ҳар ду тоифа накүй кунй, олимонро зар бидех, то дигар<sup>4</sup> бихонанд ва зоҳидонро чизе мадех, то зоҳид бимонанд!»...

#### Х И К О Я Т

Подшоҳеро мұхиммә пеш омад, гуфт: «Агар анчоми ин ҳолат ба муроди ман барояд, чандын дирам диҳам зоҳидонро». Чун ҳочаташ баромад ва ташвиши хотираш бирафт, вафои назраш ба вұчуди шарт лозим омад. Якеро аз бандагони хос кисай дирам<sup>5</sup> дод, то сарф кунад бар зоҳидон. Гүянд ғуломе оқилу ҳушъёр буд, ҳамаи рұз бигардиду шабонгах бозомаду дирамжо бұса дод ва пеши малик бинҳода гуфт: «Чандон, ки зоҳидонро талаб кардам, наёфтам». Гуфт: «Ин чй ҳикоят аст, он чи ман донам, дар ин мулк чорсад зоҳид аст». Гуфт: «Эй худованди чаҳон, он ки зоҳид аст, намеситонад ва он, ки меситонад, зоҳид нест». Малик бихандиду надимонро гуфт: «Чандон, ки маро дар ҳаққи худопарастон иродат<sup>6</sup> асту иқрор, мар ин шұхидаро адоват асту инкор ва ҳақ ба ҷониби уст...».

<sup>1</sup> Яъне: вақти хотирчамъй; <sup>2</sup> Мирваҳа — бодбезак; <sup>3</sup> Зұхход — зоҳидон, порсоён; <sup>4</sup> Дигар — дар ин ҷо ба маънии бозҳам; <sup>5</sup> Яъне ба яке аз ғуломони хосаш як ҳамъён пул дод;

<sup>6</sup> Иродат — меҳру муҳаббат.

## ҲИКОЯТ

Дарвеше ба мақоме даромад, ки соҳиби буқъя<sup>1</sup> каримуннафс<sup>2</sup> буду хирадманд. Тоифаи аҳли фазлу балоғат дар сұхбати ү ҳар яке базла<sup>3</sup> ва латифае, чунон ки расми ҳарифон бошад, ҳамегуфтанд. Дарвеш роҳи биёбон карда буду монда ва чизе нахұрда. Яке аз он миён ба тариқи зарофат гуфт: «Туро ҳам чизе бибояд гуфт. Гуфт: «Маро чун дигарон фазлу адабе нест ва чизе нахондаам, ба як байт аз ман қаноат кунед». Ҳамгинон<sup>4</sup> ба рағбат гуфтанд: «Бигүй!» Гуфт:

«Ман гурсна дар баробари суфраи нон,  
Ҳамчун азабам<sup>5</sup> бар дари ҳаммоли занон».

Ҳамгинон бихандиданду зарофаташ биписандиданд ва суфра<sup>6</sup> пеш овардан. Соҳиби даъват<sup>7</sup> гуфт: «Эй ёр, замоне тавакқуф кун, ки парасторонам<sup>8</sup> күфтабирвён<sup>9</sup> месозанд». Дарвеш сар бароварду гуфт:

Күфта бар суфраи ман гүй: мабош,  
Гурснаро нони тиҳй<sup>10</sup> күфтааст!

## ҲИКОЯТ

Муриде гуфт пирро: «Чий кунам, ки аз халоиқ ба ранч андарам, азбаски ба зиёрати ман ҳамеоянд ва авқотам<sup>11</sup> аз тарааддуди<sup>12</sup> эшон мушавваш мешавад». Гуфт: «Ҳар чи дарвешонанд, мар эшонро воме<sup>13</sup> бидех ва он чи тавонгаронанд, аз эшон чизе биҳоҳ, ки дигар гирди ту нагардан!..»

1 *Буқъа* — хона, кулба; 2 *Каримуннафс* — одами некүкор; 3 *Базла* — лутф, суханҳои латиф; 4 *Ҳамгинон* — ҳамагӣ; 5 *Азаб* — марди безан, мұцаррад; 6 *Суфра* — дастархон; 7 *Яъне*: соҳибхона; 8 *Парасторон* — хизматгорон; 9 *Күфтабиръён* — гүшти күфтаи биръён; 10 *Яъне*: нони хушк, нони бенонхӯриш; 11 *Авқот* — ҷамъи вақт; 12 *Тарааддуд* — рафту омад; 13 *Вом* — кард.

## ҲИКОЯТ

Фақеҳ<sup>1</sup> падарро гуфт: «Хең аз ин суханони рангини диловези мутакаллимон<sup>2</sup> дар ман асар намекунад, ба ҳукми он, ки намәбинам мар эшонро кирдоре мувофиқи гуфтор.

Тарки дуньё ба мардум омӯзанд,  
Хештан симу ғалла андӯзанд.  
Олимеро, ки гуфт<sup>3</sup> бошаду бас,  
Ҳар чи гуяд, нағирад андар кас<sup>4</sup>.  
Олим он кас бувад, ки бад накунад,  
На бигуяд ба ҳалқу худ накунад.  
Олим, ки комронию танпарварӣ кунад,  
Ў хештан гум аст, киро раҳбарӣ кунад?».

Падар гуфт: «Эй писар, ба мұцарради<sup>5</sup> хаёли ботил нашояд руй аз тарбияти носеҳон<sup>6</sup> бигардонидан ва уламоро ба залолат<sup>7</sup> мансуб кардан ва дар талаби олими маъсум<sup>8</sup> аз фавоиди<sup>9</sup> илм маҳрум мондан, ҳамчун нобине, ки шабе дар ваҳал<sup>10</sup> афтода буд ва ме-гуфт: «Мусулмонон, охир ҷароғе фаро роҳи ман<sup>11</sup> до-ред!». «Зане мозиха<sup>12</sup> гуфт: «Ту ки ҷароғ набинӣ, ба ҷароғ чӣ бинӣ?» Ҳамчунин, маҷлиси ваъз чун кулбай баззоз аст, он ҷо то накде надиҳӣ, бизоате наситонӣ ва ин ҷо то иродате<sup>13</sup> наёри, саодате набарӣ.

Гуфти олим ба гӯши ҷон бишнав,  
В-ар намонад ба гуфтанаш кирдор.

<sup>1</sup> *Фақеҳ* — олими илмҳои динӣ; <sup>2</sup> *Мутакаллимон* — воизон, вазъгӯяндагон; <sup>3</sup> *Гуфт* — сухан, гап; <sup>4</sup> *Яъне*: ба касе таъсир намекунад; <sup>5</sup> *Ба мұцарради* — бо як ҳуди; <sup>6</sup> *Носеҳон* — насиҳатгарон; <sup>7</sup> *Залолат* — гумроҳӣ; <sup>8</sup> *Маъсум* — бегуноҳ; <sup>9</sup> *Фавоид* — фоидаҳо; <sup>10</sup> *Ваҳал* — лой; <sup>11</sup> *Яъне*: дар сари роҳи ман; <sup>12</sup> *Мозиха* — мазсҳкунанда; <sup>13</sup> *Иродат* — нияти ҳолис.

Ботил аст он чи муддай түяд,  
Хуфтаро хуфта кай кунад бедор?  
Мард бояд, ки гирад андар гуш,  
В-ар навиштаст панд бар девор.

\* \* \*

Соҳибдиле ба мадраса омад зи хонакоҳ,  
Бишкаст аҳди сӯҳбати аҳли тариқро<sup>1</sup>.  
Гуфтам: «Миёни обиду олим чӣ фарқ буд?  
То ихтиёр кардӣ аз он ин фариқро<sup>2</sup>?»  
Гуфт: «Он гилеми хеш бадар мебарад зи мавҷ,  
В-ин ҷаҳд мекунад, ки бигирад ғариқро»<sup>3</sup>.

### ҲИҚОЯТ

Ин ҳикоят шунав, ки дар Бағдод,  
Рояту<sup>4</sup> пардаро хилоф афтод.  
Роят аз гарди роҳу ранчи рикоб<sup>5</sup>,  
Гуфт бо парда, аз тариқи итоб:  
«Ману ту ҳар ду хоҷатошонем<sup>6</sup>,  
Бандай боргоҳи султонем.  
Ман зи хидмат даме наёсудам,  
Гоҳу бегоҳ дар сафар будам.  
Ту на ранҷ озмудай, на ҳисор,  
На биёбону боду гарду ғубор.  
Қадами ман ба саъӣ пештар аст.  
Пас чаро иззати ту бештар аст?  
Ту бари<sup>7</sup> бандагони маҳруй,  
Бо қанизони ёсуманбуй.  
Ман фитода ба дasti шогирдон,  
Ба сафар пойбанду саргардон».

<sup>1</sup> Аҳли тариқ — сӯфиён, аҳли тасаввуф; <sup>2</sup> Ғариқ — фирқа, тоифа; <sup>3</sup> Ғариқ — фарқшуда; <sup>4</sup> Роят — байраки давлат; <sup>5</sup> Рикоб — узангӯ; <sup>6</sup> Хоҷатош — ғуломони як ҳоҷа; <sup>7</sup> Бари — дар назди, дар пеши.

Гуфт: «Ман сар бар остон дорам,  
На чу ту сар бар осмон дорам.  
Хар кй беҳуда гардан афрозад,  
Хештанро ба гардан андозад»<sup>1</sup>.

### ҲИКОЯТ

Яке аз соҳибдилон зўрзмоеро дид — ба ҳам баромада<sup>2</sup> ва кафк бар димоғ оварда. Гуфт: «Инро чи ҳолат аст?» Гуфтаанд: «фалон дашном додаш». Гуфт: «Ин фурӯмоя<sup>3</sup> ҳазор ман санг бармедораду тоқати сухане намеоварад?

Лофи сарпанчагиу даъвии мардӣ бигузор,  
Очизи нафси фурӯмоя чи марде, чи зане?  
Гарат аз даст барояд, даҳане шириң кун,  
Мардӣ он нест, ки муште бизани бар даҳане!

Гарат худ бардарад пешонии пил,  
На мард аст он, ки дар вай мардумӣ нест.  
Бани одам сиришт аз хок дорад,  
Агар хокӣ<sup>4</sup> набошад, одамӣ нест!»

### ҲИКОЯТ

Бузургеро пурсидам аз сирати ихвонуссафо<sup>5</sup>. Гуфт: «Қамина<sup>6</sup> он, ки муроди хотири ёрон бар масолеҳи хеш муқаддам дорад<sup>7</sup> ва ҳукамо гуфтаанд: «Бародар ки дар банди хеш аст, на бародару на хеш аст»<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Яъне: саргалтон шуда, гарданашро мешиканад. <sup>2</sup> Яъне: ҳашмгин шуда; <sup>3</sup> Фурӯмоя — паст, разил; <sup>4</sup> Хокӣ — хоксор, шикастанафс; <sup>5</sup> Ихвонуссафо (бародарони беғараз) — тоифае аз аҳли тасаввуф; <sup>6</sup> Қамина — дар ин чо ба маъни ҳадди ақали (камтарини) чизе; <sup>7</sup> Яъне: касе, ки риояи хотири дўстонро аз корҳои фоиданоки худ афзалтар медонад; <sup>8</sup> Хеши аввалий ба маъни худ ва дуйумӣ ба маъни табор аст.

Ҳамроҳ агар шитоб кунад, ҳамраҳи ту нест,  
Дил дар касе мабанд, ки дилбастаи ту нест!  
Чун набувад хешро диёнату такво,  
Қатъи раҳим беҳтар аз маваддати қурбо<sup>1</sup>...»

### ҲИКОЯТ

Пирмарде латиф дар Бағдод,  
Духтарашро ба кафшдӯзе дод.  
Мардаки сангдил чунон бигазид,  
Лаби духтар, ки хун аз ӯ бичакид.  
Бомдодон падар чунон дидаш,  
Пеши домод рафту пурсидаш:  
«Қ-эй фурӯмоя, ин чӣ дандон аст?  
Чанд хой лабаш, на анбон<sup>2</sup> аст?»  
Ба мазоҳат<sup>3</sup> нагуфтам ин гуфтор,  
Ҳазл бигзору ҷид<sup>4</sup> аз ӯ бардор!  
Ҳӯи бад дар табиате, ки нишаст,  
Наравад то ба вақти марг аз даст.

### ҲИКОЯТ

Фақехе духтаре дошт бағоят зиштрӯй, ба ҷои занон расида<sup>5</sup> ва бо вуҷуди ҷиҳозу неъмат касе дар муноқиҳати<sup>6</sup> ӯ рағбат наменамуд.

Зишт бошад дабикию<sup>7</sup> дебо<sup>8</sup>,  
Ки бувад бар аруси нозебо.

Филчумла, ба ҳукми зарурат ақди никоҳаш бо зари-ре<sup>9</sup> бибастанд. Овардаанд, ки ҳакиме дар он таърих аз

<sup>1</sup> Яъне: буридані алоқа беҳтар аст аз дӯстӣ бо он гуна наздикон; <sup>2</sup> Анбон — дар ин ҷо ба маънии ҷарм. <sup>3</sup> Мазоҳат — бо мазоҳ ба ту; <sup>4</sup> Ҷид — ҷиддият, муқобили ҳазл; <sup>5</sup> Яъне: ба ҳадди балоғат расида буд; <sup>6</sup> Муноқиҳат — никоҳ кардан; <sup>7</sup> Дабикий — як навъи гаронбаҳои шоҳӣ; <sup>8</sup> Дебо — ҳарир; <sup>9</sup> Зарир — нобино, кӯр.

Сарандеб<sup>1</sup> омада буд, ки дидай нобино равшан ҳамекард. Фақеҳро гуфтанд: «Домодро чаро илоҷ накунӣ?» Гуфт: «Тарсам, ки бино шаваду духтарамро талоқ дихад!

Шӯи зани зиштрӯй, нобино беҳ!»

### ҲИКОЯТ

Дидам гули тоза чанд даєта,  
Бар гунбаде аз гиёҳ баста.  
Гуфтам: «Чӣ бувад гиёҳи ноҷиз,  
То дар сафи гул нишинад ў низ?»  
Бигрист гиёҳу гуфт: «Хомӯш,  
Сӯҳбат<sup>2</sup> накунад карам фаромӯш,  
Гар нест ҷамолу рангу бӯям,  
Охир, на гиёҳи боғи ўям?  
Ман бандай ҳазрати<sup>3</sup> каримам<sup>4</sup>,  
Парвардаи неъмати қадимам!  
Гар бехунарам в-агар ҳунарманд,  
Лутф аст умедам аз худованд...»

### ҲИКОЯТ

Ҳакимеро пурсиданд: «Аз саховату шучоат қадом беҳтар аст?» Гуфт: «Он киро саховат аст ба шучоат чӣ ҳоҷат?.

Намонд Ҳотами Тоӣ, валек то ба абад  
Бимонд номи баландаш ба некӯй машхур,  
Закоти мол бадар кун, ки фазлаи<sup>5</sup> разро<sup>6</sup>  
Чу боғбон бизанад, бештар дихад ангур.

Навиштаст бар гӯри Баҳроми Гӯр,  
Ки дasti карам беҳ зи бозӯи зӯр.

<sup>1</sup> Сарандеб — ҷазираи Селон; <sup>2</sup> Сӯҳбат — рафоқат, дӯстӣ; яъне: соҳиби эҳсону карам дӯстиро фаромӯш намекунад; <sup>3</sup> Ҳазрат — остона; <sup>4</sup> Карим — соҳиби карам, эҳсонкор; <sup>5</sup> Фазла — ҳар чизи зиёда, аммо дар ин ҷо мурод аз фазла навдаҳои зиёдатии ток аст; <sup>6</sup> Раҳ — тики ангур.



Боби сейүм

## ДАР ФАЗИЛАТИ ҚАНОАТ

ХИКОЯТ

Хоҳандаи<sup>1</sup> мағрибӣ дар сафи бazzозони Ҳалаб ме-  
гуфт: «Эй худовандони неъмат! Агар шуморо инсоф  
будию моро қаноат, расми савол<sup>2</sup> аз ҷаҳон барҳостӣ<sup>3</sup>.»

Эй қаноат, тавонгарам гардон,  
Ки варои<sup>4</sup> ту ҳеч неъмат нест.  
Ганчи сабр ихтиёри Луқмон<sup>5</sup> аст,  
Ҳар киро сабр нест, хикмат нест!

ХИКОЯТ

Ду амирзода буданд дар Миср: яке илм омӯхту дин-  
гаре мол андӯхт. Оқибатуламр<sup>6</sup> он яке алломай<sup>7</sup> аср  
гашту ин яке азизи<sup>8</sup> Миср шуд. Пас ин тавонгар ба  
чашми ҳақорат<sup>9</sup> дар фақеҳ назар кардию гуфтӣ: «Ман  
ба салтанат расидаму ин ҳамчунон дар мазаллат<sup>10</sup> би-

<sup>1</sup> Хоҳанда — гадо; <sup>2</sup> Савол — гадой, талбандагӣ; <sup>3</sup> Яъне: расму одати гадой аз ҷаҳон барҳам меҳурд; <sup>4</sup> Варои — ба ҷуз, ғайр аз; <sup>5</sup> Луқмон — номи донишманди машхуре, ки афсона ва ҳикояҳои бисъёро ба вай нисбат медиҳанд; <sup>6</sup> Оқибатуламр — охири кор, ниҳоят; <sup>7</sup> Аллома — олими бузургтарин; <sup>8</sup> Азиз — лақаби подшоҳони Миср; <sup>9</sup> Яъне: назарногирӣ; <sup>10</sup> Мазаллат — хорӣ, залилӣ.

мондааст». Гуфт: «Эй бародар, шукри неъмат ҳамчунон афзунтар аст, бар ман ки мероси пайғамбарон ёфтам, яъне илм ва ту мероси фиръавну Ҳомон<sup>1</sup>, яъне мулки Миср!»

Ман он мӯрам, ки дар поям бимоланд,  
На занбӯрам, ки аз нешам биноланд.  
Кучо худ шукри ин неъмат гузорам.  
Ки зӯри мардумозорӣ надорам!

### ҲИКОЯТ

Дарвешеро шунидам, ки дар оташи фоқа<sup>2</sup> месұхту хирқа бар хирқа<sup>3</sup> ҳамедўхт ва таскини хотири мискинро ҳамегуфт:

Ба нони хушк қаноат кунему чомаи далқ,  
Ки бори меҳнати худ беҳ, ки бори миннати ҳалқ.

Касе гуфташ: «Чӣ нишинӣ, ки фалон дар ин шаҳр табъе карим дораду караме амим<sup>4</sup>, миён ба хидмати озодагон баста ва бар дари дилҳо нишаста, агар бар сурати ҳоли ту, чунон ки ҳаст, мутталеъ<sup>5</sup> гардад, поси хотири азизон миннат дорад». Гуфт: «Ҳомӯш, ки дар саҳти мурдан, беҳ ки ҳочат пеши касе бурдан!»

Ҳам руқъа<sup>6</sup> дұхтан беҳу илзоми<sup>7</sup> кунчи сабр,  
Қ-аз баҳри чома, руқъа<sup>8</sup> бари ҳочагон навишт.  
Ҳаққо, ки бо укубати дүзах баробар аст,  
Рафтан ба поймардии<sup>9</sup> ҳамсоя дар биҳишт!

1 *Фиръавн*: 1) номи яке аз подшоҳони қадими Миср аст, ки Ҳомон вазираш будааст; 2) умуман лақаби подшоҳони Миср; 3 *Хирқа*: 1) ямоқ, дарбеҳ; 2) либоси дарвешӣ; 4 *Амим* — умумӣ, ба ҳама шомилшаванда; 5 *Мутталеъ* — хабардор; 6 *Руқъа* — ямоқ, дарбеҳ; 7 *Илзом* — лозим доностан, қабул кардан; 8 *Руқъа* — мактубча, ариза; 9 *Поймардӣ* — ёрмандӣ.

## Х И К О Я Т

Дар сирати Ардашери Бобакон<sup>1</sup> омадааст, ки ҳакими арабро пурсид, ки «рӯзе чӣ моя таом бояд хӯрдан?» Гуфт: «Сад дирам санг<sup>2</sup> кифоят аст». Гуфт: «Ин қадар чӣ қувват дихад?» Гуфт: «Ин қадар туро бар пой ҳамедорад ва ҳар чи бар ин зиёdat кунӣ, ту ҳаммоли онӣ!»

Хурдан барои зистану зикр кардан аст,  
Ту муътақид, ки зистан аз баҳри хӯрдан аст.

## Х И К О Я Т

Ду дарвеши хурносонӣ мулозими сӯхбати якдигар сафар карданӣ: яке заиф буд, ки ҳар ду шаб ифтор кардӣ ва дигаре қавӣ, ки рӯзе се бор хӯрдӣ. Қазоро<sup>3</sup> бар дари шаҳре ба тӯҳмати ҷосусӣ гирифтор омаданд ва ҳар дуро ба хонае карданду дар ба гил бароварданд<sup>4</sup>. Баъд аз ду ҳафта маълум шуд, ки бегуноҳанд, қавиро диданд: мурда, заиф ҷон ба саломат бурда. Дар ин аҷаб монданд. Ҳакиме гуфт: «Хилофи ин аҷаб будӣ<sup>5</sup>, он яке бисъёрхор буд, тоқати бенавоӣ наёвард, ба саҳти ҳалок шуд ва ин дигар хештандор буд, лочарам<sup>6</sup> бар одати хештан сабр карду басаломат бимонд».

Чу кам хурдан табиат шуд қасеро,  
Чу саҳти пешаш ояд, саҳл гирад;  
В-агар танпарвар аст андар фароҳӣ,  
Чу танғӣ бинад, аз саҳти бимирад!

<sup>1</sup> Ардашери Бобакон — яке аз подшоҳони сосонӣ; <sup>2</sup> Яъне: баробари вазни сад дирам (ҳар дирам — 3,42 грамм). <sup>3</sup> Яъне: иттифоқо; <sup>4</sup> Дарро бо лою хишт маҳкам карданд; <sup>5</sup> Яъне: агар баръакси ин мешуд, ҷои тааҷҷуб буд; <sup>6</sup> Лочарам — ноҷор. ноилоч.

## Х И К О Я Т

Яке аз ҳукамо писарро нахъ<sup>1</sup> кард аз бисъёр хурдан, ки серй мардумро ранчур кунад. Гуфт: «Эй падар, гуруснагй халкро бикушад, нашунидай, ки зарифон гуфтаанд: «Ба серй мурдан, бех ки гуруснагй бурдан».

На чандон бихүр, к-аз дахонат барояд!

На чандон, ки аз зарьф чонат барояд!

Бо он, ки дар вучуди таом аст ҳаззи<sup>2</sup> нафс,  
Ранҷ оварад таом, ки беш аз қадар<sup>3</sup> бувад.  
Гар гулшакар<sup>4</sup> хурӣ ба такаллуф<sup>5</sup>, зиён кунад,  
В-ар нони хушк дер хурӣ, гулшакар бувад!

Макун, гар мардумӣ, бисъёрхорӣ<sup>6</sup>,  
Ки саг з-ин мекашад бисъёр хорӣ!

## Х И К О Я Т

Бакколеро дираме чанд бар сӯфиён гирд омада буд дар Восит<sup>7</sup>. Ҳар рӯз мутолибат кардӣ<sup>8</sup> ва суханони бохушунат<sup>9</sup> гуфтӣ. Асҳоб<sup>10</sup> аз тааннути<sup>11</sup> вай хастахотир ҳамебуданд ва аз таҳаммул чорае набуд. Соҳибдиле дар он миён гуфт: «Нафсро ваъда додан ба таом осонтар аст, ки баққолро ба дирам»<sup>12</sup>.

Тарки эҳсони хоҷа авлотар,

К-эҳтимоли чафой баввобон<sup>13</sup>!

Ба таманнои<sup>14</sup> гӯшт мурдан бех,

Ки тақозои<sup>15</sup> зишти қассобон!

<sup>1</sup> Нахъ — манъ; <sup>2</sup> Ҳаз — баҳра; <sup>3</sup> Қадар — дар ин ҷо ба маъни андоза ва меъёр; <sup>4</sup> Гулшакар — гулқанд; <sup>5</sup> Ба такаллуф — ба зӯр, бо дили ноҳоҳам; <sup>6</sup> Бисъёрхорӣ — пурхӯрӣ; <sup>7</sup> Восит — номи шаҳре; <sup>8</sup> Яне: пулашро талаб мекард; <sup>9</sup> Бохушунат — бо дуруштӣ, бо дағалӣ; <sup>10</sup> Асҳоб — рафикон, ҳамсӯҳбатон; <sup>11</sup> Тааннут — бадгӯй, айбҷӯй; <sup>12</sup> Дирам — пули майдани чуқра; <sup>13</sup> Баевоб — дарбон; <sup>14</sup> Таманно — орзу, иштиёки чизе; <sup>15</sup> Тақозо — талаб; дар ин ҷо ба маъни талаб қардани пули гӯшти насья гирифташуда.

## Х И К О Я Т

Чавонмардеро дар чанги тотор чароҳате ҳавл<sup>1</sup> расид. Қасе гуфт: «Фалон бозургон<sup>2</sup> нӯшдору<sup>3</sup> дорад, агар бихоҳӣ, бошад, ки дареф надорад». Гӯянд, он бозургон ба бухл маъруф буд.

Гар ба чои нонаш андар суфра будӣ офтоб,  
То қиёмат рӯзи равшан кас надидӣ ҷуз ба хоб.

Чавонмард гуфт: «Агар нӯшдору хоҳам, диҳад ё на-диҳад ва агар диҳад, манфиат кунад ё накунад. Боре<sup>4</sup> хостан аз ӯ заҳри кушандა аст.

Ҳар чи аз дунон ба миннат хостӣ,  
Дар тан афзутию аз ҷон костӣ.

Ва ҳакимон гуфтаанд: «Оби ҳаёт агар фурӯшанд, филмасал<sup>5</sup>, ба обрӯй, доно нахарад, ки мурдани ба иллат<sup>6</sup>, беҳ аз зиндагии ба зиллат<sup>7</sup>.

Агар ҳанзал<sup>8</sup> хурӣ аз дасти хушхӯй,  
Беҳ аз шириниӣ аз дасти турушхӯй!

## Х И К О Я Т

Яке аз уламо ҳӯрандаи бисъёр дошт ва кифофи<sup>9</sup> андак. Бо яке аз бузургон, ки дар ҳаққи ӯ мӯътакид<sup>10</sup> буд, бигуфт, рӯй аз таваққӯи<sup>11</sup> ӯ дар ҳам кашид ва таъризи суол<sup>12</sup> аз аҳли адаб дар назара什 нописанд омад.

<sup>1</sup> Ҳавл — ҳавлнок, мудхиш; <sup>2</sup> Бозургон — савдогар; <sup>3</sup> Нӯшдору — доруи шифобахши заҳм ва ҷароҳат; <sup>4</sup> Боре — дар ин до ба маъни хулоса; <sup>5</sup> Филмасал — масалан; <sup>6</sup> Иллат — дард, беморӣ; <sup>7</sup> Зиллат — хорӣ; <sup>8</sup> Ҳанзал — ҳарбузан ҷалхи ёбой; <sup>9</sup> Кифоф — маош, бозъёфт; <sup>10</sup> Мӯътакид — эътиқоднок; <sup>11</sup> Таваққӯш — хоҳиш, талаб; <sup>12</sup> Таъризи суол — чизе талабидав.

Зи бахт руй туруш карда пеши ёри азиз  
Марав, ки айш бар у низ талх гардонй.  
Ба ҳочате, ки равй тозарўю хандон рав,  
Фурў набандад кори кушодапешонй.

Овардаанд, ки андаке дар вазифаи ӯ зиёдат кард  
ва бисъёр аз иродат<sup>1</sup> кам. Донишманд чун пас аз чанд  
руз маваддати маъхуд<sup>2</sup> барқарор надид, гуфт:

Нонам афзуду обрўям кост,  
Бенавой бех аз мазаллати<sup>3</sup> хост<sup>4</sup>.

### ҲИКОЯТ

Дарвешеро зарурате пеш омад. Касе гуфт: «Фалон  
неъмате дорад бекиёс, агар бар ҳочати ту воқиф гардад,  
ҳамоно ки дар қазои он таваққуф раво надорад». Гуфт: «Ман ӯро надонам». Гуфт: «Манат раҳбарӣ ку-  
нам». Дастан гирифт то ба манзили он шахс даровард,  
якero дид: лаб фурӯхишта ва тунд нишаста, баргашту  
сухан нагуфт. Касе гуфташ: «Чӣ кардӣ?» Гуфт: «Атои  
ӯро ба лиқои ӯ бахшидам».

Мабар ҳочат ба наздики турушрӯй,  
Ки аз хӯи бадаш фарсада гардӣ;  
Агар гӯй ғами дил, бо касе гӯй,  
Ки аз рӯяш ба нақд осуда гардӣ.

### ҲИКОЯТ

Хотами Тоиро гуфтанд: «Аз худ бузургхимматтар  
дар ҷаҳон дидай ё шунидай?» Гуфт: «Бале. Рӯзе чил  
шутур қурбон карда будам умарои арбобро. Пас ба гӯ-  
ши саҳрое ба ҳочате берун рафта будам, хоркашеро  
дидам: пуштае фароҳам оварда. Гуфтамаш: «Ба меҳ-

<sup>1</sup> Иродат — ихлос, муҳаббат; <sup>2</sup> Маваддати маъхуд — дӯстии  
одатшуда; <sup>3</sup> Мазаллат — хорӣ; <sup>4</sup> Хост — талабкунӣ, гадой.

монии Хотам чаро наравӣ, ки ҳалқе бар симоти<sup>1</sup> ў гирд омадаанд?» Гуфт:

«Ҳар ки нон аз амали хеш ҳӯрад,  
Миннат аз Хотами Той набарад!»

Ман ўро ба ҳиммат ва ҷавонмардӣ аз ҳуд бартар дидам».

#### ҲИҚОЯТ

Аъробиеро<sup>2</sup> дидам: дар ҳалқаи ҷавҳариёни Басра ҳикоят ҳамекард, ки вакте дар биёбоне роҳ гум карда будам ва аз зоди муайяне чизе бо ман намонда ва дил бар ҳалок ниҳода. Ногоҳ қисаे ёфтам: пур аз марворид. Ҳаргиз он завқу шодӣ фаромӯш накунам, ки пиндоштам, гандуми бирӯён аст, боз он талхию навмедӣ, ки бидонистам, ки марворид аст!

Дар биёбони ҳушқу реги равон,  
Ташнаро дар даҳон чи дур, чи садаф!  
Марди бетӯша к-ӯфтод аз пой,  
Бар камарбанди у чи зар, чи ҳазаф!<sup>3</sup>

#### ҲИҚОЯТ

Ҳамчунон дар қои басит<sup>4</sup> мусофири гум шуда буд ва куту<sup>5</sup> қувваташ ба охир омада ва дираме чанд бар миён дошт, бисъёре бигардид ва раҳ ба ҷое набурд, пас ба саҳти ҳалок шуд. Тоифае бирасиданду дирамҳо диданд: пеши рӯяш ниҳода ва бар хок навишта:

Гар ҳама зарри ҷаъфарӣ<sup>6</sup> дорад,  
Марди бетӯша<sup>7</sup> барнагираид ком.

<sup>1</sup> Симот — дастархон; <sup>2</sup> Аъробӣ — араби бодиянишин; <sup>3</sup> Ҳазаф — сафолпора; <sup>4</sup> Қои басит — замини холии паҳновар, биёбон; <sup>5</sup> Кут — физо, ҳӯрок; <sup>6</sup> Зарри ҷаъфарӣ — тиллои холис; <sup>7</sup> Тӯша — ҳӯроке, ки дар сафар бе ҳуд гиранд.

Дар биёбон фақири сұхтаро  
Шалғами пухта беҳ, ки нукраи хом!

### ҲИҚОЯТ

Ҳаргиз аз даври замон нанолида будам ва рўй аз гардиши осмон дарҳам накашида, магар вақте ки поям баражна буд ва иститоати<sup>1</sup> пойпўше надоштам. Ба чомеи Қўфа даромадам дилтанг, якеро дидам, ки пой надошт... Бар бекафшӣ сабр кардам.

Мурғи биръён ба ҷашми мардуми сер  
Камтар аз барги тарра<sup>2</sup> бар ҳон<sup>3</sup> аст.  
Вонкиро дастгоҳу қувват нест,  
Шалғами пухта мурғи биръён аст.

### ҲИҚОЯТ

Бозургонеро<sup>4</sup> дидам, ки саду панҷоҳ шутур бор дошт ва ҷиҳил бандаву хидматгор. Шабе дар ҷазираи Қеш маро ба ҳӯчраи хеш даровард. Ҳама шаб наёрамид<sup>5</sup> аз суханҳои парешон гуфтсан, ки «Фалон анборам ба Туркистон аст ва фалон бизоат ба Ҳиндустон ва ин қаболаи<sup>6</sup> фалон замин аст ва фалон чизеро фалон замин<sup>7</sup>». Гоҳ гуфтӣ: «Хотири Искандария дорам, ки ҳавое ҳуш аст». Боз гуфтӣ: «На, ки дарьёи Мағриб<sup>8</sup> мушавваш<sup>9</sup> аст. Саъдиё, сафари дигар дар пеш аст, агар он карда шавад, бақияти умри хеш ба гӯшае бинишнам». Гуфтам: «Он кадом сафар аст?» Гуфт: «Гӯгирди форсӣ ҳоҳам бурдан ба Чин, ки шунидам қимате азим дорад ва аз он ҷо косаи чинӣ ба Рум орам ва

<sup>1</sup> Иститоат — тавонойӣ, қудрат; <sup>2</sup> Тарра (тара) — кабудиест монанди пиёзи кабуд, ки онро нонхӯриш мекунанд; <sup>3</sup> Ҳон — дастархон; <sup>4</sup> Бозургон — савдогар; <sup>5</sup> Наёрамид — ором ногирифт; <sup>6</sup> Қабола — васиқа, ҳӯҷҷати моликияти замин; <sup>7</sup> Замин — (бо ҳарфи зоди арабӣ) зомин, кафил; <sup>8</sup> Дарьёи Мағриб — баҳри Миёназамин; <sup>9</sup> Мушавваш — талотумнок.

дебо<sup>1</sup> румй ба Ҳинд ва фўлоди ҳиндй ба Ҳалаб ва обгинаи ҳалабй ба Яман ва бурди ямонй<sup>2</sup> ба Порс ва аз он пас тарки сафар кунам ва ба дўконе бинишнам».

Инсоф<sup>3</sup>, аз ин молихулиё<sup>4</sup> чандон фурӯ гуфт, ки беш тоқати гуфтанаш намонд. Гуфт: «Эй Саъдй, ту ҳам сухане бигўй аз онҳо, ки дидай ва шунидай!» Гуфтам:

Он шунидастй, ки дар саҳрои ғӯр,  
Борсолоре<sup>5</sup> бияфтод аз сутур<sup>6</sup>.  
Гуфт: чашми танги дунъёдорро,  
Ё қаноат пур кунад, ё хоки ғӯр!

#### ҲИКОЯТ

Молдореро шунидам, ки ба бухл<sup>7</sup> чунон маъруф буд, ки Хотами Той дар карам<sup>8</sup>. Зоҳири ҳолаш ба неъмати дунъё ороста ва хиссати<sup>9</sup> нафси ҷибилий<sup>10</sup> дар вай ҳамчунон муттамаккин<sup>11</sup> то ҷое, ки ноне ба ҷоне аз даст надодй ва гурбаи Абӯҳурайраро<sup>12</sup> ба луқмае нанавохтӣ ва саги асҳоби қаҳфро<sup>13</sup> устухоне наяндохтӣ. Филҷумла, хонаи ӯро кас надидй дар кушода ва суфраи ӯро сар кушода.

Дарвеш ба ҷуз бӯи таомаш нашунидӣ,  
Мурғ аз паси нон хӯрдани ӯ реза начидӣ.

<sup>1</sup> Дебо — ҳарир; <sup>2</sup> Бурди ямонй — матои сафед, ки бехтарини онро ба мамлакати Яман нисбат медиҳанд; <sup>3</sup> Инсоф — дар ин ҷо ба маъни баростӣ, ростӣ гап ҳамин, ки; <sup>4</sup> Молихулиё — ҳаёлоти савдоомез, ҳаёлоти ҳом; <sup>5</sup> Борсолор — соҳиби борҳои корвон; <sup>6</sup> Сутур — асп ва ҳачир; <sup>7</sup> Бухл — ҳасисӣ, ҳасосат; <sup>8</sup> Карам — саҳоват, олиҳимматӣ; <sup>9</sup> Хиссат — ҳасисӣ; <sup>10</sup> Ҷибилий — зотӣ, сириштӣ; <sup>11</sup> Муттамаккин — ҷогирифта; <sup>12</sup> Абӯҳурайра — яке аз саҳобаҳои пайғамбар Муҳаммад; <sup>13</sup> Асҳоби қаҳф (ёрони ғор) — назар ба афсонаҳои динӣ ҳафт кас будаанд, ки дар замони подшоҳи золим Дақъёнус дар як ғор паноҳ бурда, гӯё сесад сол дар он хоб кардаанд ва ҳамроҳи худ саге ҳам доштаанд.

Шунидам, ки ба дарьёи Мағриб-андар роҳи Миср баргирифта буд ва хаёли фиръавнӣ дар сар... Боде муҳолифи киштӣ баромад.

Бо табъи малулат чӣ кунад дил, ки насозад,  
Шурта<sup>1</sup> ҳама вақте набувад лоиқи киштӣ.

Дасти дуо бароварду фаръёди бефоида кардан гирифт.

Дасти тазаррӯз<sup>2</sup> чӣ суд бандай мӯҳтоҷро<sup>3</sup>,  
Вақти дуо бар худой, вақти карам дар бағал.

Аз зару сим роҳате бирасон<sup>4</sup>,  
Хештан ҳам таматтуе баргир.  
Чунки ин хона аз ту хоҳад монд,  
Хиште аз симу хиште аз зар гир<sup>4</sup>.

Овардаанд, ки дар Миср ақориби<sup>4</sup> дарвеш дошт, ба бақияти моли ӯ тавонгар шуданд ва ҷомаҳои кӯҳан ба марги ӯ бидаридаанд ва ба ивази он ҳазу димъётӣ<sup>5</sup> бибуридаанд. Ҳам дар он ҳафта якero дидам аз эшон бар бодпое равон, ғуломе дар пай давон. Бо худ гуфтам:

Вах, ки гар мурда бозгардидӣ,  
Ба миёни қабилаву пайванд:  
Радди мерос саҳттар будӣ  
Ворисонро зи марги хешованд.

Ба собиқаи маърифате, ки миёни мо буд, остинаш гирифтаму гуфтам:

<sup>1</sup> Шурта — боди мувоғик, шамоли нарме, ки баъд аз тӯғи мевазад; <sup>2</sup> Тазаррӯз — зорӣ, илтиҷо; <sup>3</sup> Мӯҳтоҷ — дар ин ҷо ба маъни одами ба ягон қулфат дучоршуда ва мададталаанд; <sup>4</sup> Яъне: фарз кун, ки як хишташ аз нуқра асту як хишташ аз тилло; <sup>5</sup> Ақориб — хешовандон; <sup>6</sup> Ҳаз — ҳайвони ваҳшие, ки аз пӯсташ пӯстин медузанд; <sup>7</sup> Димъётӣ — навъе аз ма тоъҳои нозук, ки дар шаҳри Димъети Миср мебофтаанд.

Бихүр, эй нексирати сарамард,  
Қ-он нугунбаҳт<sup>1</sup> гирд карду<sup>2</sup> нахурд.

### ҲИКОЯТ

Аблаҳеро дидам: самин<sup>3</sup>, хилъате<sup>4</sup> самин дар бар ва маркабе тозий<sup>5</sup> дар зер ва қасаби<sup>6</sup> мисрӣ дар сар. Қасе гуфт: «Саъдӣ, чи гуна ҳамебинӣ ин дебои муаллам<sup>7</sup> бар ин ҳайвони лояълам?»<sup>8</sup> Гуфтам: «Хате зишт аст, ки ба оби зар навишта аст».

Як талъати зебо, беҳ аз ҳазор хилъати дебо.

Ба одамӣ натавон гуфт монад ин ҳайвон,  
Магар дуроаву<sup>9</sup> дастору<sup>10</sup> нақши берунаш.  
Бигард дар ҳама асбобу мулку ҳастии ӯ,  
Ки ҳеч чиз набинӣ ҳалол ҷуз ҳудаш!..

### ҲИКОЯТ

Дузде гадоero гуфт, ки шарм надорӣ, ки даст аз барои ҷаве сим<sup>11</sup> пеши ҳар лаим<sup>12</sup> дароз мекунӣ? Гуфт:

Дости дароз аз пай як ҳабба<sup>13</sup> сим  
Беҳ, ки бибурранд ба донгеву ним<sup>14</sup>!

### ҲИКОЯТ

Мушт занеро ҳикоят кунанд, ки аз даҳри мухолиф<sup>15</sup> ба фифон омада ва ҳалқи фароҳ аз дости танг<sup>16</sup> ба ҷое

<sup>1</sup> Нугунбаҳт — бадбаҳт; <sup>2</sup> Гирд кардан — ғун кардан, ғун доштан; <sup>3</sup> Самин (бо ҳарфи сини арабӣ) — фарбех, Самин (бо ҳарфи сен арабӣ) — қиматбаҳо; <sup>4</sup> Хилъат — чома; <sup>5</sup> Маркаби тоэй — аспи араб; <sup>6</sup> Қасаб — як навъ шоҳӣ; <sup>7</sup> Муаллам — гулдор, нақшин; <sup>8</sup> Лояълам — беилм, нодон; <sup>9</sup> Дуроа (дурроа) — либоси аз суф дӯхташуда; <sup>10</sup> Дастор — салла; <sup>11</sup> Сим — нуқра; <sup>12</sup> Лаим — нокас, ҳаснс; <sup>13</sup> Як ҳабба — ба қадри як ҷав, як реза; <sup>14</sup> Донг — андозаи вазн, ки баробари ним ғрамм аст. Донгеву ним — яку ним донг; <sup>15</sup> Даҳри мухолиф — дунъёи носозгор; <sup>16</sup> Дости танг — камбағалӣ.

расида. Шикоят пеши падар бурд ва ичозат хост, ки азми сафар дорам, магар ба қуввати бозу домани коме фарочанг орам<sup>1</sup>.

Фазлу хунар зоеъ аст то нанамоянд,  
Уд<sup>2</sup> бар оташ ниҳанду мушк бисоянд.

Падар гуфт: «Эй писар, хаёли маҳол аз сар ба дар кун ва пои қаноат дар домани саломат каш, ки бузургон гуфтаанд: «Давлат на ба кӯшидан аст, чора кам ҷӯшидан аст.

Кас натавонад гирифт домани давлат ба зур.  
Кӯшиши бефоидаст вӯсма бар абрӯи кӯр.

Чӣ кунад зӯрманди ворунбахт,  
Бозуи баҳт беҳ, ки бозуи сахт».

Писар гуфт: «Эй падар, фавоиди<sup>3</sup> сафар бисъёр аст— аз нузҳати<sup>4</sup> хотир ва ҷарри манофеъ<sup>5</sup> ва дидани аҷоибу шунидани ғароиб ва тафарручи<sup>6</sup> булдону<sup>7</sup> муҳовирати ҳуллон<sup>8</sup> ва таҳсили ҷоҳу<sup>9</sup> адаб ва мазиди<sup>10</sup> молу муктасаб<sup>11</sup> ва маърифати ёрону таҷрибати рӯзгорон, чунон ки соликони тариқат<sup>12</sup> гуфтаанд:

То ба дӯкону хона дар гаравӣ,  
Ҳаргиз, эй ҳом, одами нашавӣ!  
Бирав андар ҷаҳон тафарруҷ кун!  
Пеш аз он рӯз, к-аз ҷаҳон биравӣ!

<sup>1</sup> Яъне: мақсадамро ба даст орам; <sup>2</sup> Уд — чӯбе, ки дар вақти сӯхтан дуди ҳушбӯе медиҳад; <sup>3</sup> Фавоид — фоидаҳо; <sup>4</sup> Нузҳат — курсандӣ; <sup>5</sup> Ҷарри манофеъ — ба даст овардани манфиатҳо, нафъҳосилкунӣ; <sup>6</sup> Тафарруҷ — тамошо; <sup>7</sup> Булдон — шаҳрҳо; <sup>8</sup> Муҳовирати ҳуллон — ҳамсӯҳбатии дӯстон; <sup>9</sup> Ҷоҳ — мартаба; <sup>10</sup> Мазид — зиёдкунӣ, замкунӣ, замкунии чизе ба ҷизе; <sup>11</sup> Муктасаб — ҷизҳои ба даст даровардашуда; <sup>12</sup> Соликони тариқат — пайравони сӯфизм.

Падар гуфт: «Эй писар, манофеи сафар чунин, ки гуфтӣ, бешумор аст, валекин мусаллам<sup>1</sup> панҷ тоифарост: нахустин, бозургоне, ки бо вучуди неъмату мукнат<sup>2</sup> ғуломону канизон дорад диловез ва шогирдони чобук; ҳар рӯз ба шаҳре ва ҳар шаб ба мақоме ва ҳар дам ба тафаррӯҷгӯҳе аз наими<sup>3</sup> дунъё мутаматтеъ<sup>4</sup>:

Мунъим<sup>5</sup> ба қӯҳу дашту биёбон ғариб нест,  
Ҳар ҷо, ки рафт ҳайма заду ҳобгоҳ<sup>6</sup> соҳт.  
В-онро, ки бар муроди ҷаҳон нест дастрас,  
Дар зодбуми<sup>7</sup> хеш ғариб асту ношиноҳт.

Дуйӯм, олиме, ки ба мантиқи<sup>8</sup> ширин ва қуввати фасоҳату мояи балоғат ҳар ҷо равад, ба хизмати ў иқдом намоянд<sup>9</sup> ва икром кунанд;

Вучуди мардуми доно мисоли зарри тилост<sup>10</sup>,  
Ки ҳар кучо биравад қадру қиматаш донанд.  
Бузургзодаи нодон ба шаҳраво<sup>11</sup> монад,  
Ки дар диёри ғарibаш ба ҳеч настонанд.

Сейӯм, хубрӯе, ки даруни соҳибдилон ба муҳолитати<sup>12</sup> ў майл кунад, ки бузургон гуфтаанд: рӯи зебо марҳамаи дилҳои ҳаста аст ва қалиди дарҳои баста. Лоҷарам<sup>13</sup> сӯҳбати ўро ҳама ҷой ғанимат шиносанду хидматашро миннат донанд.

<sup>1</sup> Мусаллам — дар ин ҷо ба маъни дастрас, мусассаршаванда; <sup>2</sup> Мукнат — иқтидор, тавоной; <sup>3</sup> Наим — неъматҳо; <sup>4</sup> Мутаматтеъ — баҳраманд; <sup>5</sup> Мунъим — давлатманд, бой; <sup>6</sup> Дар нусхай дигар: «боргоҳ соҳт»; <sup>7</sup> Зодбум — диёри зоидашуда, ватан; <sup>8</sup> Мантиқ — нутқ, баён; <sup>9</sup> Яъне: хизматашро ба ҷо мөоранд; <sup>10</sup> Зарри тилло — тиллои холис; <sup>11</sup> Шаҳраво — пули коғазие, ки фақат дар доираи як шаҳр эътибор дошта бошад; <sup>12</sup> Муҳолитат — омезиш, ҳамсӯҳбатӣ; <sup>13</sup> Лоҷарам — ночор.

Шоҳид он чо, ки равад ҳурмату иззат бинад,  
В-ар биронанд ба қаҳраш падару модари хеш.  
Пари товус дар авроқи<sup>1</sup> масоҳиф<sup>2</sup> дидам,  
Гуфтам: «Ин манзалат<sup>3</sup> аз қадри ту мебинам беш».  
Гуфт: «Хомӯш, ки ҳар кас, ки ҷамоле дорад,  
Ҳар кучо пой ниҳад даст надорандаш пеш...»

Чаҳорӯм, ҳушловозе, ки ба ҳанҷараи<sup>4</sup> довудӣ<sup>5</sup> об аз  
ҷаравену мурғ аз таярон<sup>6</sup> боздорад, пас ба василати ин  
фазилат дили муштоқон сайд кунад ва арбоби маъно ба  
мунодимати<sup>7</sup> ў рағбат намоянд ва баанвоъ<sup>8</sup> хидмат  
кунанд,

Чи хуш бошад оҳанги нарми ҳазин  
Ба гӯши ҳарифони масти сабӯҳ<sup>9</sup>,  
Бех аз рӯи зебост овози хуш,  
Ки он ҳаззи<sup>10</sup> нафс асту ин кути<sup>11</sup> рӯҳ.

Панҷӯм, пешаваре<sup>12</sup>, ки ба саъи бозу кифофе<sup>13</sup> ҳосил  
кунад, то обрӯй аз баҳри нон рехта нагардад, чунон  
ки хирадмандон гуфтаанд:

Гар ба ғарби равад аз шаҳри хеш,  
Саҳтию меҳнат<sup>14</sup> набарад пинадӯз<sup>15</sup>.  
В-ар ба ҳаробӣ фитад аз мамлакат,  
Гурсна ҳусбад<sup>16</sup> малики<sup>17</sup> Нимрӯз<sup>18</sup>.

1 Авроқ — варақҳо; 2 Масоҳиф — ҷамъи мусҳаф, қуръонҳо;  
3 Манзалат — мартаба; 4 Ҳанҷара — гулӯ; 5 Довудӣ — ишора ба  
Довуд аст, ки яке аз пайғамбарони мазҳаби Исроил буда, ба  
ҳушловозӣ ном баровардааст; 6 Таярон — парвоз; 7 Мунодимат —  
ҳамнишинӣ; 8 Баанвоъ — ҳар навъ; 9 Сабӯҳ — шароби пагоҳӣ  
нӯшидашуда; 10 Ҳаз — баҳра, лаззат; 11 Кут — ғизо, ҳӯрок;  
12 Пешавар — косиб, майдаҳунарманд; 13 Кифоғ — даромади ба-  
рои рӯзгузаронӣ кифоякунанда; 14 Меҳнат — дар ин чо ба маъ-  
ни кулфат, машаққат; 15 Пинадӯз — кӯҳнадӯз; 16 Ҳусбидан —  
хобидан; 17 Малик — подшоҳ; 18 Нимрӯз — номи дӯйӯми Сис-  
тон аст, ки як вакъҳо мамлакати мустақил будааст, аммо ҳо-  
зир як вилояти Эрон аст дар сарҳадди Афғонистон.

Чунин сифатҳо, ки баён кардам, эй фарзанд, дар сафар мүчиби<sup>1</sup> ҷамъияти хотир аст ва дсияи<sup>2</sup> тиби<sup>3</sup> айш ва он, ки аз ин ҷумла бебаҳра аст, ба ҳаёли ботил дар ҷаҳон биравад ва дигар қасаш ному нишон нашувавад.

Ҳар он ки гардиши гетӣ ба кини ӯ барҳост,  
Ба ғайри маслиҳаташ раҳбарӣ кунад айём.  
Қабӯтаре, ки дигар ошъён наҳоҳад дид,  
Қазо ҳамебарадаш то ба сӯи донаю дом».

Писар гуфт: «Эй падар, қавли ҳукамор<sup>4</sup> чи гуна мухолифат кунам, ки гуфтаанд: ризқ агарчи мақсум<sup>5</sup> аст, ба асбоби ҳусули<sup>6</sup> он тааллук<sup>7</sup> шарт аст, ва бало, агарчи мақдур<sup>8</sup>, аз аввоби духули<sup>9</sup> он эҳтиroz<sup>10</sup> воҷиб.

Ризқ агар чанд бегумон бирасад,  
Шарти ақл аст ҷустан аз дарҳо.  
Гарчи кас бе аҷал наҳоҳад мурд,  
Ту марав дар даҳони аждарҳо!

Дар ин сурат, ки манам, бо пили дамон бизанам ва бо шери жаён ҷанҷони дарафканам. Пас маслиҳат он аст, эй падар, ки сафар кунам, ки аз ин беш тоқати бенавоӣ надорам.

Чун мард дарфитод зи ҷою мақоми хеш,  
Дигар чӣ ғам ҳӯрад, ҳама оғоқ<sup>11</sup> ҷои ӯст.

<sup>1</sup> Мӯҷиб — сабаб, броис; <sup>2</sup> Доия — ин ҳам ба маънни сабаб ва боис; <sup>3</sup> Тиб — хубӣ, хушӣ; <sup>4</sup> Ҳукамо — ҳакимон; <sup>5</sup> Мақсум — қисмшуда, муайяншуда (дар тақдир); <sup>6</sup> Асбоби ҳусул — во-ситаҳои бадастоварӣ; <sup>7</sup> Тааллук — даст дароз кардан, кӯшидан; <sup>8</sup> Мақдур — дар тақдир пешбинишуда; <sup>9</sup> Аввоби духул — дарҳои даромад; <sup>10</sup> Эҳтиroz — парҳез, худдорӣ; <sup>11</sup> Оғоқ — мам-лакатҳо, олам.

Шаб ҳар тавонгаре ба сарое ҳамеравад,  
Дарвеш, ҳар кучо, ки шаб ояд, сарои ўст».

Ин бигуфту падарро видоъ кард ва ҳиммат хосту<sup>1</sup> равон шуд ва бо худ ҳамегуфт:

Хунарвар<sup>2</sup> чу бахташ набошад ба ком,  
Ба чое равад, к-аш надонанд ном<sup>3</sup>.

Ҳамчунин то бирасид ба канори обе, ки санг аз салобати ў бар санг ҳамеомад ва хурӯшаш ба фарсанг<sup>4</sup> мерафт.

Саҳмгин<sup>5</sup> обе, ки мурғобӣ дар ў эмин набудӣ,  
Камтарин мавҷ осиёсанг аз канораш даррабудӣ.

Гурӯҳе мардумонро дид: ҳар як ба қурозае<sup>6</sup> дар меъбар<sup>7</sup> нишаста ва рахти сафар баста. Ҷавонро дасти ато баста буд, забони сано<sup>8</sup> баркушуд, чандон ки зорӣ кард, ёрӣ накарданд.

Бе зар натавонӣ, ки кунӣ бар кас зӯр,  
В-ар зар дорӣ, ба зӯр мӯҳтоҷ най.

Маллоҳи<sup>9</sup> bemуруват ба ханда баргардиу гуфт:

«Зар надорӣ, натавон рафт ба зӯр аз дарьё,  
Зӯри даҳ мард чӣ бошад? Зари як мард биёр!»

<sup>1</sup> Яъне: дуо талабид; <sup>2</sup> Хунарвар — каси боҳунар, мохир;

<sup>3</sup> К-аш-ки — ўро; Мазмуни байт: агар одами боҳунар бетолеъ бошад, ба чое меравад, ки ҳатто номашро ҳам намедонанд:

<sup>4</sup> Фарсанг — андозаи дарозӣ, ки наздик ба шаш километр аст;

<sup>5</sup> Саҳмгин — даҳшатнок; <sup>6</sup> Қуроза — пули майда; <sup>7</sup> Меъбар — киштӣ;

<sup>8</sup> Сано — мадҳ, таърифу тавсиф; <sup>9</sup> Маллоҳ — киштирон.

Чавонро дил аз таънаи маллоҳ ба ҳам баромад<sup>1</sup>, хостки аз ў интиқом кашад. Киштӣ рафта буд, овоз доду гуфт: «Агар бад-ин чома, ки пӯшидаам, қаноат кунӣ, дареф нест. Маллоҳ тамаъ кард ва киштӣ бозгардонид.

Бидӯзад шараҳ<sup>2</sup> дидай хушманд,  
Дарорад тамаъ мурғу моҳӣ ба банд.

Чандон, ки ришу гиребонаш ба дасти ҷавон афтод, ба ҳуд даркашид ва бе муҳобо<sup>3</sup> кӯфтан гирифт. Ераш аз киштӣ ба дар омад, то пуштӣ<sup>4</sup> кунад, ҳамчунон<sup>5</sup>— дуруштӣ дид ва пушт бидод<sup>6</sup>. Ҷуз ин чора надоштанд, ки бо ў ба мусолиҳат гароянӣ<sup>7</sup> ва ба учрат мусолиҳат<sup>8</sup> намоянди.

Чу парҳош<sup>9</sup> бинӣ таҳаммул биёр,  
Ки саҳлӣ<sup>10</sup> бибандад дари корзор<sup>11</sup>.  
Ба ширинзабониву лутфу хушӣ  
Тавонӣ, ки пиле ба мӯе қашӣ.  
Латофат<sup>12</sup> кун он ҷо, ки бинӣ ситеz,  
Набуррад қази нармро теги тез.

Ба узри мозӣ<sup>13</sup> дар қадамаш фитоданд ва бӯсае чанд ба нифоқ<sup>14</sup> бар сару ҷашмаш доданд. Пас ба киштӣ дароварданд ва равон шуданд, то бирасиданд ба сутуне, ки аз иморати Юнон дар обистода буд. Маллоҳ гуфт: «Киштиро ҳалал аст<sup>15</sup>, яке аз шумо, ки диловартар аст, бояд ки бад-ин сутун биравад ва хитом<sup>16</sup> киштӣ бигирад, то иморат<sup>17</sup> кунем». Ҷавон ба ғу-

<sup>1</sup> Яъне, ранцид, қаҳраш омад; <sup>2</sup> Шараҳ — хирс, тамаъ; <sup>3</sup> Муҳобо — ҳуддорӣ; <sup>4</sup> Пуштӣ — мадад, ёрмандӣ; <sup>5</sup> Ҳамчунон — ў ҳам; <sup>6</sup> Яъне: ба ақиби ҳуд гурехт; <sup>7</sup> Яъне: бо ў сулҳ кунанд; <sup>8</sup> Яъне: аз пули кирои киштӣ ҷашм пӯшанд; <sup>9</sup> Парҳош — ҷанг, низоъ; <sup>10</sup> Саҳлӣ — нармӣ, мулоимат; <sup>11</sup> Корзор — ҷанг; <sup>12</sup> Латофат — нармӣ дар муомила; <sup>13</sup> Яъне: ба узроҳии он чи шуда гузашт; <sup>14</sup> Ба нифоқ — бо дурӯягӣ, мунофиқона; <sup>15</sup> Яъне: киштӣ шикаст ёфтааст; <sup>16</sup> Хитом — ресмони киштӣ; <sup>17</sup> Иморат — таъмири, ремонт.

рури диловарӣ, ки дар сар дошт, аз ҳасми<sup>1</sup> дилозурда наандешид ва қавли ҳукамо мӯътабар надошт, ки гуфтаанд: «Ҳар киро ранче ба дил расонидӣ, агар дар ақиби он сад роҳат бирасонӣ, аз подоши<sup>2</sup> он як ранчиш эмин мабош, ки пайкон<sup>3</sup> аз ҷароҳат бадарояду озор дар дил бимонад».

Чӣ хуш гуфт Бектош<sup>4</sup> бо ҳайлтош<sup>5</sup>.  
Чу душман ҳарошидӣ, эмин мабош!

Машав эмин ки тангдил гардӣ,  
Чун зи дастат диле ба танг ояд.  
Санг бар бораи ҳисор<sup>6</sup> мазан,  
Ки бувад к-аз ҳисор санг ояд!

Чандон, ки<sup>7</sup> миқвади<sup>8</sup> киштӣ ба соид<sup>9</sup> барпечид ва болои сутун рафт, маллоҳ зимом<sup>10</sup> аз кафаш даргусалонид<sup>11</sup> ва киштӣ биронд, бечора мутаҳайир<sup>12</sup> бимонд, рӯзе ду балову меҳнат қашид ва саҳтӣ дид, сейӯм рӯз хобаш гиребон гирифт ва ба об андохт. Баъд аз шабонарӯзе дигар бар канор афтод, аз ҳаёташ рамақе<sup>13</sup> монда; барги дараҳтон ҳӯрдан гирифту бехи гиёҳон баровардан, то андаке қувват ёфт. Сар дар биёбон ниҳоду ҳамерафт, то ташнаву бетоқат ба сари ҷоҳе расид: қавме бар ӯ гирд омада ва шарбате<sup>14</sup> об ба пашизе<sup>15</sup> ҳамеошомиданд<sup>16</sup>. Ҷавонро пашизе набуд, талаб

<sup>1</sup> Ҳасм — душман; <sup>2</sup> Подош — мукофоти бад, яъне ҷазо;

<sup>3</sup> Пайкон — нӯги оҳанини тири камон; <sup>4</sup> Бектош — 1) номи подшоҳи Хоразм, 2) номи паҳлавоне; <sup>5</sup> Ҳайлтош — 1) сипоҳиёне, ки ҳама аз як тоифа бошанд, 2) (рафик, ҳамсаф; <sup>6</sup> Бораи ҳисор — девори қалъа; <sup>7</sup> Чандон, ки — ҳамин, ки; <sup>8</sup> Миқвад — ресмони маҳсус барои қашидани киштӣ; <sup>9</sup> Соид — мобайни банди даст ва оринҷ; <sup>10</sup> Зимом — ресмони кишибиандӣ; <sup>11</sup> Даргусалонид — күшода сардод; <sup>12</sup> Мутаҳайир — ҳайрон; <sup>13</sup> Рамақ — нафаси охирин; <sup>14</sup> Шарбате об — як култ об; <sup>15</sup> Пашиз — пули сиёҳ; <sup>16</sup> Ошомидан — нӯшидан.

кард<sup>1</sup> ва бечорагй намуд, раҳмат<sup>2</sup> наёварданд, дасти тааддӣ дароз кард, мұяссар нашуд. Ба зарурат тане чандро фурӯ кӯфт. Мардон ғалаба карданду бе мухоба бизаданд ва маҷрӯҳ шуд.

Паша чу пур шуд, бизанад пилро  
Бо ҳама тундиву салобат<sup>3</sup>, ки ўст.  
Мұрчагонро чу бувад иттифок,  
Шери жаёнро<sup>4</sup> бидаронанд пұст.

Ба ҳукми зарурат дар паи корвоне афтоду бирағт. Шабонгоҳ бирасиданд ба макоме ки аз дуздон пурхатар буд. Корвониёнро дид: ларза бар андом афтода ва дил бар ҳалок ниҳода. Гуфт: «Андеша мадоред, ки яке манам дар ин миён, ки ба танҳо панҷоҳ мардро چавоб дихам ва дигар چавонон ҳам ёрӣ кунанд! «Ин бигуфт ва мардуми корвонро ба лофи ў дил қавй гашт; ба сұхбаташ шодмөнӣ карданд ва ба зоду<sup>5</sup> обаш дастгирӣ вочиб донистанд. Чавонро оташи меъда боло гирифта буду инони тоқат аз даст рафта. Лукмае чанд аз сари иштиҳо тановул кард ва даме чанд об дар сараш ошомид<sup>6</sup> то деви дарунаш биёромид ва бихуфт. Пирамарде ҷаҳондида дар он миён буд, гуфт: «Эй ёрон, ман аз ин бадрақаи<sup>7</sup> шумо андешанокам, на чандон ки аз дуздон, чунон ки ҳикоят кунанд, араберо дираме чанд гирд омада буд ва ба шаб аз ташвиши лўриён<sup>8</sup> дар хона танҳо хобаш намебурд. Якеро пеши худ овард, то ваҳшати танҳоӣ ба дидори ў мунсариф<sup>9</sup> кунад ва шабе чанд дар сұхбати ў буд, чандон ки бар дирамҳо-

<sup>1</sup> Талаб — дар ин чо ба маъни илтимос, ҳоҳиши; <sup>2</sup> Раҳмат — дилсүзӣ, раҳм; <sup>3</sup> Салобат — ҳайбат, саҳтӣ, маҳкамӣ; <sup>4</sup> Жаён — ҳашмгин; <sup>5</sup> Зод — озуқа, хӯрок; <sup>6</sup> Яъне: аз болои хӯрок чанд қулт об ҳам нӯшид; <sup>7</sup> Бадрақа — роҳбари корвон; <sup>8</sup> Лўриён — лўлиён; <sup>9</sup> Мунсариф — дур, бартараф.

яш иттилов<sup>1</sup> ёфт, бибурд<sup>2</sup> ва сафар кард. Бомдодон диданд арабро: гирьён ва урьён. Гуфтанд: «Хол чист? Магар он дирамҳои туро дузд бурд?» Гуфт: «Ло, валлоҳ<sup>3</sup> бадрака бурд!»

Ҳаргиз эмин зи мор наншастам,  
Ки бидонистам он чи хислати ўст.  
Захми дандони душмане батар аст,  
Ки намояд ба ҷашми мардум дӯст!

Чӣ донед, агар ин ҳам аз ҷумлаи дуздон бошад, ки ба айёри дар миёни мо таъбия шудааст<sup>4</sup>, то ба вакти фурсат ёронро ҳабар қунад. Маслиҳат он бинам, ки мар ўро ҳуфта бимонем ва биронем<sup>5</sup>. Ҷавононро тадбири пир устувор омад ва маҳобате<sup>6</sup> аз муштзан дар дил гирифтанду раҳт<sup>7</sup>. Бардоштанд ва ҷавонро ҳуфта бигузоштанд. Он гоҳ ҳабар ёфт, ки офтобаш дар китиф тофт, сар баровард: корвон рафта дид. Бечора басе бигардиру раҳ ба ҷое набурд; ташнаву бенаво рӯй бар хок ва дил бар ҳалок ниҳода ҳамегуфт:

Дуруштӣ қунад бо ғарифон касе,  
Ки нобуда бошад, ба ғурбат<sup>8</sup> басе.

Мискин дар ин сухан буд, ки подшоҳписаре ба сайд аз лашкариён дур афтода буд, болои сараши истода ҳамешунид ва дар ҳайъаташ<sup>9</sup> нигаҳ мекард: сурати зоҳираш покиза ва сифати ҳолаш парешон. Пурсид: «Аз қучой ва бад-ин ҷойгах ҷун афтодӣ?» Бархе<sup>10</sup> аз он чи бар

<sup>1</sup> Иттилов — ҳабар, огоҳӣ; <sup>2</sup> Бибурд — дуздид; <sup>3</sup> Ло, валлоҳ — не, қасам, ба худо; <sup>4</sup> Таъбия шудаң — ҷо гирифтанд;

<sup>5</sup> Яъне: корвонро ба роҳ дарорем; <sup>6</sup> Маҳобат — тарс, ҳарос;

<sup>7</sup> Раҳт — асбобу анҷом; <sup>8</sup> Ғурбат — ғарифӣ; <sup>9</sup> Ҳайъат — дар ин

ҷо ба маънни афт, шамоил; <sup>10</sup> Бархе — баъзе.

сари ў рафта буд, иода кард<sup>1</sup>. Маликзодаро бар ҳоли табоҳи ў раҳмат омад. Хилъату неъмат дод ва мўътамаде<sup>2</sup> бо вай фиристод, то ба шахри хеш омад. Падар ба дидори ў шодмонй кард ва бар саломати ҳолаш шукр гуфт. Шабонғаҳ аз он чи бар сари ў рафта буд, аз ҳолати киштий ва ҷаври маллоҳ ва рӯстоиён<sup>3</sup> бар сари ҷоҳ ва ғадри<sup>4</sup> корвониён бо падар мегуфт. Падар гуфт: «Эй писар, нагуфтамат ҳангоми рафтан, ки тиҳидастонро<sup>5</sup> дасти далерӣ баста асту сарпанҷаи шерӣ шикаста.

Чи хуш гуфт он тиҳидости силаҳшӯр<sup>6</sup>,  
Ҷаве зар беҳтар аз панҷоҳ ман зӯр<sup>7</sup>.

Писар гуфт: «Эй падар, ҳароина то ранҷ набарӣ, ганҷ барнадорӣ ва то ҷон дар ҳатар наниҳӣ, бар душман зафар наёбӣ ва то дона парешон накунӣ, хирман барнагири! Набинӣ, ки ба андак моя ранҷе, ки бурдам, чӣ таҳсили роҳат кардам ва ба неше, ки ҳурдам, чӣ моя<sup>8</sup> асал овардам?

Гарчи берун зи ризқ натвон ҳурд,  
Дар талаб коҳилий<sup>9</sup> нашояд кард!

Ғаввос<sup>10</sup> агар андеша кунад коми наҳанг,  
Ҳаргиз накунад дурри гаронмоя<sup>11</sup> ба чанг.

Осиёсанги зерин мутаҳаррик<sup>12</sup> нест, лоҷарам, таҳаммули бори гарон ҳамекунад.

1 *Иода кардан* — нақл кардан; 2 *Мўътамад* — одами дил-пуршаванда; 3 *Рӯстой* — деҳқон; 4 *Ғадр* — ҳила, макр; 5 *Тиҳидастон* — қашшоқон, фацирон; 6 *Силаҳшӯр* — ҷанговар; 7 *Яъне:* ба андозаи як ҷав тилло аз як олам зӯр беҳтар аст; 8 *Чӣ моя* — чӣ миқдор; 9 *Коҳилий* — танбалӣ, сустӣ; 10 *Ғаввос* — ғӯтазанандае, ки ба зери оби баҳр фурӯ рафта аз он ҷо садаф ба даст меоварад (аз садаф дурру марворид ҳосил карда мешавад); 11 *Гаронмоя* — гаронбаҳо, пурқимат; 12 *Мутаҳаррик* — ҳаракаткунанда.

Чи хұрад шери шарза<sup>1</sup>. дар буни фор?  
Бози афтодаро чи қут бувад?  
То ту дар хона сайд хоҳӣ кард,  
Дасту поят чу анкабут<sup>2</sup> бувад!»

Падар гуфт: «Эй писар, туро дар ин навбат фалак ёварӣ кард ва иқбол раҳбарӣ, ки соҳибдавлате дар ту расид ва бар ту бубахшоид ва касри ҳолатро<sup>3</sup> ба та-фаққуде<sup>4</sup> ҷабр кард<sup>5</sup> ва чунин иттифоқ нодир<sup>6</sup> афтад ва бар нодир ҳукм натавон кард. Зинхор, то бад-ин тамаъ дигар бора гирди валаъ<sup>7</sup> нагардӣ!

Сайёд на ҳар бор шикоре бибарад,  
Афтад, ки яке рӯз палангаш бидарад.

Чунон ки якеро аз мулуки Порс нигине гаронмоя бар ангуштари буд. Боре ба ҳукми тафарруҷ<sup>8</sup> бо тане чанд хосон ба Мусаллои<sup>9</sup> Шероз бурун рафт, фармуд то ангуштариро бар гунбази Азуд насл карданд,<sup>10</sup> то ҳар ки тир аз ҳалқаи ангуштари бигузаронад, хотам<sup>11</sup> ўро бошад. Иттифоқан чаҳорсад ҳукмандоз<sup>12</sup> ки дар хидмати ў буданд, ҷумла хато карданд, магар қӯдаке, ки бар боми работе ба бозича тир аз ҳар тарафе меандоҳт, боди сабо тири ўро ба ҳалқаи ангуштари бигузаронид ва хилъату неъмат ёфт ва хотам ба вай арzonӣ доштанд<sup>13</sup>. Писар тиру камонро бисӯҳт. Гуфтанд: «Чаро чунин кардӣ?» Гуфт: «То равнақи нахустин бар ҷой монад!»

<sup>1</sup> Шарза — ҳашмгин; <sup>2</sup> Анкабут — тортанак; <sup>3</sup> Касри ҳол — бадии ҳол, парешонҳолӣ; <sup>4</sup> Тафаққуд — дилҷӯй, ҳолпурсӣ; <sup>5</sup> Ҷабр кардан — дар ин ҷо ба маъни беҳтар кардан, беҳбудӣ овардан; <sup>6</sup> Нодир — бисъёр кам, камъёб; <sup>7</sup> Валаъ — ҳирс, тамаъ; <sup>8</sup> Тафарруҷ — тамошо; <sup>9</sup> Мусалло — номи идгоҳи Шероз, ки қабри Ҳофиз дар он ҷост; <sup>10</sup> Насб кардан — ҷой гирондан, шинондан; <sup>11</sup> Хотам — нигини ангуштари; <sup>12</sup> Ҳукмандоз — тирандози моҳир ва бехато зананда; <sup>13</sup> Яъне: нигиро ба вай ҳадъя карданд.

Гаҳ бувад, к-аз ҳакими равшанрой  
Барнаёяд дуруст тадбира.  
Гоҳ бошад, ки құдаке нодон,  
Ба ғалат бар ҳадаф<sup>1</sup> занад тире».

### Х И К О Я Т

Дарвешеро шунидам, ки ба ғоре-дар нишаста буд  
ва дар ба рүи чаҳониён баста ва мулуку<sup>2</sup> ағниёро<sup>3</sup>  
дар чашми ҳиммати ү шавкату ҳайбат намонда.

Ҳар ки бар худ дари суол<sup>4</sup> күшод,  
То бимирад ниёзманд бувад.  
Оз<sup>5</sup> бигзору подшох<sup>6</sup> кун,  
Гардани бетамаъ баланд бувад!

Яке аз мулуки он тараф ишорат кард, ки таваққұй<sup>6</sup>  
ба қарами ахлоқи мардон чунин аст, ки ба намак бо мө-  
мувофикат кунанд. Шайх ризо дод, ба ҳукми он, ки  
ичобати<sup>7</sup> даъват суннат аст. Дигар рүз малик ба узри  
кудумаш рафт. Обид аз ҷой барчаст ва дар канораш  
гирифту талаттуф<sup>8</sup> кард ва сано гуфт. Чун ғоиб шуд,  
яке аз асҳоб<sup>9</sup> гуфт шайхро, ки чандин мулотифат<sup>10</sup> ки  
имрүз бо подшох карді, хилофи одат буд ва дигар на-  
дидаем». Гуфт: «Нашунидай, ки гуфтаанд:

Ҳар киро бар симот<sup>11</sup> биншастй,  
Воциб омад ба хидматаш бархост.

Гүш тавонад, ки ҳама умр вай,  
Нашнавад овози дафу чангү най,

<sup>1</sup> Ҳадаф — нишона; <sup>2</sup> Мулуқ — подшохон; <sup>3</sup> Ағниё — ҷамъи  
ғанй, боён; <sup>4</sup> Суол — талабандагй, гадой; <sup>5</sup> Оз — ҳирс, тамаъ;  
<sup>6</sup> Таваққұй — ҷашмдошт, умәд; <sup>7</sup> Ичобат — қабул; <sup>8</sup> Талаттуф —  
лутфу меҳрубонй; <sup>9</sup> Асҳоб — ёрон, рафиқон; <sup>10</sup> Мулотифат —  
лутфу меҳрубонй; <sup>11</sup> Симот — дастархон.

Дида шикебад<sup>1</sup> зи тамошой боғ,  
Бе гулу насрин<sup>2</sup> ба сар орад димор.  
В-ар набувад болиши оғандапар<sup>3</sup>,  
Хоб тавон кард ҳаҷар<sup>4</sup> зери сар.  
В-ар набувад дилбари ҳамхоба пеш,  
Даст тавон кард дар оғуши хеш.  
В-ин шиками бехунари печ-печ  
Сабр надорад, ки бисозад ба ҳең.



---

<sup>1</sup> Шикебидан — сабр кардан; <sup>2</sup> Насрин — гули сафеди хушбуй, ки онро настараан ҳам меноманд; <sup>3</sup> Оғандапар — пур аз пар; <sup>4</sup> Ҳаҷар — санг.



## *Боби чаҳорӯм*

## ДАР ФАВОИДИ<sup>1</sup> ХОМҮШИЙ

## ХИКОЯТ

Якero аз дўстон гуфтам: «Имтино<sup>2</sup> сухан гуфтанам ба иллати<sup>3</sup> он ихтиёр омадааст, ки голиби авқот<sup>4</sup> дар сухан неку бад иттифоқ афтад ва дидаи душманон ҷуз бар бадӣ намояд». Гуфт: «Душман он бех, ки некӣ на-бинад».

Хунар ба чашми адоват бузургтар айб аст,  
Гул аст Саъдию дар чашми душманон хор аст!

Нури гетифурұзи<sup>5</sup> чашмаи хур,<sup>6</sup>  
Зишт бошад ба чашми мушаки кур.

ХИКОЯТ

Бозургонеро ҳазор динор хасорат<sup>7</sup> афтод. Писарро гуфт: «Набояд, ки ин сухан бо касе дар миён ниҳӣ!» Гуфт: «Эй падар, фармон турост, нагӯям, валекин ҳоҳам маро бар фоидай ин мутталеъ<sup>8</sup> гардонӣ, ки масли-

<sup>1</sup> *Фаюнд* — фондаҳо; <sup>2</sup> *Имтиноъ* — худдорӣ аз коре; <sup>3</sup> *Иллат* — сабаб, боис; <sup>4</sup> *Голиби авқот* — аксари вақтҳо; <sup>5</sup> *Гетифуруӯз* — оламафруӯз, ҷаҳонтоб; <sup>6</sup> *Хур* — офтоб; <sup>7</sup> *Ҳасорат* — зарар, зиён; <sup>8</sup> *Мутталеъ* — боҳабар, оғоҳ.

ҳат дар ниҳон доштан чист?» Гуфт: «То мусибат ду нашавад: яке нүксеони моя<sup>1</sup> ва дигар шамотати<sup>2</sup> ҳамсоя.

Магӯ андӯхи хеш бо душманон,  
Ки «лоҳавл»<sup>3</sup> гӯянд шодикуон.

### ҲИҚОЯТ

Чавоне хирадманд аз фунуни фазоил<sup>4</sup> ҳаззе<sup>5</sup> вофир<sup>6</sup> дошт ва табъе нофир<sup>7</sup>; чандон ки дар маҳофили<sup>8</sup> донишмандон нишастӣ, забон аз сухан бибастӣ. Боре падараш гуфт: «Эй писар, ту низ он чӣ донӣ, бигӯй!» Гуфт: «Тарсам, ки бипурсанд, аз он чи надонам ва шармсорӣ барам.

Нашунидӣ, ки сӯфие мекӯфт.  
Зери наълайн<sup>9</sup> хеш мехе чанд.  
Остинаш гирифт сарҳанг<sup>10</sup>,  
Ки биё, наъл бар сутурам<sup>11</sup> банд!»

### ҲИҚОЯТ

Ҷолинус<sup>12</sup> абллаҳеро дид: даст дар гиребони донишманде зада ва беҳурматӣ ҳамекард. Гуфт: «Агар ин доно будӣ, кори вай бо нодон бад-ин ҷо нарасидӣ.

Ду оқилро набошад кину пайкор<sup>13</sup>,  
На доное ситетад бо сабукбор<sup>14</sup>,  
Агар нодон ба ваҳшат саҳт гӯяд,  
Хирадмандаш ба нарми дил бичӯяд,

<sup>1</sup> Яъне: кам шудани сармоя; <sup>2</sup> Шамомат — заҳрханда, таъназани; <sup>3</sup> Лоҳавл — калимаи нидоест, барои изҳори шодмонӣ ё тааҷҷуб; <sup>4</sup> Фунуни фазоил — қисмҳо ва соҳаҳои дониш; <sup>5</sup> Ҳаз — баҳра; <sup>6</sup> Вофир — фаровон; <sup>7</sup> Нофир — нафраткунанда (аз гапзании бисъёр); <sup>8</sup> Маҳофили — маҷlisҳо; <sup>9</sup> Наълайн — пойафзоили бепошнаи шиппакмонанд; <sup>10</sup> Сарҳанг — сардори лашкар; <sup>11</sup> Сутур — асп; <sup>12</sup> Ҷолинус — Номи арабишудаи як ҳакими машҳури Юнони қадим; <sup>13</sup> Пайкор — ҷанг; <sup>14</sup> Сабукбор — одами сабук, камақл.

Ду сохибдил нигаҳ доранд мүе,  
Ҳамедун<sup>1</sup> саркаше в-озармчүе<sup>2</sup>.  
В-агар бар ҳар ду ҷониб ҷохилонанд,  
Агар занчир бошад, бигсалонанд<sup>3</sup>.  
Якero зиштхүе дод дашном,  
Таҳаммул карду гуфт: «Эй хубфарчом<sup>4</sup>,  
Батар з-онам, ки ҳоҳӣ гуфтан онӣ<sup>5</sup>,  
Ки донам, айби ман чун ман надонӣ!

#### ҲИКОЯТ

Саҳбони Воилроб<sup>6</sup> дар фасоҳат беназир ниҳодаанд<sup>7</sup>  
ба ҳукми он, ки бар сари ҷамъ соле сухан гуфтӣ ва лаф-  
зе муқаррар<sup>8</sup> накардӣ ва агар ҳамон иттифоқ афтодӣ,  
ба иборате дигар бигуфтӣ ва аз ҷумлаи одоби нуда-  
мои<sup>9</sup> мулук яке ин аст.

 Сухан гар чи дилбанду ширин бувад,  
Сазовори тасдиқу таҳсин бувад,  
Чу як бор гуфтӣ, магӯ боз пас,  
Ки ҳалво чу якбор хӯрданд, бас!

#### ҲИКОЯТ

Якero аз ҳукамо шунидам, ки мегуфт: «Ҳаргиз касе  
ба ҷаҳли хеш иқрор накардааст, магар он кас, ки чун  
дигаре дар сухан бошад, ҳамчунон ногуфта, сухан  
оғоз<sup>10</sup> кунад.

Суханро сар аст, эй хирадманду бун,  
Маёвар сухан дар миёни сахун.  
Худованди тадбиру фарҳангу<sup>11</sup> ҳуш,  
Нагӯяд сухан то набинад ҳамӯш,

<sup>1</sup> Ҳамедун — ҳамчунин, инчунин; <sup>2</sup> Озармчүй — одами бо-  
ҳаё, баобру; <sup>3</sup> Бигсалонанд — мекананд, пора мекунанд; <sup>4</sup> Хуб-  
фарчом — оқибаташ нек; <sup>5</sup> Онӣ — он ҳастӣ. <sup>6</sup> Саҳбони Воил —  
сухандони машхури араб; <sup>7</sup> Ниҳодаанд — шумурдаанд; <sup>8</sup> Му-  
қаррар — такрор; <sup>9</sup> Нудамо — надимон, ҳамсӯҳбатон; <sup>10</sup> Оғоз —  
сар, ибтидо; <sup>11</sup> Худованд — сохиб, дорон чизе; фарҳанг — до-  
ниш, маърифат.

## ҲИКОЯТ

Тане чанд аз бандагони Махмуд гуфтанд Ҳасани Маймандиро, ки «султон имрӯз туро чӣ гуфт дар фалон маслиҳат?» Гуфт: «Бар шумо ҳам пӯшида набошад»<sup>1</sup> Гуфтанд: «Он чи бо ту гӯяд, ба амсоли мо<sup>2</sup> гуфтан раво надорад». Гуфт: «Ба эътимоди он, ки донад, ки нагӯям, пас чаро ҳамепурсед?»

На ҳар сухан, ки барояд, бигӯяд аҳли шинохт<sup>3</sup>,  
Ба сирри шоҳ сари хештан нашояд боҳт.

## ҲИКОЯТ

Яке аз шуаро<sup>4</sup> пеши амири дуздон рафт ва саное<sup>5</sup> бар ў бигуфт: Фармуд то ҷома аз ў баркананд ва аз дех бадар кунанд. Мискин бараҳна ба сармо ҳамерафт. Сагон дар қафои вай афтоданд, хост то санге бардорад ва сагонро дафъ кунад, замин яҳ гирифта буд, очиз шуду гуфт: «Ин чӣ ҳаромзода мардумонанд, сагро ку-шодаанду сангро баста!»

Амир аз ғурфа<sup>6</sup> бидиду бишунид ва бихандид, гуфт: «Эй ҳаким, аз ман чизе бихоҳ!» Гуфт: «Ҷомаи худ меҳоҳам, агар инъом фармой.

Умедвор бувад одами ба ҳайри касон,  
Маро ба ҳайри ту умmed нест, шар<sup>7</sup> марасон!»

Солори<sup>8</sup> дуздонро бар ў раҳмат омад ва ҷома боз-фармуд<sup>9</sup> ва қабопӯстине бар ў мазид карду дираме чанд<sup>10</sup>.

<sup>1</sup> Яъне: ба шумо ҳам мегӯяд; <sup>2</sup> Амсоли мо — монанди мо, мо барин касон; <sup>3</sup> Аҳли шинохт — одами коршинос, одами бофаросат; <sup>4</sup> Шуаро — шоирон; <sup>5</sup> Сано — ҳамд, таърифу тавсиф; <sup>6</sup> Ғурфа — болохонаи болон дарвоза; <sup>7</sup> Шар — бадӣ; <sup>8</sup> Солор — саркарда; <sup>9</sup> Яъне: гардонда дод; <sup>10</sup> Яъне: ба болон ҷомааш як пӯстину камтар пул ҳам дод.

## Х И К О Я Т

Хатиб<sup>1</sup> кареҳуссавт<sup>2</sup> худро хушовоз пиндошті ва  
фаръёди бехуда бардошті...

Мардуми қаръя<sup>3</sup> ба иллати ҷоҳе, ки дошт балия-  
таш<sup>4</sup> мекашиданд ва азияташро<sup>5</sup> маслиҳат намеди-  
данд, то яке аз хутабои<sup>6</sup> он иқлим, ки бо ў адование  
ниҳонӣ дошт, боре ба пурсиш омада будаш, гуфт: «Ту-  
ро хобе дидаам, хайр бод!» Гуфто: «Чӣ дидӣ?» Гуфт:  
«Чунон дидаме, ки туро овози хуш буд ва мардумон  
аз анфоси<sup>7</sup> ту дар роҳат». Хатиб андар ин лахте<sup>8</sup>  
бияндешиду гуфт: «Ин муборак хоб аст, ки дидай, ки  
маро бар айби худ воқиф гардондӣ. Маълум шуд, ки  
овози нохуш дорам ва ҳалқ аз баланд хондани ман  
дар ранҷ; тавба кардам, ки аз ин пас хутба нагӯям,  
магар ба оҳистагӣ.

Аз сӯҳбати дӯсте баранҷам,  
Қ-аҳлоқи бадам ҳасан<sup>9</sup> намояд.  
Айбам ҳунару камол бинад,  
Хорам гулу ёсуман намояд.  
Ку<sup>10</sup> душмани шӯҳчашми бебок?  
То айби маро ба ман намояд!

## Х И К О Я Т

Яке дар масциди Санҷор ба татаввӯй<sup>11</sup> бонги на-  
моз гуфтӣ ба адое, ки мустамеонро<sup>12</sup> аз ў нафрат бу-  
дӣ ва соҳиби масцид амире буд одили нексират; наме-  
хосташ, ки дилозурда гардад, гуфт: «Эй ҷавонмард, ки

<sup>1</sup> *Хатиб* — муллои хутбахон, ваъзгӯй; <sup>2</sup> *Кареҳуссавт* — ба-  
довоз, овозаш нофорам; <sup>3</sup> *Каръя* — деҳа; <sup>4</sup> *Балият* — бало;

<sup>5</sup> *Яъне*: ба ў азият доданро; <sup>6</sup> *Хутабо* — хатибон, ҷамъи хатиб;

<sup>7</sup> *Анфос* — ҷамъи нафас; <sup>8</sup> *Лахте* — каме, андаке; <sup>9</sup> *Ҳасан* — хуб,  
нек; <sup>10</sup> *Kу* — кучост; <sup>11</sup> *Татаввӯй* — барои савоб (на аз рӯи  
адои фарзу суннат); <sup>12</sup> *Мустамеон* — шунавандагон.

масцидро муazzинонанд<sup>1</sup> қадим, ҳар якеро панҷ динор мураттаб доштаам, туро даҳ динор медиҳам, то чое дигар равӣ». Бар ин қавл иттифоқ карданду бирафт. Пас аз муддате дар гузаре<sup>2</sup> пеши амир бозомаду гуфт: «Эй худованд, бар ман ҳайф кардӣ, ки ба даҳ динор аз он буқъа<sup>3</sup> бадар кардӣ, ки ин чо ки рафтаам, бист динорам ҳамедиҳанд, то чои дигар равам ва (лекин) қабул намекунам». Амир аз ханда бехуд гашту гуфт: «Зинҳор, то наситонӣ, ки ба панҷоҳ розӣ гарданд!»

Ба теша кас нахарошад зи рӯи хоро гил,  
Чунон ки бонги дурушти ту мехарошад дил!

#### ҲИҚОЯТ

Ноҳушовозе<sup>4</sup> ба бонги баланд қуръон ҳамехонд. Соҳибдиле бар ў бигузашту гуфт: «Туро мушоҳира<sup>5</sup> чанд аст!» Гуфт: «Ҳеч». Гуфт: «Пас заҳмати худ чандин чаро ҳамедиҳӣ?» Гуфт: «Аз баҳри худо меҳонам». Гуфт: «Аз баҳри худо, маҳон!»

Гар ту қуръон бар ин намат<sup>6</sup> хонӣ,  
Бибари равнақи мусулмонӣ!».



<sup>1</sup> Муаззин — азонгӯй; <sup>2</sup> Гузар — роҳ; <sup>3</sup> Буқъа — хона, манзил, сарзамин; <sup>4</sup> Ноҳушовоз — бадовоз; <sup>5</sup> Мушоҳира — моҳона, маош; <sup>6</sup> Намат — тарз, равиш.



*Боби панҷӯм*  
**ДАР ИШҚ ВА ҶАВОНӢ**  
ХИКОЯТ

Ҳасани Маймандиро<sup>1</sup> гуфтанд: «Султон Маҳмуд чандин бандай соҳибчамол дорад, ки ҳар яке бадеъ<sup>2</sup> ҷаҳонеанд, чи гуна афтодааст<sup>3</sup>, ки бо ҳеч як аз эшон майлу муҳаббате надорад, ҷунон ки бо Аёз, ки зиёдат ҳусне надорад?» Гуфт: «Ҳар чи ба дил фурӯ ояд, дар дида накӯ намояд.

Ҳар ки султон муриди ӯ бошад,  
Гар ҳама бад қунад, накӯ бошад.  
В-он киро подشاҳ бияндозад<sup>4</sup>,  
Қасаш аз хайли хона<sup>5</sup> нанвозад.

Қасе ба дидай инкор агар нигоҳ қунад,  
Нишони сурати Юсуф диҳад ба нохубӣ<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Маймандӣ — вазири султон Маҳмуд; <sup>2</sup> Бадеъ — зебо, ҳушрӯ; <sup>3</sup> Яъне: чӣ тавр шудааст; <sup>4</sup> Бияндозад — аз назараш дур қунад; <sup>5</sup> Хайли хона — аҳли хонадон, <sup>6</sup> Яъне: афти Юсуфро ҳам баднамо гуфта тасвир мекунад.

В-агар ба чашми иродат нигоҳ кунӣ дар дев,  
Фариштаёт намояд ба чашм — каррӯбӣ<sup>1</sup>.

### ҲИКОЯТ

Порсоеро дидам ба муҳаббати шахсе гирифтор: на токати сабру на ёрои гуфткор. Чандон ки маломат дидӣ, ва ғаромат<sup>2</sup> кашидӣ, тарки тасобӣ<sup>3</sup> накардӣ ва гуфтӣ:

Кӯтаҳ накунам зи доманат даст,  
В-ар худ бизаний ба теги тезам!  
Баъд аз ту малозу малчае<sup>4</sup> нест,  
Ҳам дар ту гурезам, ар гурезам!

Боре маломаташ кардаму гуфтам: «Ақли нафисат-ро<sup>5</sup> чӣ шуд, то нафси ҳасис<sup>6</sup> ғолиб омад?» Замоне ба фикрат фуру рафт ва гуфт:

Ҳар кучо султони ишқ омад, намонд  
Қуввати бозуи тақворо маҳал.  
Покдоман чун зияд бечорае,  
Ӯфтода то гиребон дар ваҳал<sup>7</sup>.

### ҲИКОЯТ

Шабе ёд дорам, ки ёре азиз аз дар даромад. Чунон бехуд аз чой барчастам, ки ҷароғам ба остин кушта шуд.

Бинишасту итоб оғоз кард, ки дарҳол, ки маро бидӣ ҷароғ бикуштӣ, ба чӣ маъни? Гуфтам: «Ба ду маъ-

<sup>1</sup> Каррӯбӣ — дар ӯзбеки динӣ: фариштае, ки ба худо аз ҳама наздиктар аст; <sup>2</sup> Ғаромат — товон, ҷарима; <sup>3</sup> Тасобӣ — ишқбозӣ; <sup>4</sup> Малоз ва малча — паноҳгоҳ; <sup>5</sup> Нафис — дар ин ҷо ба маънии нозуксанҷ; <sup>6</sup> Ҳасис — дар ин ҷо ба маънии гает; <sup>7</sup> Ваҳал — лой.

ний: яке он, ки гумон бурдам, ки офтоб баромад ва дигар он ки ин байтам ба хотир бигузашт:

Чун гароне<sup>1</sup> ба пеши шамъ ояд,  
Хезаш андар миёни чамъ бикуш!  
В-ар шакархандаест ширилаб,  
Остинаш бигиру шамъ бикуш!»

#### ҲИҚОЯТ

Яке дўстери, ки замонҳо надида буд, гуфт: «Кучой, ки муштоқ будам?» Гуфт: муштоқӣ беҳ, ки малуӣ,

Дер омадӣ, эй нигори сармаст,  
Зудат надиҳем доман аз даст,  
Маъшуқ, ки дер-дер бинанд,  
Охир беҳ аз он, ки сер бинанд.

Шоҳид<sup>2</sup>, ки бо рафиқон ояд, ба ҷафо кардан омада аст ба ҳукми он ки аз ғайрат<sup>3</sup> ва музоддат<sup>4</sup> холӣ на бошад.

Ба як нафас, ки баромехт ёр бо ағъёр<sup>5</sup>,  
Басе намонд, ки ғайрат вуҷуди ман бикушад.  
Ба ҳанда гуфт, ки ман шамъи чамъам, эй Саъдӣ,  
Маро аз он чӣ, ки парвона хештан бикушад?

#### ҲИҚОЯТ

Ед дорам, дар айёми пешин, ки ман ва дусте чун бодоми ду мағз дар пӯсте сӯҳбат доштем. Ногоҳ иттифоқи мағиб<sup>6</sup> афтод. Пас аз муддате, ки бозомад, итоб оғоз кард, ки дар ин муддат қосиде<sup>7</sup> нафиристодӣ.

<sup>1</sup> Гарон — шахси нофорам, ки диданаш ба кас гарон бошад. <sup>2</sup> Шоҳид — маъшуқа; <sup>3</sup> Ғайрат — рашк; <sup>4</sup> Музоддат — зиддият; <sup>5</sup> Ағъёр — бегонагон, рақибон; <sup>6</sup> Мағиб — дар ин ҷо ба маънни ғоиб будан ва дурӣ; <sup>7</sup> Қосид — номабар, хаткашон.

Гуфтам: «Дареғ омадам<sup>1</sup>, ки дидай қосид ба ҹамоли ту равшан гардаду ман маҳрум!

Ери дерина маро, гү, ба забон тавба мадех,  
Ки маро тавба ба шамшер нахоҳад будан!  
Рашкам ояд, ки касе сер нигаҳ дар ту кунад,  
Боз гүям на, ки касе сер нахоҳад будан!

Тұтиеро бо зөғе дар қафас карданد ва аз қубҳи мушоҳидаи ү мұчоҳида мебурд<sup>2</sup> ва мегуфт: «Ин чӣ талъати макрӯҳ<sup>3</sup> асту ҳайати<sup>4</sup> мамқут<sup>5</sup> ва манзари<sup>6</sup> малъун ва шамоили номавзун?

Алассабоҳ<sup>7</sup> ба рўи ту ҳар, ки бархезад,  
Сабоҳи рўзи саломат бар ү масо<sup>8</sup> бошад.  
Бадахтаре<sup>9</sup> чу ту дар сўҳбати ту боистӣ<sup>10</sup>,  
Вале чунин, ки туй, дар ҷаҳон кучо бошад?»

Ачаб он, ки ғуроб<sup>11</sup> аз мучовирати<sup>12</sup> тұтый ҳам ба ҷон омада буд ва малул<sup>13</sup> шуда, лоҳавлкунон аз гардиши гетӣ<sup>14</sup> ҳаменолид ва дастҳои тағобун<sup>15</sup> бар яқдигар ҳамемолид, ки ин чӣ баҳти нугун аст ва толеи дун<sup>16</sup> ва айёми бўқаламун? Лоиқи қадри ман он аст, ки бо зөғе ба девори бое-бар хиромон ҳамерафтам.

Порсоро бас ин қадар зиндон,  
Ки бувад ҳамтавилаи риндон.

То чӣ (андоза) гунаҳ кардам, ки рўзгорам ба укубати он дар силқӣ<sup>17</sup> сўҳбати чунин аглаҳе худраъӣ, но-

1 Яъне: ҳайфам омад; 2 Яъне: аз бадии дидори зор тұтый ба дод омада буд; 3 Макрӯҳ — баднамо, қарех; 4 Ҳайъат — афт, шамони; 5 Мамқут —номақбул, дилнокаш; 6 Манзар —диндор, рўй; 7 Алассабоҳ — пагоҳӣ, субҳдам; 8 Массо — шом, бегоҳӣ; 9 Бадахтар — дар ин ҷо ба маънини бадчинс ва бадафт; 10 Боистӣ — бояд бошад; 11 Ғуроб — зори сиёҳ, ўрнул; 12 Мучовират — ҳамсоягӣ, наздикӣ; 13 Малул — дилтанг; 14 Гетӣ — дунъё; 15 Тағобун — афсусхӯрӣ, таассуф; 16 Дун — паст; 17 Силқ — қатор, сағ.

чинс, хирадарой<sup>1</sup> ба чунин банди бало мубтало гардо-  
нидааст?

Кас наёяд ба пои деворе,  
Ки бар он суратат нигор<sup>2</sup> кунанд.  
Гар туро дар биҳишт бошад чой,  
Дигарон дӯзах ихтиёр кунанд!

Ин зарбулмасал<sup>3</sup> бад-он овардам, то бидонӣ ки  
сад чандон, ки доноро аз нодон нафрат аст, нодонро  
аз доно ваҳшат аст.

Зоҳиде дар симои<sup>4</sup> риндон<sup>5</sup> буд,  
З-он миён гуфт шоҳиде балхӣ.  
Гар малулий зи мо, туруш манишин,  
Ки ту ҳам дар миёни мо талхӣ!

Чамъе чу гулу лола ба ҳам пайваста,  
Ту — ҳезуми хушк дар миёншон раста.  
Чун бод мухолифу чу сармо нохуш,  
Чун барф нишастаю чун ях баста!

### ҲИҚОЯТ

Рафиқе доштам, ки солҳо бо ҳам сафар карда будему  
нону намак ҳӯрда ва бекарон<sup>6</sup> ҳукуки сӯҳбат собит  
шуда<sup>7</sup>. Охир ба сабаби нафъе андак озори хотири ман  
раво дошт ва дустӣ сипарӣ шуд<sup>8</sup> ва бо ин ҳама аз  
ду тараф дилбастагӣ буд, ки шунидам рӯзе ду байт  
аз суханони ман дар маҷмае ҳамегуфтанд:

Нигори ман чу дарояд ба ҳандаи намакин,  
Намак зиёд кунад бар ҷароҳати решон.

<sup>1</sup> *Хирадарой* — сафсатагӯй, лаққӣ; <sup>2</sup> *Нигор* — нақш; <sup>3</sup> Дар  
ин ҷо мақсад аз зарбулмасал ҳамон ҳикоят аст; <sup>4</sup> *Симоъ* —  
базми раксу суруд; <sup>5</sup> *Риндон* — одамони айшдӯст ва аз қон-  
даю қонунҳон дин бепарво; <sup>6</sup> *Бекарон* — бехадду ҳисоб; <sup>7</sup> Яъне:  
ба зиммаи якдигар бисъёр ҳаққи дустӣ афтода буд; <sup>8</sup> *Сипарӣ*  
шудан — тамом шудан, бокӣ намондан.

Чи будӣ, ар сари зулфаш ба дастам афтодӣ.  
Чу остини каримон<sup>1</sup> ба дasti дарвешон.

Тоифаи дӯстон ба лутфи ин сухан на, ки бар ҳусни сирати хеш гувоҳӣ дода буданд ва оғарин бурда, ва он дӯст ҳам дар ин чумла муболига карда буд ва бар фавти сӯҳбати дерин таассуф ҳӯрда ва ба ҳатои хеш эътироф намуда, маълум кардам, ки аз тарафи ӯ ҳам рағбате ҳаст. Ин байтҳо фиристодам ва сулҳ кардем.

На моро дар миён аҳду вафо буд?

Чафо кардию бадаҳдӣ намудӣ.

Ба як бор аз ҷаҳон дил дар ту бастам,

Надонистам, ки баргардӣ ба зудӣ,

Ҳанӯзат гар сари сулҳ аст, боз ой,

Каз он маҳбубтар бошӣ, ки будӣ!

#### ҲИКОЯТ

Якero зане соҳибчамоли ҷавон даргузашт<sup>2</sup> ва модарзани фартут ба иллати кобин дар ҳона мутамаккин<sup>3</sup> бимонд ва мард аз мучовирати<sup>4</sup> ӯ ба ҷон ранцидӣ ва аз муҳовирати<sup>5</sup> у ҷора надидӣ, то гурӯҳе ошиоён ба пурсидан омадандаш. Яке гуфто: «Чӣ гунай дар муфориқати<sup>6</sup> ёри азиз?» Гуфт: «Нодидани зан бар ман ҷунон душвор намеояд, ки дидани модарзан!»

Гул ба тороч рафту хор бимонд,

Ганҷ бардоштанду мор бимонд.

Дида бар тораки синон<sup>7</sup> дидан,

Хуштар аз рӯи душманон дидан.

Воҷиб аст аз ҳазор дӯст бурид,

То яке душманат набояд дид.

<sup>1</sup> Каримон — одамони сахӣ; <sup>2</sup> Даргузашт — мурд; <sup>3</sup> Мутамаккин — ҷойгирифта, маконкарда; <sup>4</sup> Мучовират — ҳамхонагӣ, наздикӣ; <sup>5</sup> Муҳовират — сӯҳбат, гуфтугӯй; <sup>6</sup> Муфориқат — ҷудоӣ, фироқ; <sup>7</sup> Синон — найза.

Якero аз мулуки араб ҳадиси<sup>1</sup> Лайлӣ ва Мачнун ва шўриши ҳоли ў бигуфтанд, ки бо қамоли фазлу ба-  
лоғат сар дар биёбон ниҳодааст ва зимоми<sup>2</sup> акл аз  
даст дода. Бифармудаш, то (Мачнунро) ҳозир овар-  
данд ва маломат кардан гирифт, ки дар шарафи наф-  
си инсон чӣ ҳалал дидӣ, ки хуи баҳоим<sup>3</sup> гирифтӣ ва  
тарки сӯҳбати мардум гуфтӣ?» Гуфт:

«Кош, қ-онон, ки айби ман ҷустанд,  
Рӯят, эй дилситон, бидидандӣ,  
То ба ҷои турунҷ дар назарат,  
Бе ҳабар дастҳо буридандӣ<sup>4</sup>,

то ҳақиқати маъно бар сурати даъво гувоҳ омадӣ...»  
Маликро дар дил омад ҷамоли Лайлӣ мутолиа<sup>5</sup> кар-  
дан, то чӣ сурат аст, ки мӯчиби<sup>6</sup> ҷандин фитна аст?  
Пас бифармудаш талаб кардан, дар аҳъёи<sup>7</sup> араб би-  
гардианд ва ба даст оварданд ва пеши малик дар  
саҳни сароча<sup>8</sup> бидоштанд. Малик дар ҳайати ў назар  
кард, шахсе дид: сияҳфоми<sup>9</sup> борикандом. Дар наза-  
раш ҳақир омад<sup>10</sup>, ба ҳукми он ки камтарин ҳуддоми<sup>11</sup>  
ҳарами ў ба ҷамол аз ў пештар буданд ва ба зинат  
бештар. Мачнун ба фаросат дарьёфту гуфт: «Аз дари-

<sup>1</sup> Ҳадис — қисса; <sup>2</sup> Зимом — лачом, ҷилав; <sup>3</sup> Баҳоим — ҳай-  
воноти чорпо; <sup>4</sup> Мазмуни ин байт ишораест ба ҷунин як воқе-  
аи афсонаи Юсуф ва Зулайҳо: занони аъёни Миср Зулайҳоро  
таъна кардаанд, ки Юсуф он қадар соҳибҷамол нест, ки сазо-  
вори шайдо шудани ту бошад... Зулайҳо дар ҷавоби ин таъна  
дар як зиёфат ба дasti занон турунҷ ва корд дода, дар ҳа-  
мин вақт Юсуфро аз беруни ҳона даровардааст. Занон ба ҷа-  
моли Юсуф ҷунон мафтун шудаанд, ки ба ҷои турунҷ беих-  
тиёр дастҳошонро буридаанд: <sup>5</sup> Мутолиа — дар ин ҷо ба маъ-  
ни тамошо; <sup>6</sup> Мӯҷиб — сабаб, боис; <sup>7</sup> Аҳъё — қабилаҳо; <sup>8</sup> Са-  
роча — ҳайма, ҷодир, шипанг; <sup>9</sup> Сияҳфом — рангаш сиёҳтоб;  
<sup>10</sup> Яъне: назара什 нагирифт; <sup>11</sup> Ҳуддом — қанизон, хизматгорон.

чаи чашми Мачнун бояд дар чамоли Лайлӣ назар кардан, то сирри мушоҳидаи ў<sup>1</sup> бар ту таҷалло<sup>2</sup> кунад.

Тандурустонро набошад дарди реш,  
Чуз ба ҳамдарде нагӯям дарди хеш.  
Гуфтан аз занбӯр бехосил бувад  
Бо яке дар умри худ ноҳӯрда неш!  
То туро ҳоле набошад ҳамчу мо,  
Ҳоли мо бошад туро афсона пеш,  
Сӯзи ман бо дигаре нисбат макун,  
Ў намак бар дасту ман бар узви реш!»

### ҲИКОЯТ

Чавоне покбозу покрав<sup>3</sup> буд,  
Ки бо покизарӯе дар гарав буд<sup>4</sup>.  
Чунин хондам, ки дар дарьёи аъзам<sup>5</sup>,  
Ба гирдобе дарафтоданд бо ҳам,  
Чу маллоҳ<sup>6</sup> омадаш, то даст гирад,  
Мабодо к-андар он ҳолат бимирад.  
Ҳамегуфт аз миёни мавчи ташвир<sup>7</sup>:  
«Маро бигзору дasti ёри ман гир!»  
Дар ин гуфтан ҷавон бар вай барошуфт,  
Шунидандаш, ки ҷон медоду мегуфт:  
«Ҳадиси ишқ аз он баттол маньюш<sup>8</sup>,  
Ки дар саҳтӣ кунад ёрӣ фаромӯш!»  
Чунин карданд ёрон зиндагонӣ,  
Зи корафтода бишнав, то бидонӣ,  
Ки Саъдӣ роҳу расми ишкбозӣ,

<sup>1</sup> Яъне: тамошон чамоли Лайлӣ; <sup>2</sup> Таҷалло кардан — ошкор (чиљвагар) шудан; <sup>3</sup> Покрав — иекӯкирдор, хушрафтор; <sup>4</sup> Яъне: ба мухаббати соҳибчамоле гирифтор буд; <sup>5</sup> Дарьёи аъзам — уқъёнус, океан; <sup>6</sup> Маллоҳ — киширион; <sup>7</sup> Ташвир — шўру ошуб, талотум; <sup>8</sup> Маньюш — машунав.

Чунон донад, ки дар Бағдод тозй<sup>1</sup>.  
Дилороме, ки дорй дил дар ү банд,  
Дигар чашм аз ҳама олам фурұбанд!  
Агар Мачнуну Лайлі зинда гашті,  
Хадиси ишқ аз ин дафттар навишті!.



---

<sup>1</sup> Тозй — арабий; яъне: чи андозае, ки мардуми Бағдод за-  
бони арабиро хуб медонанд, Саъді ҳам ишқбозиро ба ҳамон  
андоза медонад.



*Боби шашум*,

## ДАР ЗАТЬФ<sup>1</sup> ВА ПИРӢ

*Хикоят*

Бо тоифае донишмандон дар ҷомеи Ҷимишқ баҳсе ҳамекардам, ки ҷавоне дарсмаду гуфт: «Дар ин миён қасе ҳаст, ки забони порсӣ донад?» Ғолиб<sup>2</sup> ишорат ба ман карданд. Гуфтамаш: «Ҳайр аст?» Гуфт «Пире саду панҷоҳсола дар ҳолати назъ аст, ва ба забони порсӣ ҷизе ҳамегӯяд ва мағҳуми мо намегардад, агар ба қарам ранҷа шавӣ<sup>3</sup>, музд ёбӣ бошад<sup>4</sup>, ки васияте ҳамекунад».

Чун ба болинаш фаро расидам ин мегуфт:

Даме ҷанд гуфтам барорам ба ком,  
Дареғо, ки бигрифт роҳи нафас!

<sup>1</sup> Засть — сүстӣ, нотавонӣ (аз пирӣ); <sup>2</sup> Ғолиб — аксари одамон; <sup>3</sup> Яъне: агар марҳамат карда як сари қадам равӣ; <sup>4</sup> Бошад — шояд.

Дареғо, ки бар хони алвони<sup>1</sup> умр,  
Даме чанд хұрдему гуфтанд: «Бас!»

Маонии ин суханро ба арабі бо шомиён ҳамегуфта-  
там ва тааҷҷуб ҳамекарданد аз умри дарозу таассуфи  
ұ ҳамчунон бар ҳәти дүнъё. Гуфтам: «Чи гунай дар  
ин ҳолат?» Гуфт: «Чи гүям?

Надидай, ки чи саҳти ҳамерасад ба касе,  
Ки аз дақонш бадар мекунанд дандоне.  
Қиёс кун, ки чи ҳолат бувад дар он соат,  
Ки аз вучуди азизаш бадар равад өнене!»

Гуфтам: «Тасаввури марг аз ҳаёл бадар кун ва  
вахмро бар табиат муставлій<sup>2</sup> магардон, ки файласу-  
фони Юнон гуфтаанд: «Мизоч агарчи мустақим бувад,  
эътимоди бақоро нашояд<sup>3</sup> ва мараз гарчи ҳоил<sup>4</sup>, да-  
лолати куллій бар ҳалок накунад: Агар фармой, табибе-  
ро бихонанд, то муолиҷат кунад». Дида баркарду би-  
хандиду гуфт:

Даст барҳам занад табиби зариф<sup>5</sup>,  
Чун ҳариф<sup>6</sup> бинад үфтода ҳариф.  
Хоча дар банди накши айвон аст,  
Хона аз пойбаст вайрон аст.  
Пирмарде зи назъ менолид,  
Пиразан сандалаш<sup>7</sup> ҳамемолид.

<sup>1</sup> Хони алвон — дастархони пур аз неъматхои рангоранг;

<sup>2</sup> Муставлій — ғолиб; <sup>3</sup> Янне: мизоч ҳарчанд дуруст бошад ҳам, ба яқайл давом карданн он бовар кардан лозим нест;

<sup>4</sup> Ҳоил — ҳавлнок, даҳшатангез; <sup>5</sup> Зариф — зирак, нозукфаҳм;

<sup>6</sup> Ҳариф — пири фартут; <sup>7</sup> Сандал як навъ чүби сурханги хушбүй, ки дар тибби ҳалқы ба сиғати давон дарди сар кор фармуда мешавад.

Чун мұхаббат<sup>1</sup> шуд әътидоли<sup>2</sup> мизоч,  
На азимат<sup>3</sup> асар кунад, на илоч!

### Х И К С Я Т

Пире ҳикоят кунад, ки дұхтаре хоста будам ва  
хұчра ба гул ороста ва ба хилват бо ү нишаста ва  
дидаю дил дар ү баста. Шабҳои дароз нахуфтаме ва  
базлаҳо ва латифаҳо гуфтаме, бошад, ки муонисат па-  
зираду<sup>4</sup> ваҳшат нагирад. Аз ҷумла шабе мегуфтам:  
«Бахти баландат ёр буду чашми давлатат бедор, ки  
ба сұхбати пире афтодӣ: пухтапарварда, ҷаҳондида,  
орамида<sup>5</sup>, гарму сард ҷашида, неку бад озмуда, ки  
ҳаққи сұхбат бидонад ва шарти маваддат<sup>6</sup> ба ҷой  
оварад; мушфиқу меҳруbon, хуштабъу ширизабон.

То тавонам дилат ба даст орам,  
В-ар биёзориям, наёзорам.

В-ар чу тұтый шакар бувад хүришат,  
Ҷони ширин фидои парваришат!

На гирифтор омадӣ ба дasti ҷавоне мұъциб<sup>7</sup>, хира-  
рой<sup>8</sup>, сарсабуки тезпой, ки ҳар дам ҳавасе пазад ва  
ҳар лаңза рое занад<sup>9</sup> ва ҳар шаб ҷое хусбад ва ҳар  
рӯз ёре гирад.

Ҷавонон хурраманду хубрухсор,  
Валекин дар вафо бо кас напоянд.  
Вафодорӣ мадор аз булбулон ҷашм,  
Ки ҳар дам бар гуле дигар сароянд.

<sup>1</sup> Мұхаббат — табох, вайрон; <sup>2</sup> Әътидол — мұътадилӣ, ҳола-  
ти дурусти лозима; <sup>3</sup> Азимат — афсун, азоимхонӣ; <sup>4</sup> Яъне: унс-  
гирад, одат кунад; <sup>5</sup> Орамида — вазнину оромшуда; <sup>6</sup> Мағад-  
дат — дүстӣ; <sup>7</sup> Мұъциб — худбин, мағрур; <sup>8</sup> Хирарой — кўтоҳ-  
ақл, беандеша; <sup>9</sup> Рой задак — ба фикре афтодан.

Хилофи пирон, ки ба ақлу адаб зиндагоні кунанд,  
на ба мұқтазои<sup>1</sup> қаҳли қавоній.

Зи худ беҳтаре құю фурсат шумор,  
Ки бо чун худе гум күні рұзгор!»

Гуфт: «Чандин бар ин намат<sup>2</sup> бигуфтам, гумон бурдам, ки дилаш бар қайди ман омад ва сайди ман шуд. Ногоҳ нафасе сард аз дили пурдард бароварду гуфт: «Чандин сухан, ки бигуфтй, дар тарозуи акли ман вазни он сухан надорад, ки вакте шунидам аз қобиляи<sup>3</sup> хеш, ки гуфт: «Зани қавонро агар тире дар паҳлу нишинаид, беҳ ки пире!»

Филчумла,<sup>4</sup> имкони мувофиқат набуд ва ба муфариқат анчомид. Чун муддати иддат<sup>5</sup> баромад, акди никоҳаш бастанд, бо қавоне тунду турушрүй, тихидасту<sup>6</sup> бадхүй; қабру қағо медид ва ранчу ано<sup>7</sup> мекашид ва шукри неъмати ҳақ ҳамчунон мегуфт, ки аз он азоби алым<sup>8</sup> бираҳидам ва бад-ин наими муқим<sup>9</sup> бирасидам!

Бо ин ҳама қабру тундхүй,  
Нозат бикашам, ки хубрүй.

Бо ту маро сұхтан андар азоб  
Беҳ, ки шудан бо дигаре дар биҳишт.  
Бүй пиёз аз даҳани хубрүй  
Нағзтар ояд, ки гул аз дасти зишт».

<sup>1</sup> Мұқтазо — тақозо, талаб; <sup>2</sup> Намат — тарз, тартиб; <sup>3</sup> Қобиля — доя, мураббия; <sup>4</sup> Филчумла — хulos, алқисса; <sup>5</sup> Муддати иддат — муддати се моҳ, ки то гузаштани он зани талоқшуда, аз рүи қонуни шариат, аз нав шавҳар карда наметавонад; <sup>6</sup> Тихидаст — қашшоқ, бенаво; <sup>7</sup> Ано — азоб, машаққат; <sup>8</sup> Алым — аламнок, дарднок; <sup>9</sup> Наими муқим — неъматхон бардавом.

## ҲИКОЯТ

Меҳмони пире шудам дар Диёрбакр<sup>1</sup>, ки моли фаровон дошт ва фарзанди хубрӯй. Шабе ҳикоят кард, ки маро ба умри хеш ба ҷуз ин фарзанд набудааст. Дарахте дар ин водӣ зиёратгоҳ аст, ки мардумон ба ҳоҷат ҳостан он ҷо раванд. Шабҳои дароз дар он пои дараҳт бар ҳақ бинолидам, то маро ин фарзанд бахшидааст. Шунидам, ки писар бо рафиқон оҳиста ҳамегуфт: «Ҷӣ будӣ, агар ман он дараҳт бидонистаме, ки кучост, то дуо кардаме, ки падарам бимурдӣ».

Хоча шодикунон, ки писарам оқил аст ва писар таъназонон, ки падарам фартут.

Солҳо бар ту бигзарад, ки гузар  
Накунӣ сӯи турбати падарат.  
Ту ба ҷои падар<sup>2</sup> чӣ кардӣ хайр,  
То ҳамон ҷашм дорӣ аз писарат!

## ҲИКОЯТ

Рӯзе ба ғурури ҷавонӣ саҳт ронда будам<sup>3</sup> ва шабонгоҳ ба пои гаревае<sup>4</sup> суст монда. Пирамарде заиф аз паси корвон ҳамеомад, гуфт: «Ҷӣ ҳусбӣ, ки на ҷон ҳуфтан аст!» Гуфтам: «Чун равам, ки на пои рафтсан аст?» Гуфт: «Ин нашунидай, ки соҳибдилон гуфтаанд: рафтсану нишастан, бех ки давидану гусистан!»

Эй ки муштоқи манзилий, машитоб!  
Панди ман кор банду<sup>5</sup> сабр омӯз.  
Аспи тозӣ<sup>6</sup> дутак<sup>7</sup> равад ба шитоб,  
Шутур оҳиста меравад шабу рӯз.

<sup>1</sup> Диёрбакр — шаҳрест дар Туркия; <sup>2</sup> Яъне: ба ҳаққи падар; <sup>3</sup> Яъне: ҳеле бо шитоб мерафтам; <sup>4</sup> Гарева (гирева) — пушта, теппа; <sup>5</sup> Кор банд — амал кун; <sup>6</sup> Тозӣ — арабӣ; <sup>7</sup> Дутак — ҷорхезкунон.

Вақте ба ғуруру ҷаҳли ҷавонӣ бонг бар модар задам. Дилоzурда ба кунче нишаст ва гиръён ҳамегуфт: «Магар хурдӣ фаромӯш кардӣ, ки дуруштӣ мекунӣ?»

Чӣ хуш гуфт золе ба фарзанди хеш,  
Чу дидаш паланграфкану пилтан:  
«Гар аз аҳди хурдит ёд омадӣ,  
Ки бечора будӣ дар оғӯши ман,  
Накардӣ дар ин рӯз бар ман ҷафо,  
Ки ту шермардию ман лирзан».





Боби ҳафтүм

ДАР ТАЪСИРИ ТАРБИЯТ  
ХИКОЯТ

Якero аз вузаро<sup>1</sup> писаре кавдан<sup>2</sup> буд. Пеши яке аз донишмандон фиристод, ки мар иро тарбият кун, магар оқил шавад. Рӯзгоре таълим кардаш ва муассир набуд<sup>3</sup>. Пеши падараш кас фиристод, ки он оқил намешавад ва маро девона кард.

Чун бувад асли гавҳаре қобил,  
Тарбиятро дар ӯ асар бошад.  
Ҳеч сайқал<sup>4</sup> накӯ надонад кард  
Оҳанеро, ки бадгуҳар бошад.  
Саг ба дарьёни ҳафтгона<sup>5</sup> машӯй,  
Чун, ки<sup>6</sup> тар шуд, палидтар бошад.  
Хари Исо гараш ба Макка баранд,  
Чун биёд, ҳануз хар бошад.

<sup>1</sup> Вузаро — вазирон; <sup>2</sup> Кавдан — куидзеҳн, каллаварам;

<sup>3</sup> Яъне: таъсир намекард, натица намедод; <sup>4</sup> Сайқал — пардоз, зангтозакунӣ; <sup>5</sup> Дарьёни ҳафтгона — дар ҷуғрофиян қадим — ҳафт баҳре, ки ба ҳафт иқлим нисбат дода мешаванд, масалан: дарьёни Ахзар — баҳри Ҳинд; дарьёни Кулзум — баҳри Ахмар ва ҳоказо; <sup>6</sup> Чун ки — вақте, ки; ҳамин ки.

## Ҳ И К О Я Т

Ҳакиме писаронро панд ҳамедод, ки чонони падар,  
хунар омӯзед, ки мулку давлати дунъё эътимодро на-  
шояд ва симу<sup>1</sup> зар дар сафар маҳалли хатар аст: ё  
дузд баякбор бибарад ё хоҷа ба тафорик<sup>1</sup> бихӯрад.  
Аммо хунар ҷашмаест зоянда ва давлате поянда, ва  
агар ҳунарманд аз давлат бияфтад, ғам набошад, ки  
ҳунар дар нафси худ<sup>2</sup> давлат аст: ҳар ҷо, ки равад,  
қадр бинаду дар садр<sup>3</sup> нишинад ва бехунар луқма  
чинаду саҳти бинад!

Саҳт аст пас аз ҷоҳ<sup>4</sup> таҳаккум<sup>5</sup> бурдан,  
Хӯ карда ба ноз, ҷабри мардум бурдан.

Вақте афтод фитнае дар — шом,  
Ҳар кас аз гӯшае фарорафтанд<sup>6</sup>,  
Рӯстозодагони<sup>7</sup> донишманд,  
Ба вазирии подшо рафтанд;  
Писарони вазири ноқисақл,  
Ба гадой ба рӯсто рафтанд.

## Ҳ И К О Я Т

Муаллими куттоберо<sup>8</sup> дидам дар диёри Мағриб:  
турушруй, талхгуфтор, бадхӯй, мардумозор, гадотабъ,  
нопарҳезгор, ки айши мусулмонон ба дидани ӯ табаҳ  
гаشتӣ ва хондани қуръонаш<sup>9</sup> дили мардум сияҳ кардӣ.

<sup>1</sup> Тафорик — кам-кам, майда-майда; яъне пулро соҳибаш  
кам-кам ҳарҷ карда тамом мекунад; <sup>2</sup> Яъне: худ ба худ, та-  
биатан; <sup>3</sup> Садр — пешгоҳи ҳона; <sup>4</sup> Ҷоҳ — мартабаи баланд, бу-  
зургӣ; <sup>5</sup> Таҳаккум — маҷбуран ба ҷо овардани ҳукми касе;  
<sup>6</sup> Фарорафтган — ба ҳар тараф гурехтан; <sup>7</sup> Рӯстозодагон — ҷа-  
вонони қишлоқ; <sup>8</sup> Куттоб — мактаб; <sup>9</sup> Яъне: қуръон хондани он  
муаллим.

Чамъе писарони покиза ва духтарони душиза<sup>1</sup> ба дасти чафои ў гирифтор; на заҳраи ханда ва на ёрои гуфтор, гаҳ орази симини<sup>2</sup> якеро тапонча<sup>3</sup> задию гоҳ соқи булӯрини дигареро шиканча<sup>4</sup> кардӣ. Алқисса шунидам, ки тарфе<sup>5</sup> аз ҳабоиси<sup>6</sup> нафси ў маълум карданд ва бизаданду биронданд ва мактаби ўро ба муслехе<sup>7</sup> доданд: порсову салим<sup>8</sup>, некмарди ҳалим, ки сухан ҷуз ба ҳукми зарурат нагуфтӣ ва мӯчиби<sup>9</sup> озори кас бар забонаш нарафтӣ. Кудаконро ҳайбати устоди нахустин аз сар бирафт ва муаллими дуйӯмиро ахлоқи малакӣ<sup>10</sup> диданду як-як дев шуданд, ба эътиомоди ҳилми<sup>11</sup> ў тарки илм доданд<sup>12</sup>. Ағлаби авқот<sup>13</sup> ба бозича фароҳам<sup>14</sup> нишастандӣ ва лавҳ дуруст нокарда, дар сари ҳам шикастандӣ.

Устоду муаллим чу бувад беозор,  
Хирсак<sup>15</sup> бозанд қӯдакон дар бозор.

Баъд аз ду ҳафта бар он масцид гузар кардам. Муаллими аввалинро дидам, ки дилхуш карда буданд ва ба ҷои хеш оварда. Инсоф, биронцидам ва «словҳавл» гуфтам, ки дигарбора иблисро муаллими ма-лоноқа ҷаро карданд? Пирмарде зарифи ҷаҳондида гуфт:

Подшоҳе писар ба мактаб дод,  
Лавҳи симинш бар канор ниход.

<sup>1</sup> Дӯшиза — духтари бикр, бокира; <sup>2</sup> Орази симин — рухкори нуқрамонанд, яъне сафед; <sup>3</sup> Тапонча — торсакӣ, шаппотӣ;

<sup>4</sup> Шиканча — азобу уқубат; <sup>5</sup> Тарфе — андаке; <sup>6</sup> Ҳабоис — палидихо, мурдориҳо; <sup>7</sup> Муслех — накӯкор; <sup>8</sup> Салим — ҳушаҳлоқ, дурусткор; <sup>9</sup> Мӯшиб — сабаб, боис; <sup>10</sup> Малакӣ — фариштагӣ;

<sup>11</sup> Ҳилм — нармӣ, мулоимтабиятӣ; <sup>12</sup> Дар нусхай дигар: «...илм фаромӯш карданд; <sup>13</sup> Ағлаби авқот — аксари вақтҳо; <sup>14</sup> Фароҳам — давра шуда, гирдогирд; <sup>15</sup> Хирсак — навъе аз бозихон қадими бачагон, ки аз дор-дору занозанӣ иборат буд.

Бар сари лавҳи ӯ навишта ба зар:  
Ҷаври устод бех зи меҳри падар.

### ХИКОЯТ

Порсозодаеро неъмати бекарон<sup>1</sup> аз таракай<sup>2</sup> аммон<sup>3</sup> ба даст афтод. Фиску фуҷур оғоз кард ва мубаззирий<sup>4</sup> пеша гирифт. Филҷумла, намонд аз соири маосӣ<sup>5</sup> мункаре<sup>6</sup>, ки накард ва мускире<sup>7</sup>, ки нахӯрд. Боре ба насиҳаташ гуфтам: «Эй фарзанд, даҳл оби равон асту ҳарҷ — осиёи гардон, яъне, ҳарчи фаровон кардан мусаллам<sup>8</sup> касеро бошад ки даҳли муайян дорад.

Чу даҳлат нест, ҳарҷ оҳистатар кун,  
Ки мегӯянд маллоҳон суруде:  
«Агар борон ба қӯҳистон наборад,  
Ба соле Даҷла<sup>9</sup> гардад хушкрӯде».

Ақлу адаб пеш гир ва лаҳву лаиб<sup>10</sup> бигузор, ки чун неъмат сипарӣ<sup>11</sup> шавад, саҳтӣ барӣ ва пушаймонӣ ҳӯрӣ!».

Писар аз лаззати ною нӯш ин сухан дар гӯш наёвард ва бар қавли ман эътиroz карду гуфт: «Роҳати очил<sup>12</sup> ба ташвиши меҳнати очил<sup>13</sup> мунаффас<sup>14</sup> кардан, хилофи раъи хирадмандон аст.

Худовандони кому некбаҳтӣ,  
Чаро саҳтӣ ҳӯранд аз бими саҳтӣ?

<sup>1</sup> *Бекарон* — беҳад, бағоят бисъёр; <sup>2</sup> *Тарака* — мерос; <sup>3</sup> *Аммон* — амакҳо; <sup>4</sup> *Мубаззирий* — исрофкорӣ; <sup>5</sup> *Соири маосӣ* — ҷамеи гуноҳҳо; <sup>6</sup> *Мункар* — дар ин ҷо ба маънни рафтори ноҷоиз; <sup>7</sup> *Мускир* — нӯшокии масткунанда; <sup>8</sup> *Мусаллам* — ҷоиз, раво; <sup>9</sup> *Даҷла* — номи наҳрест, ки аз Бағдод мегузарад; <sup>10</sup> *Лаҳву лаиб* — машгулиятҳои беҳуда ва бозӣ; <sup>11</sup> *Сипарӣ* — тамом, соғ; <sup>12</sup> *Очил* (бо айн) — зудгузаранда, даргузар; <sup>13</sup> *Очил* (бо алиф) — давомнок, дуру дароз; <sup>14</sup> *Мунаффас* — вайрон, парешон.

Бирав, шодӣ кун, эй ёри дилафрӯз!  
Ғами фардо нашояд ҳӯрд имрӯз.

Факайфа<sup>1</sup> маро, ки дар садри муруват нишастаам  
ва акди футувват<sup>2</sup> баста ва зикри инъом дар афвоҳи<sup>3</sup>  
авом афтода.

Ҳар кӣ алам<sup>4</sup> шуд ба сахову<sup>5</sup> қарам,  
Банд нашояд, ки ҳихад бар дирам.  
Номи накӯе чу бурун шуд ба қӯй,  
Дар натавонӣ, ки бибандӣ ба рӯй!»

Дидам, ки насиҳат намепазираდ ва дами гарми  
ман дар оҳани сарди ў асар намекунад, тарки муно-  
сиҳат<sup>6</sup> кардаму рӯй аз мусоҳибат бигардонидам ва  
қавли ҳукаморо кор бастам, ки гуфтаанд:

Гар чи донӣ, ки нашнаванд, бигӯй  
Ҳар чи донӣ зи некҳоҳиҷо панд!  
Зуд бошад, ки хирасар<sup>7</sup> бинӣ,  
Ба ду пой ўфтода ҳандар банд.  
Даст бар даст мезанад, ки дареғ,  
Нашунидам ҳадиси донишманд!

То пас аз муддате он чи андешаи ман буд, аз нак-  
бати<sup>8</sup> ҳолаш ба сурат бидидам<sup>9</sup>, ки пора-пора ба ҳам  
бармедӯҳт ва луқма-луқма ҳамеандӯҳт<sup>10</sup>. Дилам, аз  
заъфи ҳолаш ба ҳам баромад ва муруват надидам,

<sup>1</sup> Факайфа — то чӣ расад; <sup>2</sup> Ақди футувват — паймони ҷа-  
вонмардӣ; <sup>3</sup> Афвоҳ — даҳонҳо; яъне овозаи инъомдиҳии ман  
дар байни мардум паҳн шудааст; <sup>4</sup> Алам — машҳур; <sup>5</sup> Сахо —  
саҳоват, баҳшиш; <sup>6</sup> Муносиҳат — насиҳатгӯй; <sup>7</sup> Хирасар — сар-  
каш, гарданшах; <sup>8</sup> Накбат — бадбаҳтӣ, фалокат; <sup>9</sup> Яъне: наму-  
ди зоҳириашро дидам; <sup>10</sup> Ҳамеандӯҳт — ҷамъ мекард.

дар чунон ҳоле реши дарунаш ба маломат харошидан  
ва намак пошидан: Пас бо дили худ гуфтам:

Харифи сифла<sup>1</sup> дар поёни масти  
Наяндешад зи рӯзи тангдастӣ.  
Дараҳт андар баҳорон бар фишонад<sup>2</sup>,  
Зимистон, лочарам<sup>3</sup>, бе барг монад.

### Х И К О Я Т

Подшоҳе писареро ба адиб<sup>4</sup> доду гуфт: «Ин фар-  
занди туст, тарбияташ ҳамчунон кун, ки яке аз фар-  
зандони худро. Адиб хидмат карду мутақаббил<sup>5</sup> шуд  
ва соле чанд бор ўсаъӣ карду ба ҷое нарасид ва  
писарони адиб дар фазлу балофат<sup>6</sup> мунтаҳо<sup>7</sup> шуданд.  
Малик донишмандро муохазат<sup>8</sup> кард ва муотибат<sup>9</sup>, ки  
ваъда хилоф кардӣ ва вафо ба ҷое наёвардӣ!» Гуфт:  
«Бар раъи худованди рӯи замин пӯшида намонад, ки  
тарбият яксон асту табоевъ<sup>10</sup> мухталиф<sup>11</sup>.

Гар чи симу зар зи санг ояд ҳаме,  
Дар ҳама санге набошад зарру сим.  
Бар ҳама олам ҳаметобад Суҳайл<sup>12</sup>,  
Ҷое анбон<sup>13</sup> мекунад ҷое адим<sup>14</sup>.

<sup>1</sup> Сифла — одами паст, нокас; <sup>2</sup> Бар — кӯтоҳшудаи барг.  
Бар фишондан — барги бисъёр баровардан; <sup>3</sup> Лочарам — ночор;  
<sup>4</sup> Адиб — мураббӣ; <sup>5</sup> Мутакабbil — ўҳладор, вазифадор; <sup>6</sup> Ба-  
лоғат — ҳунари суханварӣ; <sup>7</sup> Мунтаҳо — комил, баркамол;  
<sup>8</sup> Муохазат — итобкунӣ, сарзаниш; <sup>9</sup> Муотибат — итобкунӣ, ко-  
хиш; <sup>10</sup> Табоевъ — табиатҳо; <sup>11</sup> Мухталиф — ихтилофнок, гуно-  
гун; <sup>12</sup> Суҳайл — номи ситорон аз ҳама равшантар, ки дар  
самти ҷануби осмон дида мешавад ва аз рӯи ақидаи одамони  
қадим нури он дар баъзе ҷоҳо ҷармро хушсифат мекунад;  
<sup>13</sup> Анбон — ҳалтай мешигии чӯпонҳо ё, гадоён; <sup>14</sup> Адим — пӯс-  
ти даббоғишуда.

## ҲИКОЯТ

Аъробиеро дидам, ки писарро ҳамегуфт: «Туро хоҳанд пурсид, ки амалат<sup>1</sup> чист, нагүянд падарат кист?

Чомаи Каъбаро, ки мебўсанд,  
Ў на аз кирми пилла номй шуд.  
Бо азизе нишаст рӯзе чанд,  
Лоҷарам ҳамчун ў гиромй<sup>2</sup> шуд.

## ҲИКОЯТ

Дар тасонифи<sup>3</sup> ҳукамо овардаанд, ки каждумро ви-  
лодати маъхуд<sup>4</sup> нест, чунон ки дигар ҳайвонотро, бал-  
ки аҳшом<sup>5</sup> модарро бихӯранд ва шикамашро бидаран-  
ду роҳи сахро гиранд ва он пустҳо, ки дар хонаи  
каждум бинанд, асари он аст. Боре ин нукта пеши  
бузурге ҳамегуфтам. Гуфто: «Дили ман бар сидқи<sup>6</sup>  
ин сухан гувоҳӣ медиҳад ва ҷуз чунин натавон будан.  
Дар ҳолати хурдӣ бо модар чунин муомилат кардаанд,  
лоҷарам, дар бузургӣ чунин номақбул<sup>7</sup> ва номатбӯанд<sup>8</sup>.

Писареро падар васият кард,  
К-эй ҷавонмард, ёд гир ин панд:  
Ҳар ки бо аҳли худ вафо накунад,  
Нашавад дӯстрӯю донишманд!

## МАСАЛ

Каждумро гуфтанд: «Чаро ба зимиston берун наой?»  
Гуфт: «Ба тобистон чӣ ҳурмат дорам, ки ба зимиston  
низ биёям!»

<sup>1</sup> Дар нусхан дигар «ҳунарат чист?»; <sup>2</sup> Гиромй — азиз;  
<sup>3</sup> Тасониф — таснифҳо, навиштаҳо, асарҳо; <sup>4</sup> Вилодати маъхуд — таваллуди oddӣ ва муқаррарӣ; <sup>5</sup> Аҳшом — рӯдаю ши-  
камба; <sup>6</sup> Сидқ — дурустӣ, ростӣ; <sup>7</sup> Номақбул — нописанд; <sup>8</sup> Но-  
матбӯъ — ба табъ нафорандা.

Тифл будам, ки бузургеро пурсидам аз булұғ<sup>1</sup>. Гуфт: «Он чи дар кутуби уламо маstур<sup>2</sup> аст, се нишон дорад — яке понздахсолагй ва дигар әхтилом ва сейүм баромадани мүи пеш. Аммо дар ҳақиқат як нишон дораду бас: он ки дар банди ризои ҳақ беш аз он бошй, ки дар банди ҳаззи<sup>3</sup> нафси хеш ва ҳар он, ки дар ү ин сифат мавчуд нест, ба назди мухаққиқон<sup>4</sup> болиғ<sup>5</sup> нест.

Ба сурат одамй шуд қатрае об,  
Ки чил рұзаш қарор андар раҳим<sup>6</sup> монд.  
В-агар чилсоларо ақлу адаб нест,  
Ба таҳқиқаш<sup>7</sup> нашояд одамй хонд.

\* \* \*

Чавонмардиву лутф аст одамият,  
Ҳамин нақши ҳаюлой<sup>8</sup> мапиндор!  
Хунар бояд, ки сурат метавон кард,  
Ба айвонҳо дар аз шангарфу<sup>9</sup> зангор.  
Чу инсонро набошад фазлу әхсон,  
Чи фарқ аз одамй то нақши девор?  
Ба даст овардани дуньё хунар нест,  
Якеро гар тавонй дил ба даст ор!

\* \* \*

Соле низоъ дар миёни пиёдагони ҳүччоч әфтода буд ва дой<sup>10</sup> дар он сафар ҳам пиёда. Инсоф<sup>11</sup>, дар сару рүи ҳам фитодем ва доди фусуқу қидол<sup>12</sup> бидодем.

<sup>1</sup> Булұғ — балоғат, болиғ; <sup>2</sup> Күтүб — китобхо; Уламо — олимон. Мастур — навишташуда; <sup>3</sup> Ҳаз — баҳра; нафъ. <sup>4</sup> Мұхаққиқон — ҳақиқатшиносон; <sup>5</sup> Болиғ — ба балоғат расида; <sup>6</sup> Раҳим — раҳм, бачадон; <sup>7</sup> Яңе: аз рүи ҳақиқат үро; <sup>8</sup> Ҳаюлой — аз моддаи ибтидой таркибьёфта; <sup>9</sup> Шангарф — ранги сурхи баланд; <sup>10</sup> Дой — дуогүй, яңе худи муаллиф; <sup>11</sup> Инсоф — дар ин چо ба маънни баростй, рости гап ҳамин, ки...; <sup>12</sup> Фусуқ — корхон бад; қидол — ҹанг.

Качованишинеро шунидам, ки бо адили<sup>1</sup> худ мегуфт:  
«Елалацаб<sup>2</sup>, пиёдаи оч<sup>3</sup> чу арсаи<sup>4</sup> шатранҷ ба сар ме-  
барад, фарzin мешавад, яъне, беҳ аз он мегардад, ки  
буд ва пиёдагони ҳоч<sup>5</sup> бодия ба сар бурданду батар  
шуданд.

Аз ман бигӯй ҳочии мардумгазойро,  
К-ӯ пӯстини халқ ба озор медарад.  
Ҳочӣ ту нестӣ, шутур аст, аз барои он-к,  
Бечора хор меҳӯраду бор мебарад!

#### ҲИКОЯТ

Ҳиндӯе нафтандозӣ<sup>6</sup> ҳамеомӯхт. Ҳакиме гуфт: «Ту-  
ро, ки хона наин<sup>7</sup> аст, бозӣ на ин аст!

То надонӣ, ки сухан айни савоб аст, магӯй,  
В-он чи донӣ ки на некӯш ҷавоб аст, магӯй!

#### ҲИКОЯТ

Мардакеро ҷашмдард хост<sup>8</sup>, пеши байторе<sup>9</sup> рафт,  
ки даво кун. Байтор аз он чи дар ҷашми ҷорпоён ме-  
кунанд, дар дидаи ӯ қашид ва кӯр шуд. Ҳукумат<sup>10</sup> ба  
довар<sup>11</sup> бурданд. Гуфт: «Бар ӯ ҳеч товои нест: агар ин  
ҳар набудӣ, пеши байтор нарафтӣ!» Мақсад аз ин  
сухан он аст, ки то бидонӣ, ки ҳар ки ноозмударо ко-  
ри бузург фармояд, бо он ки надомат барад<sup>12</sup>, ба наз-  
дики хирадмандон ба хиффати раъӣ<sup>13</sup> мансуб гардад.

<sup>1</sup> Адил — касе, ки дар тарафи дигари качоваи сафарӣ ме-  
нишаст, то ки ҳар ду тарафи качова ҳамвазн бошад; <sup>2</sup> Елала-  
цаб — эй араб, арабо; <sup>3</sup> Пиёдаи оч — донаи шоҳмот, ки аз  
устухони фил сохта шуда бошад; <sup>4</sup> Арса — таҳтай шоҳмот;  
<sup>5</sup> Ҳоч — ҳаҷкунанда, ки ҷамъаш ҳӯҷҷоҷ аст; <sup>6</sup> Нафтандозӣ —  
ҳаво додани зарфҳои пур аз нефти даргирондашуда, ки барои  
сӯзондани қалъаҳо ва истеҳкомҳои душман кор фармуда ме-  
шуд; <sup>7</sup> Наин — аз най (қамиш) сохташуда; <sup>8</sup> Хост — рӯй дод;  
<sup>9</sup> Байтор — духтури бемориҳои ҷорпоён; <sup>10</sup> Ҳукумат — арзу ши-  
коят, додҳоӣ; <sup>11</sup> Довар — козӣ; <sup>12</sup> Яъне: ба иловай ин ки пу-  
шаймон мешавад; <sup>13</sup> Хиффати раъӣ — сабукақлӣ, беандешагӣ.

Надиҳад ҳушманди равшанрой,  
Ба фурӯмоя корҳои хатир<sup>1</sup>.  
Буръёбоф, агарчи бофандаст,  
Набарандаш ба коргоҳи ҳарир.

### ҲИҚОЯТ

Соле аз Балх бо румиёнам<sup>2</sup> сафар буд ва роҳ аз ҳаромиён пурхатар. Ҷавоне ба бадрақа ҳамроҳи мошуд. Сипарбоз, ҷархандоз<sup>3</sup>, силаҳшӯр,<sup>4</sup> пилзӯр, ки даҳ марди тавоно камони ӯ зеҳ қардандӣ ва зӯроварони рӯи замин пушти ӯ бар замин наёвардандӣ, валекин чунон ки донӣ, мутанаъим<sup>5</sup> буду сояпарварда, на ҷаҳондидаву сафаркарда; раъди қӯси<sup>6</sup> диловарон ба гӯшаш нарасида ва барқи шамшери саворон надида.

Најафтода бар дasti душман асир,  
Ба гирдаш наборида борони тир.

Иттифоқан ману ин ҷавон ҳар ду дар паи ҳам давон (будем). Ҳар он девори қадимаш, ки пеш омайдӣ, ба қуввати бозу бияфкандӣ ва ҳар дараҳти азим, ки дидӣ, ба зӯри сарпанча баркандӣ ва тафохуркунон<sup>7</sup> гуфтӣ:

Пил ку, то катифу<sup>8</sup> бозу гурӯдон<sup>9</sup> бинад?  
Шер ку, то кафу сарпанҷаи мардон бинад?

Мо дар ин ҳолат (будем), ки ду ҳинду аз паси сангे сар бароварданд ва оҳанги<sup>10</sup> қитолӣ<sup>11</sup> мо карданд:

<sup>1</sup> *Хатир* — муҳим, бузург; <sup>2</sup> *Дар нусҳаи дигар*; «ба Бомиёнам»; <sup>3</sup> *Чархандоз* — камондор, тирандоз; <sup>4</sup> *Силаҳшӯр* — шамшерзани моҳир; <sup>5</sup> *Мутанаъим* — нозпарварда; <sup>6</sup> *Қӯс* — табл, нақораи қалони ҷангӣ; <sup>7</sup> *Тафохуркунон* — мағрурон; <sup>8</sup> *Катиф* — кифт, китф; <sup>9</sup> *Гурӯдон* — паҳлавонон; <sup>10</sup> *Оҳанге* — ният, қасад; <sup>11</sup> *Қитол* — ҷанг.

ба дасти яке чүбе ва дар бағали он дигар кулұхкүбे.  
Чавонро гуфтам: «Чӣ пой?¹

Биёр он чи дорӣ зи мардиву зӯр,  
Ки душман ба пои худ омад ба гӯр!»

Тиру камонро дидам аз дасти ҷавон афтода ва  
ларза бар устухон.

На ҳар ки мӯй шикофад ба тири ҷавшанхой²,  
Ба рӯзи ҳамлаи ҷангварон бидорад пой³.

Чора ҷуз он надидем, ки раҳту силоҳу ҷомаҳо раҳо  
кардему⁴ ҷон ба саломат бурдем.

Ба корҳои гарон марди кордида фирист,  
Ки шери шарза⁵ дарорад ба зери ҳамми каманд.  
Ҷавон агар чи қавиёлу пилтан бошад,  
Ба ҷangi душманаш аз ҳавл бигсалад пайванд⁶.

### ҲИКОЯТ

Тавонгарзодаеро дидам: бар сари гӯри падар нишаста ва бо дарвешбачае мунозира дарпайваста, ки сандуқи турбати⁷ мо сангин асту китоба⁸ рангин ва фарши рухом⁹ андохта ва хишти фирӯза дар ў сохта. Ба гӯри падарат чӣ монад¹⁰: хиште ду фароҳам оварда ва муште ду хок бар он пошида». Дарвешписар ин бишуниду гуфт: «То падарат зери он сангҳои гарон бар худ бичунбida бошад, падари ман ба биҳишт расида бувад!»

¹ Чӣ пой — ба чӣ нигоҳ карда мондӣ; ² Ҷавшанхой — сурохкунандай ҷавшан (зирех); ³ Пой доштан — бар ҷой устувор мондан, нагурехтан; ⁴ Яъне: ҷизҳоро ба роҳзанон додем ⁵ Шарза — оташин, ҳашмнок; ⁶ Яъне: банди дилаш канда мешавад; ⁷ Турбат — қабр, гӯр; ⁸ Китоба — он чи бар лавхи қабрҳо навишта шавад; ⁹ Рухом — мармар; ¹⁰ Чӣ монад — чӣ монандӣ дорад.

Ҳар ки камтар ниҳанд бар вай бор,  
Бешак осудатар кунад рафтор.


\* \* \*

Марди дарвеш, ки бори ситами фоқа<sup>1</sup> кашад,  
Ба дари марг ҳамоно<sup>2</sup>, ки сабукбор ояд.  
В-он ки дар неъмату осоишу осонӣ зист,  
Мурданаш з-ин ҳама, шак нест, ки душвор ояд.  
Ба ҳама ҳол асире, ки зи банде бираҳад,  
Беҳтар аз ҳоли амире, ки гирифтор ояд.



---

<sup>1</sup> Фоқа--фақири; <sup>2</sup> Ҳамоно--албатта.



*Боби ҳаштүм*

## **ДАР ОДОБИ СҮХБАТ**

Мол аз баҳри осоиши умр аст, на умр аз баҳри гирд  
кардани мол!

Оқилеро пурсиданд, ки некбаҳт кисту бадбаҳтī чист?  
Гуфт: некбаҳт он, ки ҳўрду кишт ва бадбаҳт он, ки мур-  
ду ҳишт<sup>1</sup>.

Макун намоз бар он ҳеч кас<sup>2</sup>, ки ҳеч накард,  
Ки умр дар сари таҳсили мол карду нахурд!

\* \* \*

Ду кас ранчи беҳуда бурданду саъи бефоида кар-  
данд: яке он, ки андӯхту<sup>3</sup> нахурд ва дигар он, ки омӯх-  
ту амал накард.

Илм чандон, ки бештар хонӣ,  
Чун амал дар ту нест, нодонӣ!  
На муҳаққиқ бувад, на донишманд,  
Чорпое — бар ӯ китобе чанд!

<sup>1</sup> Ҳишт — монд, гузошт; <sup>2</sup> Ҳеч кас — нокас, ноодам; <sup>3</sup> Ан-  
дӯҳт — фундошт, чамъ кард.

Он тиҳимағзро<sup>1</sup> чӣ илму хабар,  
Ки бар ӯ ҳезум аст ё дафтар?

\* \* \*

Олими нопарҳезгор — кӯри машъаладор аст!

Бефоида ҳар ки умр дарбоҳт<sup>2</sup>,  
Чизе нахариду зар бияндоҳт.

\* \* \*

Се чиз бе се чиз пойдор намонад: мол бе тиҷорату  
илм бе баҳс ва мулк бе сиёsat.

\* \* \*

Раҳм овардан бар бадон — ситам аст бар некон ва  
афв кардан аз золимон — ҷавр аст бар мазлумон!

Хабисро<sup>3</sup> чу тааҳҳуд<sup>4</sup> кунию бинвозӣ,  
Ба давлати ту нигаҳ мекунад ба анбозӣ<sup>5</sup>.

\* \* \*

Ба дӯстии подшоҳон эътиқод натавон карду бар  
овози хуши кӯдакон, ки он ба ҳаёле мубаддал шаваду  
ин ба хобе мутағайир гардад<sup>6</sup>.

Маъшуки ҳазордӯстро дил ҷадиҳӣ!  
Вар медиҳӣ, он дил ба ҷудоӣ биниҳӣ!

\* \* \*

Ҳар он сирре, ки дорӣ бо дӯст дар миён манеҳ: чӣ  
донӣ, ки вақте душман гардад ва ҳар газанде, ки та-

<sup>1</sup> Тиҳимағз — бемайна, беақл; <sup>2</sup> Дарбоҳт — бойдод, аз даст  
дод; <sup>3</sup> Хабис — палид, паст; <sup>4</sup> Тааҳҳуд — ҳимоят кардан;  
<sup>5</sup> Яъне; ҳудро шарики давлати ту мешуморад; <sup>6</sup> Яъне: дӯстии  
подшоҳон бо як гумони бад дигаргун мешаваду овози хуши  
кӯдак ба сабаби содир шудани эҳтилом дар хоб тағъир мейёб  
бад — ғафс мешавад.

вонӣ, ба душман марасон, ки бошад, ки вақте дӯст шавад!

Розе, ки ниҳон хоҳӣ, бо кас дар миён манех, агарчи дӯсти мухлис бошад, ки мар он дӯстро низ дӯстони мухлис бошанд, ҳамчунин мусалсал!<sup>1</sup>.

Хомӯшӣ беҳ ки замири дили хеш  
Ба касе гуфтану гуфтан, ки «магӯй!»  
Эй салим<sup>2</sup>, об зи сарчашма бибанд,  
Ки чу пур шуд, натавон бастан ҷӯй!

\* \* \*

Сухане дар ниҳон набояд гуфт,  
Ки бари анҷуманаҷ нашояд гуфт<sup>3</sup>!

Душмане заиф, ки дар тоат<sup>4</sup> ояд ва дӯстӣ намояд, мақсадаш чуз он нест, ки душмани қавӣ<sup>5</sup> гардад, ва гуфтаанд бар дӯстии дӯстон эътимод нест, то ба тамаллуки<sup>6</sup> душманон ҷӣ расад, ва ҳар ки душмани қӯҷакро ҳақир шуморад, бад-он монад, ки оташи андакро мӯҳмал<sup>7</sup> мегузорад!

Имрӯз бикуш, чу метавон кушт,  
К-оташ чу баланд шуд — ҷаҳон сӯҳт!  
Магзор, ки зех кунад камонро —  
Душман, ки ба тир метавон дӯҳт!

\* \* \*

Сухан дар миёни ду душман чунон гӯй, ки агар дӯст гарданд, шармзада набоши!

<sup>1</sup> Мусалсал — пай дар пай; яъне ба ҳамин тарик, он сирро як дӯст ба дӯсти дигар гуфтан мегирад; <sup>2</sup> Салим — солимақл; <sup>3</sup> Яъне: суханеро, ки дар назди мардум гуфтан мумкин набошад, ба касе пинҳонӣ гуфтан ҳам мумкин нест; <sup>4</sup> Тоат — итоат; <sup>5</sup> Қавӣ — зӯр, маҳкам; <sup>6</sup> Тамаллуқ — хушомадгӯй; <sup>7</sup> Мӯҳмал гузоштан — бе аҳамият шумурдан, ба назари эътибор нағирифтай.

Миёни ду кас ҹанг чун оташ аст,  
Суханчини бадбаҳт ҳезумкаш аст!  
Кунанд ину он хуш дигар бора дил,  
Вай андар миён — құрбахту хичил!  
Миёни ду тан оташ афрухтан  
На ақл асты ҳуд дар миён сұхтан!

\* \* \*

Дар сухан бо дүстон оқиста бош,  
То надорад душмани хунхор гүш!  
Пеши девор он чи гүй хуш дор,  
То набошад дар паси девор гүш!

\* \* \*

Хар кій бо душманон сулҳ мекунад, сари озори дүстон дорад!

Бишүй, эй хирадманд, аз он дүст даст,  
Ки бо душманонат бувад ҳамнишастан.

\* \* \*

Чун дар имзо<sup>1</sup> коре мутараддид<sup>2</sup> бошүй, он тараф ихтиёр кун, ки беозортар барояд!

Бо мардуми саҳлхүй<sup>3</sup> душхор<sup>4</sup> магүй!  
Бо он, ки дари сулҳ занад, ҹанг маңүй!

\* \* \*

То кор ба зар бармеояд<sup>5</sup> өн дар хатар афкандан нашояд!

Чу даст аз ҳама ҳилате даргусаст<sup>6</sup>,  
Ҳалол аст бурдан ба шамшер даст!

<sup>1</sup> Имзо — дар ин ҷо ба маънни ичро ва бачоварӣ; <sup>2</sup> Мутараддид — дудилагӣ, <sup>3</sup> Саҳлхүй — хушхулқ; <sup>4</sup> Душхор — гапи саҳт; <sup>5</sup> Яъне: то вақте ки кор бо пул буд мешавад; <sup>6</sup> Яъне: вақте, ки ҳамаи ҷораҳои аз даст меомадагиро дидиу нашуд, он гоҳ.

\* \* \*

Бар ацзи душман раҳмат<sup>1</sup> макун, ки агар қодир шавад, бар ту набахшояд!

Душман чу бинӣ нотавон, лоф аз бурути худ мазан:  
Мағзест дар ҳар устухон, мардест дар ҳар пераҳан<sup>2</sup>.

\* \* \*

Ҳар кӣ бадеро бикишад, халқро аз балои ӯ бираҳо-наду ӯро аз азоби худо.

Писандидаст бахшиш, валекин  
Манеҳ бар реши<sup>3</sup> халқозор марҳам!  
Надонист он, ки раҳмат кард бар мор,  
Ки он зулм аст бар фарзанди одам!

Насиҳат аз душман пазируфтсан<sup>4</sup> хатост, валекин шунидан равост, то ба хилофи он кор кунӣ, ки айни савоб аст<sup>5</sup>!

Ҳазар кун з-он чи душман гӯяд: «Он кун!»,  
Қи бар зону занӣ дasti тағобун<sup>6</sup>!  
Гарат роҳе намояд рост чун тир,  
Аз ӯ баргарду роҳи дasti чап гир!

\* \* \*

Хашми беш аз ҳад гирифтани ваҳшат орад ва лутфи бевақт<sup>7</sup> ҳайбат<sup>8</sup> бибарад. На чандон дуруштӣ кун, ки аз ту баргарданд ва на чандон нармӣ, ки бар ту далер шаванд<sup>9</sup>.

Дуруштию нармӣ ба ҳам-дар беҳ аст,  
Чу рагзан, ки ҷарроҳу марҳамнеҳ аст!

<sup>1</sup> Раҳмат — раҳм, дилсӯзӣ; <sup>2</sup> Пераҳан — курта; <sup>3</sup> Реши — ҷароҳат, яра; <sup>4</sup> Пазируфтсан — қабул кардан; <sup>5</sup> Яъне; комилан дуруст аст; <sup>6</sup> Тағобун — ҳасрату надомат; <sup>7</sup> Бевақт — бемаҳал, бемаврид; <sup>8</sup> Ҳайбат — дар ин ҷо ба маънни вазнинӣ, таъсири бузургӣ; <sup>9</sup> Яъне: туро нописанд кунанд.

Дуруштй нағирад хирадманд пеш,  
На сүсті, ки нозил<sup>1</sup> кунад қадри хеш!  
На мар хештанро фузумй ниҳад,  
На якбора тан дар мазаллат<sup>2</sup> дихад!

\* \* \*

Шубоне бо падар гуфт: «Эй хирадманд,  
Маро таълим дех пирона як панд!»  
Бигуфто: «Некмардй кун на чандон,  
Ки гардад чира<sup>3</sup> гурги тездандон!

\* \* \*

Бадхүй дар дасти душмане гирифтор аст, ки ҳар  
кучо равад аз чанги уқубати ү халос наёбад.

Агар зи дasti балo бар фалак равад бадхүй,  
Зи дasti хүi бади хеш дар балo бошад!

\* \* \*

Чу бинй, ки дар сипохи душман тафриқа<sup>4</sup> афтода-  
аст, ту ҷамъ<sup>5</sup> бош, ва агар ҷамъ шаванд, аз парешонй  
андеша кун!

Бирав, бо дүстон осуда биншин,  
Чу бинй дар миёни душманон чанг!  
В-агар бинй, ки бо ҳам якзабонанд,  
Қамонро зех куну бар бора<sup>6</sup> бар санг!

\* \* \*

Душман чу аз ҳама ҳилате фурұмонад<sup>7</sup>, силсилаи  
дүстің ҹунбонад<sup>8</sup>, он гоҳ ба дүстің корҳо кунад, ки ҳеч  
душман натавонад кард.

---

<sup>1</sup> Нозил — паст; <sup>2</sup> Мазаллат — хорй, залий; <sup>3</sup> Чира — ғолиб;  
<sup>4</sup> Тафриқа — чудой, парокандаги; <sup>5</sup> Ҷамъ — хотирчамъ.  
осуда; <sup>6</sup> Бора — бурчи қалъа; <sup>7</sup> Фурұ монд — очиз монд; <sup>8</sup> Яъне:  
худро дүст вонамуд мекунад.

\* \* \*

Сари мор ба дasti душман бикүб, ки аз эхдалхуснайн<sup>1</sup> холій набошад: агар ин ғолиб омад, мор күштій, ва агар он — аз душман растій<sup>2</sup>!

Ба рұзи маърака әмин машав зи хасми заиф,  
Ки мағзи<sup>3</sup> шер барорад, чу дил зи чон бардошт!

\* \* \*

Хабаре, ки доній, ки диле биёзорад, ту хомүш бош, то дигаре биёрад:

Булбуло, муждаи баҳор биёр!  
Хабари бад ба бүм бозгузор!

\* \* \*

Хар кій насиҳати худroe<sup>4</sup> мекунад, худ ба насиҳат-  
гаре мұхточ аст!

\* \* \*

Фиреби душман махұр. ва ғуури маддоқ махар, ки  
ин доми зарқ<sup>5</sup> ниҳода асту он домани тамаъ күшода!

Ахмақро ситоиш хүш ояд, чун лоша, ки дар қаъбаш  
дамій<sup>6</sup>, фарбек намояд:

Ало<sup>7</sup>, то нашнави мадхи сухангүй,  
Ки андакмоя<sup>8</sup> нафъе аз ту дорад!  
Агар рүзе муродаш барнаёрй,  
Ду сад чунон уюбат<sup>9</sup> баршуморад,

<sup>1</sup> Эхдалхуснайн — яке аз ду хубй; <sup>2</sup> Растій — халос шудій;  
<sup>3</sup> Мағз — майна; <sup>4</sup> Худрай — худсар, худписанд; <sup>5</sup> Зарқ — фи-  
реб, қила; <sup>6</sup> Қаъб — банди пой, яъне: вакте ки қассоб ҳайво-  
ни мурдаро пұст кандай шуда бо пүф дам мекунонад, вай  
ба назар фарбек менамояд; <sup>7</sup> Ало — аё, эй; <sup>8</sup> Андакмоя — ода-  
ми паст; <sup>9</sup> Үюб — айбхо.

\* \* \*

Мутакаллим<sup>1</sup> то касе айб нагирад, суханаш салох  
напазирад<sup>2</sup>:

Машав ғарра бар ҳусни гуфтори хеш,  
Ба таҳсини нодону пиндори<sup>3</sup> хеш!

\* \* \*

Ҳама касро ақли худ бакамол намояду фарзанди худ  
баҷамол.

\* \* \*

Даҳ одамӣ бар суфрае<sup>4</sup> бихӯранд, ду саг бар мурдо-  
ре бо ҳам ба сар набаранд. Ҳарис ба ҷаҳоне гурусна ас-  
ту қонеъ ба ноне сер. Ҳукамо гуфтаанд: «Тавонгарӣ ба  
қаноат, беҳ аз тавонгарӣ ба бизоат!»

Рӯдаи танг ба як нони тиҳӣ<sup>5</sup> пур гардад,  
Неъмати рӯи замин пур ҷакунад дидай танг.

\* \* \*

Ҳар кӣ дар ҳоли тавоной накӯӣ накунад, дар вакти  
нотавонӣ саҳти бинад.

Бадаҳтартар<sup>6</sup> аз мардумозор нест,  
Ки рӯзи мусибат касаш ёр нест.

\* \* \*

Ҳарчи зуд барояд, дер напояд:

Хоки Машриқ шунидаам, ки кунанд,  
Ба ҷиҳил сол косаи чинӣ;  
Сад ба рӯзе кунанд дар Бағдод<sup>7</sup>,  
Лоҷарам, қиматаш ҳамебинӣ!

<sup>1</sup> Мутакаллим — сухангӯй; <sup>2</sup> Яъне: суханаш дуруст наме-  
шавад; <sup>3</sup> Пиндор — гумон; <sup>4</sup> Суфра — дастархон; <sup>5</sup> Нони тиҳӣ —  
нони хушк, яъне бе нонхӯриш; <sup>6</sup> Бадаҳтартар — бадбаҳттар;  
<sup>7</sup> Дар нусхай дигар ба ҷои Бағдод — Мардашт омадааст, ки  
он ҷое будааст дар наздикии Шероз ва дар он ҷо кулолон  
бисъёر будаанд.

\* \* \*

Мурғак аз байза<sup>1</sup> бурун ояду рўзӣ талабад,  
В-одамизода надорад хабар аз аклу тамиз.  
Он ки ногоҳ касе гашт, ба чизе нарасид,  
В-ин ба тамкину фазилат бигузашт аз ҳама чиз.  
Обгина<sup>2</sup> ҳама ҷо ёбӣ, аз он қадраш нест,  
Лаъл душвор ба даст ояд, аз он аст азиз.

\* \* \*

Корҳо ба сабр барояду мустаъчил<sup>3</sup> ба сар дарояд<sup>4</sup>.

Ба ҷашми хеш дидам дар биёбон,  
Ки оҳиста сабақ<sup>5</sup> бурд аз шитобон.  
Саманди<sup>6</sup> бодпой аз так<sup>7</sup> фурӯмонд,  
Шутурбон ҳамчунон<sup>8</sup> оҳиста меронд.

\* \* \*

Нодонро бех аз ҳомӯшӣ нест ва агар ин маслиҳат  
бидонистӣ, нодон набудӣ.

Чун надорӣ камолу фазл он бех,  
Ки забон дар даҳон нигаҳ дорӣ!  
Одамиро забон фазеҳа<sup>9</sup> кунад,  
Ҷавзи<sup>10</sup> бемағзро сабуксорӣ<sup>11</sup>.

\* \* \*

Хареро аblaҳe таълим медод,  
Бар ў-бар сарф карда саъи доим.  
Ҳакиме гуфташ: «Эй нодон, чӣ қӯшӣ  
Дар ин савдо? Битарс аз лавми лоим<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Байза — тухми мурғ; <sup>2</sup> Обгина — шиша; <sup>3</sup> Мустаъчил — шитобкунанда; <sup>4</sup> Яъне: саргалтон меравад; <sup>5</sup> Сабақ — мусобиқа; <sup>6</sup> Саманд — асп; <sup>7</sup> Так — давидан, даводав; <sup>8</sup> Ҳамчунон — чӣ тавре, ки дар аввал буд; <sup>9</sup> Фазеҳа — расво, шарманда; <sup>10</sup> Ҷавз — ҷормағз; <sup>11</sup> Сабуксорӣ — сабуқӣ, сабуквазӣ; <sup>12</sup> Лавми лоим — мазаммати мазамматкунанда.

Наёмүзад баҳоим<sup>1</sup> аз ту гуфтор,  
Ту хомүшӣ биёмуз аз баҳоим!

\* \* \*

Ҳар ки тааммул<sup>2</sup> накунад дар ҷавоб,  
Бештар ояд суханаш носавоб<sup>3</sup>  
Е сухан орой чу мардум ба ҳуш!  
Е бинишин ҳамчӯ баҳоиш ҳамӯш!

\* \* \*

Ҳар кӣ бо донотар аз ҳуд баҳс кунад, то бидонанд,  
ки доност, бидонанд, ки нодон аст.

Чун дарояд меҳ<sup>4</sup>, аз туе ба сухан,  
Гарчи беҳ донӣ, эътиroz макун!

\* \* \*

Ҳар кӣ бо бадон нишина, некӣ набинад.

Гар нишина фариштае бо дев,  
Ваҳшат омӯзаду хиёнату рев<sup>5</sup>.  
Аз бадон некӯй наёмӯзӣ,  
Накунад гург пӯстиндузӣ!

\* \* \*

Ҳар кӣ илм ҳонду амал накард, бадон монад, ки  
гов ронду тухм наяфшонд.

\* \* \*

На ҳар кӣ дар мучодила<sup>6</sup> чуст, дар муомила ду-  
руст.

Бас қомати ҳуш, ки зери ҷодар бошад,  
Чун боз кунӣ, модари модар бошад.

---

<sup>1</sup> Баҳоим — чорпоён; <sup>2</sup> Тааммул — андеша, фикру мулоди-  
за; <sup>3</sup> Носавоб — нодуруст; <sup>4</sup> Меҳ — бузург, калон; <sup>5</sup> Рев — фи-  
реб, макр; <sup>6</sup> Мучодила — мубохиса.

\* \* \*

На ҳар кī ба сурат накӯст, сирати зебо дар ӯст,  
кор андарун дорад, на пӯст<sup>1</sup>.

\* \* \*

Тавон шинохт ба як рӯз дар шамоили мард,  
Ки то кучош расидаст пойгоҳи<sup>2</sup> улум<sup>3</sup>.

Вале зи ботинаш эмин мабошу ғарра машав,  
Ки хубси<sup>4</sup> нафс нагардад ба солҳо маълум!

Панча бо шер задану мушт бар шамшер, кори хи-  
радмандон нест.

Чангу зӯроварӣ макун бӯ масти,  
Пеши сарпанча дар бағал неҳ даст.

\* \* \*

Заифе, ки бо қавӣ диловарӣ кунад, ёри душман  
аст дар ҳалоки хеш.

Сояпарвардаро чӣ тоқати он,  
Ки равад бо муборизон ба қитол<sup>5</sup>.  
Сустбозу ба ҷаҳл мефиканад  
Панча бо марди оҳанинчангол.

\* \* \*

Беҳунарон хунармандро натавонанд, ки бинанд, ҳам-  
чунон ки сагони бозорӣ саги сайдро бинанд, машғала<sup>6</sup>  
бароранд ва пеш омадан наёранд<sup>7</sup>, яъне сифла<sup>8</sup> чун  
ба ҳунар бо касе барнаёяд<sup>9</sup>, ба бухлаш<sup>10</sup> дар пӯстин  
афтад<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> Яъне: ботин эътибор дорад, на зоҳир; <sup>2</sup> Пойгоҳ — дара-  
ча, мартаба; <sup>3</sup> Улум — илмҳо; <sup>4</sup> Хубс — хабисӣ, палий; <sup>5</sup> Қи-  
тол — ҷанг; <sup>6</sup> Машғала — ғалогула; <sup>7</sup> Яъне: ба пештар ома-  
дан ҷуръат намекунанд; <sup>8</sup> Сифла — одами паст, разил; <sup>9</sup> Бар  
наёяд — баробар шуда натавонад; <sup>10</sup> Бухл — баҳилӣ, ҳасад;  
<sup>11</sup> Дар пӯстин афтидан — киноя аз ғайбат кардан аст.

Қунад ҳароина<sup>1</sup> ғайбат ҳасуди күтахдаст,  
Ки дар мүкобила гунгаш бувад забони мақол<sup>2</sup>

\* \* \*

Хар киро душман пеш аст, агар накушад, душмани  
хөш аст!

Санг бар дасту мор сар бар санг.  
Хирарой<sup>3</sup> бувад қиёсу даранг<sup>4</sup>!

Ва гурүхе бар хилофи маслиҳат дидаанду гуфтаанд, ки дар күштани бандиён тааммул<sup>5</sup> авлотар аст. ба ҳукми он ки ихтиёр боқист, тавон күшт ва тавон бахшид; агар бетааммул күшта шавад, мұхтамил<sup>6</sup> аст. ки маслиҳате фавт шавад<sup>7</sup>, ки тадоруки<sup>8</sup> мисли он мұмтанеъ<sup>9</sup> бошад.

Нек саҳл аст, зинда бечон кард,  
Күштаро боз зинда натвон кард.  
Шарти ақл аст сабри тирандоз,  
Ки чу рафт аз камбон, наёяд боз.

\* \* \*

Ҳакиме, ки бо құххол<sup>10</sup> дарафтад, бояд, ки иззат таваққұйы<sup>11</sup> надорад. Агар қоқиле ба забоноварио<sup>12</sup> шүхі ғолиб ояд, ачаб нест, ки сангест, ки гавхар ҳамешиканад.

На ачаб, гар фурұравад нафасаш  
Андалебе<sup>13</sup> — ғуроб<sup>14</sup> ҳамқафасаш.

<sup>1</sup> Ҳароина — албатта; <sup>2</sup> Яңе: дар вакти рұ ба рұ шудан забони гуфтугүяш гунг мешавад; <sup>3</sup> Хирарой — камақлый; <sup>4</sup> Даранг — дермонй таъхир; <sup>5</sup> Тааммул — сабр; <sup>6</sup> Мұхтамил — әхтимоли он аст; <sup>7</sup> Фавт шавад — аз даст равад; <sup>8</sup> Тадорук — тайёр кардан; <sup>9</sup> Мұмтанеъ — мақол, номумкин; <sup>10</sup> Құххол — қоқилон; <sup>11</sup> Таваққұйы — умед, чашиқдошт; <sup>12</sup> Забоновари — суханварй, сұхандонй; <sup>13</sup> Андалеб — булбул; <sup>14</sup> Ғуроб — зори сиёх.

\* \* \*

Гар ҳунарманд аз авбош чафое бинад,  
То<sup>1</sup> дили хеш наёзорад, дар ҳам нашавад<sup>2</sup>.  
Санги бадгавҳар<sup>3</sup> агар косаи заррин шиканад,  
Қимати санг наяфзояду зар кам нашавад.

\* \* \*

Хирадмандеро<sup>4</sup>, ки дар зумраи авбош сухан сурат набандад, шигифт<sup>5</sup> мадор, ки овози барбат<sup>6</sup> бо ғалабаи<sup>7</sup> духул барнаёяд<sup>8</sup> ва бӯи абири<sup>9</sup> аз ганди сир фурӯ монад<sup>10</sup>.

Баландовози нодон гардан афроҳт,  
Ки доноро ба бешармӣ бияндоҳт.  
Намедӯнад, ки оҳанги ҳичзорӣ<sup>11</sup>  
Фурӯ монад<sup>12</sup> зи бонги табли ғозӣ<sup>13</sup>.

\* \* \*

Чавҳар агар<sup>14</sup> дар ҳалоб<sup>15</sup> афтад, ҳамон нафис аст ва ғубор агар бар ғалак равад, ҳамон ҳасис<sup>16</sup>.

\* \* \*

Мушк он аст, ки ҳуд бибӯяд<sup>17</sup>, на он, ки аттор бигӯяд. Доно чу таблаи<sup>18</sup> аттор аст: ҳомӯшу ҳунарнамой, ва нодон чу табли ғозӣ<sup>19</sup> баландовозу миёнтиҳӣ!

<sup>1</sup> То — дар ин ҷо ба маъни мабодо; <sup>2</sup> Дарҳам шудан — ранҷидан, қаҳр кардан; <sup>3</sup> Бадгавҳар — бадчинс; <sup>4</sup> Дар нусхан дигар: «Ҳунармандеро»; <sup>5</sup> Шигифт — тааҷҷуб, ҳайрат; <sup>6</sup> Барбат — номи як асбоби музыка; <sup>7</sup> Ғалаба — дар ин ҷо ба маъни гулгула; <sup>8</sup> Барнаёяд — баробар намеояд; <sup>9</sup> Абири — анбар; <sup>10</sup> Яъне: бӯи анбар дар пеши бӯи бади сир (саримсок) номаълум шуда мемонад; <sup>11</sup> Оҳанги ҳичзорӣ (Ҳичзор) яке аз мақомҳои музықаи классикий аст; <sup>12</sup> Фурӯмонад — оциз мемонад; <sup>13</sup> Ғозӣ — дорбоз; <sup>14</sup> Агар — дар ин ҷо ба маъни агарчи; <sup>15</sup> Ҳалоб — лойдон, кӯлмак; <sup>16</sup> Ҳасис — паст, бекадр; <sup>17</sup> Бибӯяд — дар ин ҷо ба маъни бӯй барорад; <sup>18</sup> Табла — қутӣ, қутича; <sup>19</sup> Табли ғозӣ — нагораи дорбозон.

\* \* \*

Дұстери, ки ба умре фарочанг<sup>1</sup> оранд, набояд, ки ба як дам биёзоранд.

Санге ба чанд сол шавад лаълпорае,  
Зинҳор, то ба як нафасаш нашканй ба санг!

\* \* \*

Андақ-андак хеле шаваду қатра-қатра селе гардад, яъне онон, ки дасти кувват надоранд, санги хурда нигоҳ доранд, то ба вакти фурсат димор<sup>2</sup> аз димоги золим бароранд.

Андақ-андак ба ҳам шавад бисъёр,  
Дона-донаст, ғалла дар анбор.

\* \* \*

Олимро нашояд, ки сафоҳат<sup>3</sup> аз омй ба ҳилм даргузорад<sup>4</sup>, ки ҳар ду тарафро зиён дорад: ҳайбати ин кам шаваду ҷаҳли он мустаҳкам.

Чу бо сифла<sup>5</sup> гүй ба лутфу хушӣ,  
Фузун гардадаш кибру гарданкашӣ.

Маъсият<sup>6</sup> аз ҳар кӣ содир шавад, нописандида асту аз ўламо — нохубтар, ки илм силоҳи ҷанги (зидди) шайтон аст ва худованди<sup>7</sup> силоҳро чун ба асирий баранд, шармсорӣ беш барад.

Омии нодон, парешонрӯзгор  
Беҳ зи донишманди нопарҳезгор,  
Қ-он ба нобиной аз роҳ ӯфтод,  
В-ин ду ҷашмаш буду дар ҷоҳ ӯфтод.

<sup>1</sup> Фарочанг — ба даст; <sup>2</sup> Димор — ҳалокат, марг; <sup>3</sup> Сафоҳат — беақлӣ, аҳмақӣ; <sup>4</sup> Яъне: олим на бояд аз аҳмации омӣ (нодон) ҷашм пӯшад; <sup>5</sup> Сифла — одами паст, разил; <sup>6</sup> Маъсият — гуноҳ; <sup>7</sup> Худованд — соҳиб.

\* \* \*

Ҳар ки дар зиндагонӣ нонаш нахӯранд, чун бимирад, номаш набаранд.

\* \* \*

Лаззати ангур бева донад, на худсванди мева. Юсуфи Сиддик дар хушксоли Миср сер нахӯрдӣ, то гуруснагонро фаромӯш накунад.

Он ки дар роҳату танаъум<sup>1</sup> зист.

Ў чӣ донад, ки ҳоли гурсна чист?

Ҳоли дармондагон касе донад,

Ки ба аҳволи хеш дармонад!

\* \* \*

Эй ки бар маркаби<sup>2</sup> тозанда саворӣ, хуш дор,  
Ки хари ҳоркаши сӯхта дар обу гил аст!

Оташ аз хонаи ҳамсояи дарвеш маҳоҳ,

Кон чӣ бар равзани ў мегузарад, дуди дил аст!

\* \* \*

Дарвеши заифҳолро дар тангии хушксол мапурс,  
ки чунӣ, магар ба шарти он, ки марҳаме бар решаш  
ниҳию маълуме<sup>3</sup> дар пешаш.

Харе, ки бинию боре ба гил дарафтода,

Ба дил бар ў шафаққат кун, вале марав ба сараш!

Кунун, ки рафтию пурсидияш, ки чун афтод?

Миён бибанду чу мардон бигир дунби ҳараш!

\* \* \*

Омии мутааббид<sup>4</sup> пиёдан рафтааст ва олими му-  
таҳовин<sup>5</sup> — савори хуфта. Осӣ<sup>6</sup>, ки даст бардорад,  
бех аз обид<sup>7</sup>, ки (ғурур) дар сар дорад.

<sup>1</sup> Танаъум — нозу неъмат, осоиш; <sup>2</sup> Маркаб — асп; <sup>3</sup> Маълум — пул, мол, ҳадъя; <sup>4</sup> Мутааббид — ибодаткунанда; <sup>5</sup> Мутаҳовин — сустикунанда, яъне: ба илми худ амал накунанда; <sup>6</sup> Осӣ — гунахгор; <sup>7</sup> Обид — ибодаткунанда.

Сарҳанги<sup>1</sup> латифхӯи дилдор<sup>2</sup>,  
Беҳтар зи фақеҳи<sup>3</sup> мардумозор.

\* \* \*

Якеро гуфтанд: «Олими беамал ба чӣ монад?»  
Гуфт: «Ба занбӯри беасал!»

Занбӯри дурушти bemuruvvatro гӯй:  
«Боре<sup>4</sup>, чу асал намедиҳӣ, неш мазан!»

\* \* \*

Хилъати султон, агарчи азиз аст, чомаи хулқони<sup>5</sup>  
худ — баиззаттар. Хони<sup>6</sup> бузургон, агарчи лазиз аст,  
хурдаи<sup>7</sup> анбони худ — балаззаттар!

Сирка аз дasti ранчи хешу тара<sup>8</sup>,  
Беҳтар аз нони деххудову<sup>9</sup> бара!

\* \* \*

Хилофи роҳи савоб асту акси раъи улулалбоб<sup>10</sup> до-  
ру ба гумон хӯрдан ва роҳи нодида бе корвон рафтанд.

Имом Фаззолиро пурсиданд: «Чӣ гуна расидӣ бад-ин  
манзалат<sup>11</sup> дар улум<sup>12</sup>» гуфт: «Бад-он, ки ҳар чи надо-  
нистам, аз пурсидани он наанг надоштам.»

Умеди оғият, он гаҳ бувад мувофиқи ақл,  
Ки набзро ба табиатшинос<sup>13</sup> бинмой.

---

<sup>1</sup> Сарҳанг — сардори лашкар; <sup>2</sup> Дилдор — дар ин ҷо ба  
маъни дилбардор, беозор; <sup>3</sup> Фақеҳ — олими илмҳои динӣ;  
<sup>4</sup> Боре — ақаллан, лоақал; <sup>5</sup> Хулқон — кӯхнаю дарида; <sup>6</sup> Хон —  
дастархон, он ҷо дар рӯи дастархон аст; <sup>7</sup> Хурда — нонреза;  
<sup>8</sup> Тара — кабудии монанд ба пиёзи кабуд; <sup>9</sup> Деххудо — арбо-  
би дех; <sup>10</sup> Улулалбоб — соҳибони ақл; <sup>11</sup> Манзалат — марта-  
бай баланд; <sup>12</sup> Улум — илмҳо; <sup>13</sup> Табиатшинос — мизоҷшинос,  
табиб.

Бипурс ҳар чи надонӣ, ки зулли<sup>1</sup> пурсидан  
Далели роҳи ту бошад, ба иззи доноӣ!<sup>2</sup>

\* \* \*

Ҳар кӣ бо бадон нишинаид, агар низ<sup>3</sup> табиати эшон дар ӯ асар накунад, ба тариқати эшон муттаҳам гардад ва агар ба ҳаробот<sup>4</sup> равад ба намоз кардан мансуб шавад ба ҳамр<sup>5</sup> хӯрдан.

Рақам бар худ ба нодонӣ қашидӣ,  
Ки нодонро ба сӯҳбат баргузидӣ.  
Талаб кардам зи доное яке панд,  
Маро фармуд: «Бо нодон напайванд,  
Ки гар донои даҳрӣ<sup>6</sup>, ҳар бибошӣ,  
В-агар нодонӣ, аглаҳтар бибошӣ!»

\* \* \*

Хилми шутур, чунон ки маълум аст, агар тифле маҳораш гирад, ба сад фарсанг барад, сар аз мутобеат<sup>7</sup> напечад. Аммо агар дарае ҳавлонок пеш ояд ки мӯчиби<sup>8</sup> ҳалок бошад ва тифл он чо ба нодонӣ ҳоҳад шудан<sup>9</sup>, зимом<sup>10</sup> аз кафаш даргусалонад<sup>11</sup> ва беш мутобеат<sup>12</sup> накунад, ки ҳангоми дуруштӣ мулотифат<sup>13</sup> мазмум<sup>14</sup> аст ва гӯянд: «Душман ба мулотифат дуст нагардад, балки тамаъ зиёда кунад».

Касе, ки лутф кунад бо ту, хоки поящ бош,  
В-агар ситеза барад, дар ду ҷашмаш оған<sup>15</sup> хок!

<sup>1</sup> Зул — хорӣ; из-иззат; <sup>2</sup> Яъне: хорие, ки аз пурсидан меояд, туро ба сӯн иззати аз доноӣ ҳосилшаванда раҳнамой мекунад; <sup>3</sup> Агар низ — агарчи; <sup>4</sup> Ҳаробот — майхона; <sup>5</sup> Ҳамр — шароб, май; <sup>6</sup> Яъне: агар донои дуње бошӣ; <sup>7</sup> Мутобеат — итоат; <sup>8</sup> Мӯчиб — сабаб, бонс; <sup>9</sup> Шудан — рафтани; <sup>10</sup> Зимом — нуҳтабанд; <sup>11</sup> Яъне: мебарорад; <sup>12</sup> Мутобеат — фармонбардорӣ, итоат; <sup>13</sup> Мулотифат — нармӣ, лутф; <sup>14</sup> Мазмум — мазамматшаванда, нописанд; <sup>15</sup> Оғандан — пур кардан.

Сухан ба лутфу карам бо дуруштхўй магўй,  
Ки зангхўрда нагардад магар ба сўҳон пок!

\* \* \*

Ҳар ки дар пеши сухани дигарон афтад, то мояни  
фазлаш бидонанд, пояи ҷаҳлаш шиносанд.

Надиҳад марди ҳушманд ҷавоб,  
Магар он гах, к-аз ў суол кунанд.  
Гарчи барҳақ бувад фароҳсухан<sup>1</sup>,  
Ҳамли даъвиш бар маҳол кунанд<sup>2</sup>.

\* \* \*

Реше<sup>3</sup> даруни ҷома доштам ва шайх<sup>4</sup> ҳар рӯз пур-  
сидӣ, ки чун аст ва нагуфтӣ, ки дар кучост? Донист-  
там, ки аз он эҳтиroz<sup>5</sup> мекунад, ки зикри ҳама узве  
раво набошад, ва хирадмандон гуфтаанд: «Ҳар кӣ  
сухан насанҷад, аз ҷавобаш биранҷад!»

То нек надонӣ, ки сухан айни савоб аст,  
Бояд, ки ба гуфтан даҳан аз ҳам накушой!  
Гар рост сухан гӯию дар банд бимонӣ,  
Беҳ з-он ки дурӯғат диҳад аз банд раҳой.

\* \* \*

Дурӯғ гуфтан ба зарбати шамшер монад: агар ҷа-  
роҳат дуруст шавад, нишон ҳамчунон бимонад, чун  
бародарони Юсуф, ки ба дурӯғе мавсум<sup>6</sup> шуданд, ба  
рост гуфтани эшон эътимод намонд...

---

<sup>1</sup> Фароҳсухан — сергап, серҷоф; <sup>2</sup> Яъне: даъвои одами сер-  
гап, ҳар ҷанд ҳақ бошад ҳам, мардум онро номумкин медо-  
нанд; <sup>3</sup> Реш — заҳм, ҷароҳат; <sup>4</sup> Ишора ба шайх Шамсуддин,  
ки устоди Саъдӣ будааст; <sup>5</sup> Эҳтиroz — ҳазар; <sup>6</sup> Мавсум —  
номдор, номбароварда;

Якеро, ки одат бувад ростӣ,  
Хато гар кунад, даргузоранд<sup>1</sup> аз ӯ.  
В-гар номвар шуд ба қавли дурӯғ,  
Дигар рост бовар надоранд аз ӯ.

\* \* \*

Аҷалли<sup>2</sup> коинот аз рӯи зоҳир юдамишт ва азали<sup>3</sup>  
мавҷудот — саг, ва ба иттифоқи хирадмандон саги  
ҳақшинос беҳ аз одамии носипос!<sup>4</sup>

Сагеро луқмае ҳаргиз фаромӯш  
Нагардад в-ар занӣ сад навбаташ санг,  
В-агар умре навозӣ сифлаеро  
Ба камтар тундӣ ояд бо ту дар ҷанг.

\* \* \*

Аз нафспарвар ҳунарварӣ наёяду беҳунар сарва-  
риро нашояд!

Макун раҳм бар марди бисъёрхор<sup>5</sup>,  
Ки бисъёрхор аст бисъёр хор!  
Чу гов ар ҳамебоядат фарбехӣ,  
Чу ҳар тан ба ҷаври қасон дардиҳӣ!

\* \* \*

Некбахтон ба ҳикояту амсоли<sup>6</sup> пешиниён панд ги-  
ранд аз он пештар, ки пасиниён ба воқеаи онон ма-  
сал зананд ва дуздон даст кӯтоҳ накунанд, то даста-  
шон кӯтоҳ қунанд<sup>7</sup>.

Наравад мурғ сӯи дона фароз<sup>8</sup>,  
Чун дигар мурғ бинад андар банд.

<sup>1</sup> Даргузоранд — мегузаранд, мебахшанд; <sup>2</sup> Аҷал(л) — бу-  
зургтарин; <sup>3</sup> Азали(л) — хортарин; <sup>4</sup> Носипос — ношукр, намак-  
ношинос; <sup>5</sup> Бисъёрхор — пурхур, баднафс; <sup>6</sup> Амсол — масалҳо;  
<sup>7</sup> Дасть кӯтоҳ кардан; 1) аз дуздӣ дасть қашидан, 2) дастро  
буридан; <sup>8</sup> Фароз — дар ин ҷо ба маънни поён.

Панд гир аз масоиби<sup>1</sup> дигарон,  
То нагнранд дигарон ба ту панд.

\* \* \*

Гадои неканчом<sup>2</sup>, беҳ аз шоҳи бадфарчом<sup>3</sup>.

Фаме к-аз паяш шодмонӣ барӣ,  
Беҳ аз шодие, к-аз пасаш ғам ҳӯрӣ.

\* \* \*

Замиро аз осмон нисор<sup>4</sup> асту осмонро аз замин —  
ғубор...

Гарат ҳӯи ман омад носазовор,  
Ту ҳӯи неки хеш аз даст магзор!

\* \* \*

Зар аз маъдан ба кон қандан бадар ояду аз дас-  
ти бахил<sup>5</sup> — ба ҷон қандан!

Дунон<sup>6</sup> нахӯранду гӯш доранд,  
Гӯянд: умед бех, ки ҳӯрда,  
Рӯзе бинӣ ба коми душман  
Зар мондаву хоксор<sup>7</sup> мурда!

\* \* \*

Ҳар кӣ ба зердастон набахшояд, ба ҷаври забар-  
дастон гирифтор ояд!

На ҳар бозу, ки дар вай қуввате ҳаст,  
Ба мардӣ очизонро бишканад даст.  
Заифонро макун бар дил газанде<sup>8</sup>  
Ки дармонӣ ба ҷаври зурманде!

<sup>1</sup> Масоиб — мусибатҳо, кулфатҳо; <sup>2</sup> Неканчом — оқибаташ нек; <sup>3</sup> Бадфарчом — оқибаташ бад, бадбаҳт; <sup>4</sup> Нисор — бахшиш; <sup>5</sup> Бахил — ҳасис, мумсик; <sup>6</sup> Дун — одами паст, нокас; <sup>7</sup> Хоксор — одами бекадру қимат; <sup>8</sup> Газанд — зарар, зиён.

\* \* \*

Аввал касе, ки алам<sup>1</sup> бар чома карду ангуштарӣ дар дasti чап, Чамшед буд. Вайро пурсианд: «Чаро зинат ба чап додию фазилат рострост?»<sup>2</sup>.

Гуфт: «Ростро зинати ростӣ тамом аст».

Фариудун<sup>3</sup> гуфт наққошони Чинро,  
Ки первомуни<sup>4</sup> хиргоҳаш бидӯзанд:  
«Бадонро нек дор, эй марди ҳушъёр,  
Ки некон худ бузургу некрӯзанд!»

\* \* \*

Бузургеро пурсианд: «Бо чандин фазилат, ки дасти ростро ҳаст, хотам<sup>5</sup> дар ангушти чап чаро мекунанд?» Гуфт: «Надонӣ, ки ахли фазилат ҳамеша маҳрум бошанд!»...

\* \* \*

Шоҳ аз баҳри дафъи ситамгорон асту шаҳна<sup>6</sup> барои хунхорон ва қозӣ маслиҳатҷӯи — тарророн<sup>7</sup>. Ҳаргиз ду ҳасми ба ҳақ розӣ нараванд пеши қозӣ.

Чу ҳақ муоина<sup>8</sup> донӣ ки мебибояд дод,  
Ба лутф беҳ, ки ба ҷанговарию дилтангӣ.  
Хироҷ агар нагузорад касе ба тиби нафс<sup>9</sup>  
Ба қаҳр аз ӯ биситонанду музди сарҳангӣ<sup>10</sup>.

\* \* \*

Ҳама касро дандон ба туршӣ кунд шавад, магар қозиёнро, ки ба ширини.

<sup>1</sup> Аlam — нақш, ягон аломат барои шиносондан; <sup>2</sup> Яъне: дasti рост афзалтар шумурда мешавад; <sup>3</sup> Фариудун — яке аз подшоҳони Эрон, ки ўро Қоваи Ӯҳангар ба таҳти салтанат нишонда буд; <sup>4</sup> Перомун — гирдогирд, даври чизе; <sup>5</sup> Хотам — ангуштарӣ; <sup>6</sup> Шаҳна — амалдори қадим, монанди сардори полиции ҳозира; <sup>7</sup> Таррор — дузд, қаллоб; <sup>8</sup> Муоина — равшан, аниқ; <sup>9</sup> Тиби нафс — майли хотир; <sup>10</sup> Яъне: агар касе хироҷро ба майли хотири худ надиҳад, аз ӯ бо зӯй мегиранд ва ба замми он ҷарима ҳам мегиранд.

Қозӣ чу ба ришват<sup>1</sup> бихӯрад панҷ хиёр<sup>2</sup>,  
Собит кунад аз баҳри ту сад ҳарбузазор<sup>3</sup>

\* \* \*

Ду кас мурданду таҳассур<sup>4</sup> бурданд: яке он, ки дошту нахӯрд ва дигар он, ки донисту накард.

Қас набинад баҳили фозилро,  
Ки на дар айб гуфтанаш кӯшад.  
В-ар кариме дусад гунаҳ дорад  
Қарамаш айбҳо фурӯ пӯшад.

\* \* \*

Тамом шуд китоби «Гулистан»... Дар ин ҷумла ҷунон ки расми муаллифон аст, аз шеъри мутақаддимон<sup>5</sup> ба тариқи истиорат<sup>6</sup> талфиқе<sup>7</sup> нарафт.

Куҳанхирқаи<sup>8</sup> хеш перостан<sup>9</sup>,  
Беҳ аз ҷомаи орият хостан.

Ғолиби гуфтори Саъдӣ тарабангез<sup>10</sup> асту тибатомез<sup>11</sup> ва кӯтоҳназаронро бад-ин иллат забони таън дароз гардад, ки мағзи димоғ беҳуда бурдан, ва дуди ҷароғ бефоида ҳурдан кори хирадмандон нест ва лекин барои равшани соҳибдилон, ки рӯи сухан бар эшон аст, пӯшида намонад, ки дурри мавъизаҳои<sup>12</sup> шофиро<sup>13</sup> дар силки<sup>14</sup> иборат қашидааст ва доруи талҳӣ наси-

1 Ришват — пора; 2 Хиёр — бодиинг; 3 Яъне: агар қозӣ панҷ бодиингро ба тариқи пора аз ту гирад, сад ҳарбузаро нюҳақ аз они ту гуфта исбот мекунад; 4 Таҳассур — ҳасрат; 5 Мутақаддимон — гузаштагон, одамони пештара; 6 Истиорат — орият, амонат гирифта истифода бурдани чизе аз касе; 7 Талфиқ — тартиб додан; 8 Куҳанхирқа — ҷомақӯҳна; 9 Перостан — ямоку дарбех қардан; 10 Тарабангез — шодивар; 11 Тибат — хуштабъӣ, димоғчоқӣ; 12 Мавъиза — ваъз, панду насиҳат; 13 Шофӣ — шифобахш; 14 Силк — шадда. ришта.

жат ба шаҳди зарофат<sup>1</sup> баромехта, то табъи малули  
эшон аз давлати қабул маҳрум намонад.

Мо насиҳат ба ҷои худ кардем,  
Рӯзгоре дар ин ба сар бурдем.  
Гар наёяд ба гӯши рағбати қас,  
Бар расулои<sup>2</sup> паём<sup>3</sup> бошаду бас!..



---

<sup>1</sup> Зарофат — шӯхӣ, ҳазл; <sup>2</sup> Расул — хабаррасон, қосид;  
<sup>3</sup> Паём — хабар.

## МУНДАРИЧА

Аз дебоча . . . . .	3
<i>Боби аввал.</i> Дар сирати подшохон . . . . .	12
<i>Боби дүйүм.</i> Дар ахлоқи дарвешон . . . . .	41
<i>Боби сейүм.</i> Дар фазилати қаноат . . . . .	62
<i>Боби чаҳорүм.</i> Дар фавоиди хомӯши . . . . .	86
<i>Боби панҷүм.</i> Дар ишқ ва ҷавонӣ . . . . .	92
<i>Боби шашӯм.</i> Дар заъф ва пири . . . . .	101
<i>Боби ҳафтӯм.</i> Дар таъсири тарбият . . . . .	107
<i>Боби ҳаштӯм.</i> Дар одоби сӯҳбат . . . . .	119

---

СААДИ ШЕРОЗИ  
ГУЛИСТАН

(на таджикском языке)

Т'артибдихандагон  
И. Ализода, А. Дехоти

Мухаррир А. Адҳамов  
Рассом М. Серебрянская  
Мухаррири расмҳо Л. Винников  
Мухаррири техникӣ Р. Анисимова  
Мусаххеҳ С. Садриддинова

---

Ба матбаа супорида шуд 12/XII-1961. Ба чопаш  
имзо карда шуд 4/IV-1962. Коғази  $70 \times 90\frac{1}{32}$ .  
Чузъи чолӣ 4,5. Чузъи чопии шартӣ 5,26.  
Чузъи нашрию ҳисобӣ 5,48. Адади нашр 25 000.  
Нарҳаш 20 тин. Супориши № 3660.

---

Душанбе, Комбинати полиграфии «Вазорати маданияти РСС» Тоҷикистон.

20 тип

